

**АКАДЕМИЯИ ИЛМҲОИ КИШОВАРЗИИ ТОЧИКИСТОН
ИНСТИТУТИ БОҒУ ТОҚПАРВАРӢ ВА САБЗАВОТКОРӢ**

Бо ҳуқуқи дастнавис

ВБД: 630*165.6:635.21 (575.3-191.2)

**АКРАМОВ АБДУҲАЛИМ ХОЛОВИЧ
ХУСУСИЯТҲОИ АГРОЭКОЛОГӢ ВА СЕЛЕКСИОНИИ НАВҲОИ
НАВИ КАРТОШКА ДАР ШАРОИТИ МАВЗЕИ ЛАХШИ ВОДИИ
РАШТ**

**Диссертатсия
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ
аз рӯйи ихтисоси 06.01.05–Селексия ва тухмипарварии
растаниҳои кишоварзӣ**

**Роҳбари илмӣ: доктори илмҳои
кишоварзӣ Назиров X.Н.**

Душанбе – 2025

Мундарича

Руйхати ихтисораҳо ва аломатҳо.....	3
Муқаддима.....	4
БОБИ 1. Тахлили адабиёт оид ба масъалаи таҳқиқот	
1.1. Таърихи пайдоиш ва аҳамияти картошка	14
1.2. Таърих ва тараққиёти соҳаи картошкапарварӣ дар Тоҷикистон....	17
1.3. Хусусиятҳои ботаникию биологии навъҳои картошка.....	25
1.4. Нақши селексия дар ба дастоварии навъҳои картошка.....	30
БОБИ 2. Шароит, маводҳои аввалия ва методикаи гузаронидани таҳқиқотҳо.....	36
2.1. Баҳои таркиби хоки маҳалли таҳқиқот.....	36
2.2. Маълумоти боду ҳаво дар давраи гузаронидани таҳқиқот.....	38
2.3. Методика, объектҳо ва маводҳои таҳқиқот.....	46
БОБИ 3. Натиҷаҳои таҳқиқот	
3.1. Агротехникаи парвариши картошка дар қитъаи таҷрибавӣ.....	56
3.2. Давомнокии фазаҳои сабзиши навъҳои интродуксионии картошка.	61
3.3. Ташаккулёбии аломатҳои морфологӣ дар навъҳои нави картошка..	67
3.4. Масоҳати сатҳи баргҳо дар навъҳои интродуксионии картошка.....	73
3.5. Вазни узвҳои морфологии навъҳои инродуксионии картошка.....	77
3.6. Маҳсулнокии навъҳои инродуксионии картошка.....	84
3.7. Ҳосилнокӣ ва массаи умумии биологии навъҳои интродуксионии картошка.....	89
3.8. Алоқамандии аломатҳои навъҳои интродуксионии картошка.....	93
3.8.1. Алоқамандии аломатҳои гуногун ба маҳсулнокӣ ва ҳосилнокии навъҳои картошка.....	98
БОБИ 4. Касалий ва зараррасонҳои картошка.....	105
4.1. Касалиҳои асосии картошка дар қитъаи таҷрибавӣ ва чораҳои мубориза бар зидди онҳо	106
4.2. Дараҷаи осеббинии зироати картошка аз ҳашаротҳои зараррасон.....	114

БОБИ 5. Самаранокии иқтисодии навъҳои нави картошка дар шароити мавзеи Лахши водии Рашт.....	119
5.1. Харочотҳои истеҳсолии воқеъӣ барои парвариши картошка дар шароити мавзеи Лахши водии Рашт.....	120
5.2. Самаранокии истеҳсолӣ ва дараҷаи даромаднокии навъҳои интродуксионии картошка дар шароити мавзеи Лахши водии Рашт...	121
БОБИ 6. Баррасии натиҷаҳои таҳқиқот.....	125
Хулоса.....	130
Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот.....	131
Руйхати адабиёт.....	132
Интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия.....	148
Замимаҳо	151

Рўйихати ихтисораҳо ва аломатҳо

АИКТ- Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон

АМИТ- Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

г- грамм

г/р- грамм растани

га- гектар

д/р- дона растани

ИБТС- Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткорӣ

кг- килограмм

мг/кг- милиграмм- килограмм

мм- милиметр

РҚД- Рақами қайди давлатӣ

с/га- сентнер гектар

см- сантиметр

т/га- тонна гектар

Муқаддима

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Картошкапарварӣ яке аз соҳаҳои асосии бахши кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, ҷиҳати таъмини аҳолӣ бо маводи ғизоӣ, фароҳам овардани ҷойҳои корӣ дар дехот, таъмин гардонидани бозори дохилӣ бо маҳсулот дар тамоми давраи сол ва афзун гардонидани имкониятҳои содиротии мамлакат нақши муҳимро мебозад. Ноил гардидан ба дастовардҳои баланди соҳаи картошкапарварӣ ва истеҳсоли тухмиҳои он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама ташкил намудани системаи илман асосноки соҳаи картошкапарварӣ дар минтақаҳои кӯҳию баландкӯҳ вобаста мебошад.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ноил гаштан бо чунин ҳадафҳо ба тараққиёти минбаъдаи соҳаи картошкапарварӣ диққати маҳсус медиҳад. Бо мақсади боз ҳам баланд бардоштани рушди соҳаи картошкапарварӣ дар ҷумҳурӣ санаи 3.04.2021 №117, аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи давлатии “Рушди соҳаи тухмипарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025” қабул гардид. Қабули ин барномаи давлатӣ дар оянда ҷиҳати фароҳам овардани имкониятҳо ба рушди соҳаи тухмипарварии зироатҳои кишоварзӣ бахусус дар соҳаи тухмипарварии картошкадар ҷумҳурӣ нақши муҳим мебозад.

Картошкадар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷиҳати истеҳсоли маҳсулот, самти истифодабарӣ ва ҳосилнокии баланд дар байни дигар зироатҳои кишоварзӣ, мавқеъи намоёнро ишғол менамояд. Бо назардошти аҳамияти калони ғизоӣ, иқтидори баланди ҳосилнокӣ ва самараи баланди иқтисоди доштанаш, картошкаро дар ҷумҳурӣ дар заминҳои обӣ ва қисман дар заминҳои бо намӣ таъмини минтақаҳои наздиқӯҳӣ парвариш мекунанд.

Рӯёнидани ҳосили баланд ва истеҳсоли тухмии хушсифати картошкадар асосан заминҳои обёришавандай минтақаҳои кӯҳӣ ба шумор меравад. Дар таъмини аҳолӣ бо маводи ғизоӣ ва бозори дохилӣ бо

маҳсулоти тару тоза дар тамоми фасли сол, зироати картошка ва минтақаҳои кӯҳи наздиқӯҳӣ нақши калонро мебозад.

Дар афзун намудани истеҳсоли картошка, маҳсусан навъҳои серҳосил ва сифати тухмӣ нақши калидиро мебозанд. Яке аз омилҳои ҳалкунандаи рушди соҳаи картошкапарварӣ дар ҷумхурӣ ин ба роҳ мондани корҳои селексионӣ, интродуксияи навъу намунаҳо ва омӯзишу мутобиқгардонии онҳо дар шароитҳои кӯҳи доманакӯҳӣ бо мақсади истеҳсоли тухмии аълосифат ба ҳисоб мераванд.

Рушди минбаъдаи соҳаи картошкапарварӣ ва тухмипарварии он бо интихобу парвариши навъҳои нави ин зироат ва сифати маводи тухмӣ вобастагии калон дорад. Барои ба даст овардани навъҳои нав ва тухмии баландсифати картошка, ворид намудани маводҳои авалияи тухмӣ аз хориҷи кишвар ва мутобиқгардонии онҳо ба шароити агроэкологии минтақаҳои парвариш ва истифодаи он дар корҳои селексионӣ нақши муҳимро мебозанд.

Таъсири мусбии иқлими минтақаҳои кӯҳӣ, генотипи навъу намунаҳои картошка ва ҷойгиршавии минтақаи парвариши ин зироат аз сатҳи баҳр аз тарафи бисёре аз олимони ин соҳа муайян карда шудааст [Р.Л. Перлова, 1958; Будин, 1965; В.В. Кушнарева, 1980; Ҷ. Ҷаҳонгиров, 1995; К.З. Каримов, 1997; Ҳ.М. Мӯъминҷонов, 2003; Қ.А. Алиев, 2005; Н.Н. Назарова, 2006, А.Ф. Салимов, 2008; С.Д. Киру, 2009; Е.А. Симаков, 2010; Т.А. Ахмедов 2012; Қ. Меликов, 2012; Қ. Партоев, 2013; Ҳ.Н. Назиров, 2015; И.И. Каримов, 2021].

Бояд гуфт, ки дар баробари дастовардҳои назарраси илмӣ дар соҳаи картошкапарварӣ, масъалаҳои таъсири омилҳои агроэкологии минтақаи кӯҳӣ ва минтақабобкуни навъҳои нави картошка то кунун пурра омӯхта нашудаанд. Бинобар ин, мо таҳқиқотҳои илмии худро доир ба мутобиқкуни навъҳои нави картошка, ки иқтидори баланди маҳсулнокӣ доранд, дар шароити мавзеъи Лахши водии Рашт равона намудем.

Дараҷаи коркарди илмии проблемаи мавриди омӯзиш. Дар раванди гузаронидани корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ аз таҳқиқотҳои назариявӣ ва

методии растанипарварон ва селексионерони варзидаи бахши кишоварзӣ, аз ҷумла: В.В. Докучаев [1951]; Н.Н. Балашев [1968]; С.М. Букасов [1972]; Б.А. Писарев [1977]; Ю.С. Носиров [1995]; К.З. Будин [1986]; И.С. Шатилов [1989]; Х.А. Муминджанов [2003]; А.Ф. Салимов [2007]; Қ.А. Алиев (2012); Қ. Т.А. Ахмедов [2012]; Қ. Партоев [2013]; Ҳ.Н.Назиров [2015]; И. Каримов [2021]; М. Қурбонов [2021] ва дигарон, ки корҳои илмӣ – таҳқиқотии худро ба селекция ва тухмипарварии зироатҳои кишоварзӣ бахшидаанд, инчунин қонунҳо ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба беҳтар намудан ва тараққӣ додани соҳаи тухмипарварии зироатҳо нигаронида шудаанд, истифода гардидаанд.

Олимони номбурда дар таҳқиқоти чандинсолаи худ қайд менамоянд, ки баҳри ба даст овардани ҳосили баланди зироатҳои кишоварзӣ, аз он ҷумла картошка дар минтаҳаҳои гуногуни ҷумҳурӣ пеш аз ҳама ба сифати тухмӣ, агротехникаи баланди парвариши зироатҳо, навъҳои нав ва дигар омилҳо бояд диққати зарурӣ дода шавад.

Илова бар ин, дар раванди гузаронидани корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ маълумотҳои Агентии давлатии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии бодуҳавосанции назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонва тавсияҳои муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ бевосита истифода гардидаанд. Барои самаранок ва оқилона истифода бурдани омилҳои хоку иқлим дар раванди парвариши зироатҳо, баҳри ба даст овардани ҳосили баланди онҳо, сифати маводи тухмӣ ва мутобиқгардонии онҳо дар ин ё он минтаҳаи парвариш нақши асосиро бозида метавонанд, ки ин масъалаҳо ҳоло дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра омӯхта нашудаанд.

Робитай таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзуъҳои илмӣ. Мавзуи диссертатсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба самтҳои афзалиятноки таҳқиқоти илмӣ алоқамандии зич дошта, бо як қатор барномаҳои давлатӣ аз ҷумла:

1. “Барномаи давлатии рушди Академияи илмҳои кишоварзии

Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020, №790 аз 30.12.2015;

2.“Барномаи рушди соҳаи тухмипарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020”, №438 аз 20.10.2016;

3. “Барномаи ислоҳоти кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои солҳои 2012-2020”, №383 аз 1.08.2012;

4. «Барномаи рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2022», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.04.2011, № 227 тасдиқ гардидааст;

5. “Барномаи рушди соҳаи тухмипарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025”, ки аз 3.04.2021, №117 тасдиқ гардидааст, алоқамандии калон дорад.

Инчунин таҳқиқотҳо мутобиқ ба лоиҳаҳои фармоишии корҳои илмию таҳқиқотии шуъбаи селексия ва тухмипарварии картошқа барои солҳои 2016-2020 дар мавзуи «Офаридану интиҳоби навъҳои картошқаи тезпазаку миёнапазаки солими ба гармию хушкӣ тобовар, такмил додани тухмипарварии он дар асоси истифодаи усулҳои биотехнологӣ ва афзоишдиҳии маводи тухмии элитавӣ», РҚД № 0116 TJ00624 ва барои солҳои 2021-2025 дар мавзуи «Бо усули селексияи клонӣ оғаридани навъҳои тезпазаку миёнапазаки ба гармию хушкӣ тобовари картошқа, такмил додани тухмипарварии онҳо», РҚД 0121TJ1132 равона гардидааст.

Тавсифи умумии таҳқиқот

Мақсади таҳқиқот. Дар шароити кӯҳии мавзеи Лахши водии Рашт, Шимолу Шарқи Тоҷикистон омӯзиши хусусиятҳои агробиологӣ ва селексионии навъҳои нави интродуксионии картошка ва аз байни онҳо интихоб намудани навъҳои ояндадор барои истифодабарӣ дар истеҳсолот ва селексия ҷиҳати баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва оғаридани навъҳои нав равона карда шудааст.

Вазифаҳои таҳқиқот

1. Гузаронидани таҳқиқотҳои мукаммал, оид ба омӯзиши хусусиятҳои биологӣ ва агроэкологии навъҳои нави интродуксионии картошка.
2. Таҳқиқи марҳилаҳои фенологӣ ва рушду инкишофёбии навъҳои нави интродуксионии картошка дар баландии 2100 метр аз сатҳи баҳр.
3. Омӯзиши навъҳои картошка аз руии аломатҳои маҳсулнокӣ ва ҳосилнокӣ, интихоб ва ҷудо намудани навъҳое, ки дорои хусусиятҳои баланди арзишноканд ва истифодаи онҳо дар истеҳсолот ва корҳои селексионӣ.
4. Муқаррар намудани алоқамандии байни алломатҳои гуногун дар навъҳои интродуксионии картошка вобаста аз шароити минтақаи парвариш ва генотипи навъҳо.
5. Муайян намудани тобоварии навъҳои картошка ба қасалиҳо ва дараҷаи осеббинии онҳо аз ҳашаротҳои зараррасон дар шароити мавзеи Лахш.
6. Баҳодиҳии самаранокии иқтисодии парвариши навъҳои нави интродуксионии картошка дар минтақаи кӯҳӣ ва муайян намудани ҳароҷотҳои истеҳсолии он.

Объекти таҳқиқот. Ба сифати объекти таҳқиқот навъҳои нави картошка; Вектар, Янка, Палатс, Скарб, Манифест, Бриз, Першасвет ва Нера, ки маҳсули селексияи Ҷумҳурии Белоруссия буда, ба Тоҷикистон оварда шудаанд (дар асоси ҳамкориҳои илмии байни Маркази илмию амалий оид ба картошкапарварӣ ва меваю сабзвоткории Академияи милли илмҳои Ҷумҳурии Белоруссия ва Институти боғу токпарварӣ ва

сабзавоткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон) истифода шудаанд. Ба сифати навъи назоратӣ картошқаи навъи Жуковский ранний интихоб гардид.

Мавзуи таҳқиқот. Омӯзиши хусусиятҳои биологӣ, агроээкологӣ, селексионӣ ва мутобиқшавӣ, инчунин самаранокии иқтисодии навъҳои интродуксионӣ картошқа дар шароити мавзеи Лахши водии Раҷт мебошад.

Навғонии илмии таҳқиқот. Бори аввал дар шароити кӯҳии мавзеи Лахши водии Раҷт омузиши хусусиятҳои биологӣ, агроээкологӣ, селексионӣ ва мутобиқгардонии навъҳои нави интродуксионии картошқа ба шароити номусоиди табиӣ дар радифи тағйирёбии глобалии иқлими омухта шуда, дар асоси омузиши ҳамаҷониба самаранокии иқтисодии парвариши навъҳои нави картошқа дар минтақа муайян карда шуд.

Аҳамияти назариявӣ ва илмию амалии таҳқиқот

Аҳамияти таҳқиқотҳои илмӣ дар он аст, ки дар натиҷаи гузаронидани таҷрибаҳои илмӣ оид ба хусусиятҳои биологӣ ва селексионии навъҳои интродуксионии картошқа донишҳои нав ба даст оварда, аз натиҷаи омӯзишҳо ба истеҳсолот пешниҳод намудани навъҳои ояндадори дорои ҳосили баланд ва хушсифати картошқа мебошад.

Аҳамияти илмию амалии таҳқиқотҳо дар он таҷассум меёбад, ки аз ҳисоби навъҳои интихобгардидаи интродуксионии картошқа, ки дорои ҳосилнокии баланд ва сифати молии хуб мебошанд, майдони киши онҳо дар водии Раҷт зиёд карда шаванд.

Таҳқиқотҳо сабит соҳтанд, ки навъҳои Янка, Вектар, Скарб ва Бриз аз ҷиҳати ҳосилнокӣ ва устуворият ба омилҳои табиӣ аз дигар навъҳо бартарӣ дошта, ҳамчун навъҳои ояндадор ба истеҳсолот пешниҳод карда мешаванд.

Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд:

1. Омӯзиши хусусиятҳои морфобиологӣ ва агроэкологии навъҳои нави интродуксионии картошкадар шароити минтақаи қӯҳӣ муайян карда шуд;
2. Тобоварии навъҳои интродуксионии картошкадар омилҳои табиӣ вобаста аз тағйирёбии иқлими муайян карда шуд;
3. Махсулнокӣ ва ҳосилнокии навъҳои интродуксионии картошкадар шароити минтақаи қӯҳии водии Рашт баҳодиҳӣ карда шуд.
4. Алоқамандӣ байни алломатҳои гуногуни навъҳои картошкадар исбот карда шуда, самаранокии иқтисодии онҳо дар шароити минтақаи қӯҳӣ муайян карда шуд;
5. Навъҳои ояндадори картошкадар истифодабарии онҳо дар истеҳсолот ва селексия муайян карда шуд;

Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳо. Корҳои илмию таҳқиқотӣ, истифода бурдани усулҳои таҳлили натиҷаҳои илмии ба даст овардашуда ва муайян намудани самаранокии иқтисодии парвариши навъҳои картошкадар тибқи методикаи гузаронидани таҷрибаҳои саҳроии Б.А. Доспехов [1985] ба роҳ монда шуда, муайян намудани сатҳи сироятёбии навъҳои картошкадар аз касалиҳо аз рӯйи методикаи М.В. Бордукова [1967], гузаронида шуд.

Мақола ва рисолаю китобҳои илмии олимони ватанию хориҷӣ, ки ба омӯзиши масъалаҳои нашъунамо ва инкишофи навъҳои гуногуни картошкадар вобаста ба генотип ва шароити парвариши онҳо нигаронида шудаанд, асоси методологӣ ва назариявии таҷрибаҳо буданд.

Дар давраи нашъунамои картошкадар мушоҳидаҳои фенологӣ бо таҳлили алломатҳои гузариши давраҳои сабзиши онҳо, нишондиҳандаҳои биометрии навъҳо, муайян намудани сатҳи барг, вазни баргу поя, баҳодиҳӣ ба маҳсулнокӣ ва ҳосилнокии навъҳои картошкадар давраи пухта расидани ҳосил вобаста ба дастуралӣ ва тавсияҳои методӣ истифода бурда шудаанд. Асоснокии натиҷаи таҳқиқот аз рӯйи таҳлили дисперсионӣ [Доспехов, 1985] санчида шудааст.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Соҳаи таҳқиқоти мавзуи диссертационии мо селексия ва тухмипарварии зироатҳои кишоварзӣ буда, мазмуни диссертатсия ва таҳқиқоти иҷрошуда ба шиносномаи ихтисоси 06.01.05-Селексия ва тухмипарварии растаниҳои кишоварзӣ ва бандҳои зерин мутобиқат мекунад.

Банди - 3. Услуб, техника ва нақшаҳои технологији равандҳои селексиониву тухмипарварӣ. Кор карда баромадан ва такмил додани усулҳои гуногуни интихоб, дуругакунии дохили навъӣ ва дур.

Банди – 5. Тарҳрезии усулҳои баҳодиҳии хусусиятҳои ҳосилнокӣ, мутобиқшавӣ ва дигар хусусиятҳои хочагидоријо пурқиматии навъҳо, маводи селексионию киштшаванд (туҳмӣ). Такмилдиҳии принципҳои минтақабобкуни экологију ҷуғрофии навъҳо ва аз рӯйи минтақаҳо ҷойгиркуни заминҳо барои тухмипарварӣ.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Саҳми шахсии муаллиф дар омода намудан ва интихоби дурусти мавзуи таҳқиқотӣ аз ҷумла асоснокӯни назариявӣ ва амалии самти интихобшуда ва усулҳои таҳқиқот, ташкилу гузаронидани таҷрибаҳои сахроӣ ва озмоишгоҳӣ, апробатсия ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот, таҳлилу корқарди оморӣ ва тадбиқи натиҷаҳои бадаст омада иборат мебошад. Ҷамъбости натиҷаҳои таҳқиқот ва нашри мақолаҳо дар якҷоягӣ бо роҳбари илмӣ анҷом дода шуда, инчунин таҳияи умумии диссертатсия ва автореферати он аслияти матни диссертатсияро инъикос менамояд. Иштироки бевоситаи муаллиф ҷиҳати ба даст овардани натиҷаҳои илмӣ ба 82 % баробар мебошад.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Таҳқиқотҳо тайи солҳои 2019-2022 гузаронида шуданд. Муаррифии натиҷаҳои таҳқиқотҳои гузаронидашуда ҳамасола дар ҷаласаи Шурои олимони Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории АИҚТ муҳокима мегардиданд. Ҳар сол (дар тӯли солҳои 2019-2022) дар ҷаласаҳои шуъбаи илм, таълим ва тайёр намудани кадрҳои илмии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон баромад ва ҳисбот дода мешуд. Муқаррароти

илмӣ, хулосаҳо ва пешниҳодҳо оид ба истеҳсолот асоснок карда шуда, ба маълумоти таҳлилӣ ва таҷрибавӣ асос ёфтаанд, ки дараҷаи эътимоднокии онҳо бо коркарди оморӣ бо истифода аз барномаи компьютерии Microsoft Excel сабит шудааст. Хулоса ва пешниҳодҳо ба таҳқиқоти илмӣ асос ёфтаанд, ки бо усулҳои мусир таҳлил гардидаанд. Инчунин натиҷаи корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар конференсияҳои илмӣ-амалӣ ҷумҳурияйӣ ва рӯznomaю маҷаллаҳои тақризшаванда аз ҷумла: конференсияҳои илми ҷумҳурияйӣ дар мавзуъҳои: “Нақши илми қишоварзӣ дар таъмини амнияти озукаворӣ” бахшида ба даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028” Душанбе -2018, АИКТ; “Самтҳои афзалиятноки рушди илми қишоварзӣ” бахшида ба даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028”- Душанбе -2019; “Саҳми олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технологияи қишоварзӣ” бахшида ба солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” - Душанбе -2020, АИКТ; “Нақши тухмипарварӣ дар рушди соҳаи картошкапарварӣ” - Душанбе -2020, ИБТС- АИКТ; “Саҳми олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технологияи қишоварзӣ” бахшида ба 30 солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” Душанбе -2021, АИКТ ва гайраҳо таъйид шудаанд.

Интишорот аз руи мавзуи диссертатсия. Натиҷаҳои таҳқиқот дар 15 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 6 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 7 мақола дар маводҳои Конференсияҳои ҷумҳуриявии илмиву назариявии АИКТ ва 2 мақолаи илмӣ дар Конференсияи байналмилалий ба чоп расиданд, ки мазмуну мундариҷа ва муҳтавои асосии таҳқиқоти мазкурро дар бар мегиранд.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Кори диссертатсионӣ дар 150 саҳифаи матни компьютерӣ дарҷ гардида, аз муқаддима, 6 боб, хулоса,

тавсия ба истифодаи амалии натицаҳо, 16 замима ва рӯйхати адабиёти истифодагардида иборат аст. Кор бо 30 ҷадвал, 19 расм ва 23 диаграммаҳо ороиш дода шудааст. Рӯйхати адабиёти истифодагардида 170, аз ҷумла 8 адабиёти хориҷиро дар бар мегирад.

БОБИ 1. Тахлили адабиёт оид ба масъалаи таҳқиқот

1.1. Таърихи пайдоиш ва аҳамияти картошка

Барои омӯзиши хусусиятҳои агроэкологии навъҳои картошка мавзеи пайдоиш, паҳншавӣ ва шароити минтақаи парваришшавандай онро бояд донист. Бо ин мақсад олимону муҳақиқон тули солҳои зиёд доир ба усулҳо ва технологияи парвариши картошка дар шароитҳои гуногуни агроэкологӣ таҳқиқотҳои худро пеш бурдаанд. Дар давраи гузаронидани таҳқиқотҳои илмӣ ва таҷрибаҳои истеҳсолӣ ҳосилнокии зироати картошкаро вобаста ба давраҳои кишт, меъёри кишт, майдони кишти лундаҳо, истифодаи нуриҳои органикию маъданӣ ва дигар омилҳои агротехникӣ баланд арзёбӣ намуда, аз натиҷаи корҳои илмию таҳқиқотии худ ба истеҳсолот тавсияҳо пешниҳод намудаанд.

Картошка (*Solanum tuberosum L.*) – зироати васеъ истифодашаванда ва муҳими истеъмолӣ мебошад, ки дар минтақаҳои гуногуни кишоварзии дунё паҳн гаштааст.

Олимон [Р.Л. Перлова, 1958; С.М. Букасов ва дигарон, 1972; Н.И. Вавилов, 1987; Л.Е. Горбатенко, 2006; С.Д. Киру; 2007, К. Партоев, 2014] оид ба паҳншавии картошка таҳқиқотҳо гузаронида қайд намудаанд, ки ареали паҳншавии сексияи *Tuberarium* аз ҷанубии Чилию Аргентина оғоз шуда, Америкаи Ҷанубӣ ва Марказиро то ҷануби Иёлоти Муттаҳидаи Америкаро дар бар мегирад

К.З. Будин [1971], Л.Е. Горбатенко [2006] қайд менамоянд, ки аз 200 амуди худрӯйи картошка, ки ҳоло маълуманд, қисми бештарашон дар Америкаи Ҷанубӣ дучор меоянд

Мутобиқи фарзияҳои баённамудаи Лехнович В.С. [1956, 1978], таҳминан дар миёнаи асри XVI ба Аврупо ду намуди картошка - чилигии *Solanum tuberosum* ва андигии *Solanum andigenum* оварда шудаанд. Таҳқиқотҳо оид ба корҳои селексионӣ тайи садсолаҳо бо ин ду намуд гузаронида шуда, аз ин ду намуд навъҳои ҳозиразамони аврупоии ин зироат ба вучуд оварда шуд. Вале, ба ақидаи дигар тадқиқотчиён [Н.И.

Вавилов, 1987; Қ. Партоев, 2014] сарчашмаи пайдоиши картошкай дастпарвари Айрупой- асосан *Solanum tuberosum* мебошад .

Аз чиҳати самти истифодабарӣ картошкаро ба навъҳои истеъмолӣ, техникӣ, ҳӯроки чорво, универсалиӣ ва нимфабрикатӣ ҷудо мекунанд. Дар Тоҷикистон картошкаро асосан ба мақсадҳои истеъмолӣ парвариш мекунанд, ки ин зироат таърихи тақрибан садсоларо дар бар мегирад [Ҳ.Н. Назиров, 2012, Қ. Партоев, 2014].

Мутобиқи маълумотҳои пешниҳоднамудаи Л.Е. Горбатенко, [2006] намудҳои худрӯй ва дастпарвари картошкай Чили (S.tuberosum) давраи тӯлонӣ дар шароитҳои баланди намнокию боришотҳои зиёд (зиёда аз 2200 мм) ва иқлими муътадилу хокҳои нарми ҳосилхез, ки барои зироати картошка хеле мувоғиқ аст, ташаккул ёфтаанд. Аз ин рӯ, зироати картошка дар давраи нашъунамо ба намнокии баланди хоку ҳаво ва иқлими муътадил бештар зарурият дорад

Қайд намудан ба маврид аст, ки таърихи пайдоиши картошка аз қиссаву ривоятҳои гуногун бой буда, ягон зироати кишоварзӣ ба монанди картошка чунин таърихи бою мураккабро доро нест. Одамон ҳанӯз зиёда аз 12,5 ҳазор сол қабл лӯндаҳои картошкаро ба сифати ҳӯрока истифода мебурданд. Бори аввал аҳолии мардуми қаторкӯҳҳои Анди Америкаи Ҷанубӣ лӯндаҳои картошкаро ҳамчун маводи ғизӣ истифода бурдаанд [В.С. Лехнович, 1956; Қ. Меликов, 2012, Қ. Партоев, 2013].

Одамони қадимае, ки дар назди қаторкӯҳҳои Анд умр ба сар мебурданд, лӯндаҳои намудҳои ёбоии картошкаро аз зери хок дарёфта, онҳоро ба сифати ҳӯрока истифода бурдаанд. Вале, лӯндаҳои картошкай ёбой, ки дар баландии аз 1000 то 4000 метр аз сатҳи баҳр дар кӯҳҳои Анд мерӯйиданд аз ҷиҳати тамъ хело тунд буданд, чунки дар таркибашон моддаи заҳрноки соланин хело зиёд буд. Барои нест кардани тундии лӯндаҳои картошка одамон онҳоро дар хунукии сахти зимистон ях кунонида, баъд дар ҷои гарм нигоҳ медоштанд. Дар натиҷа бо ҳамроҳии оби аз лӯндаҳои хунукзада ҷудогашта, моддаи талҳи онҳо – соланин низ

хориҷ мегашт, ки ин барои ҳӯрданибоб гаштани лӯндаҳо мусоидат менамуд. Чунин картошкаро онҳо «чуно» меномиданд ва онро тамоми сол истеъмол менамуданд. Олимон [С.В. Юзепчук ва дигарон 1929; С.В. Юзепчук, 1937], қайд намудаанд, ки оҳари (крахмали) хушки таркиби лӯндаҳои картошка муҳлати дароз сифаташро гум накарда, ҳамчун ҳӯроки асосии қабилаҳои одамони қӯҳӣ буд.

Пас аз қашф намудани қитъаи Америка аз тарафи Авропоиён рафту омади онҳо ба ин қитъа бисёр гашт, таҳминан солҳои 1565 картошкаро испанигиҳо ба қитъаи Аврупо оварданд. Тибқи маълумоти олимон Комаров В.Л. [1938]; Синская Е.Н. [1969]; Купцов А.И. [1975]; аввалин кишвари Аврупой, ки картошкаро ҳамчун ҳӯрок истифода намудаанд, ин Испания мебошад. Аз Испания картошка ба Италия оварда шуд ва баъдтар дар дигар кишварҳои Аврупой паҳн гашт.

Аз Испания картошка оҳиста оҳиста ҳамчун зироати истеъмолӣ дар дигар давлатҳои Аврупову Осиё паҳн гардид. Таҳминан 8000 сол қабл дар Перу ва Боливия картошка аз намуди ёбӯй ба намуди маданий аз тарафи одамон кишти ва афзоиш дода шудааст [С. М. Букасов, 1941; В.С. Лехнович, 1956; К.З. Будин, 1971; Л.Е. Горбатенко, 2006].

Аввалин мақола дар бораи зироати картошка аз рӯйи маълумоти Писарев Б.А. [1977], соли 1758 аз тарафи Академияи илмҳои Россия нашр шудааст.

Головкин Б.А. [1986], дар асарҳои худ қайд намудааст, ки соли 1811 дар вилояти Архангелски Россия ба парвариши картошка шурӯъ намуда, оид ба зиёд намудани майдони кишти ин зироат чораҳои зарурӣ андешида шуд. Аз нимаи дуюми асри XIX сар карда дар тамоми қисматҳои аврупоии Россия ба парвариши картошка машгул шуданд.

Ҳамин тавр, картошка ва парвариши он таърихи тулонӣ дошта, ватани пайдоиши он Америкои Ҷанубӣ ба шумор меравад. Дар муддати бештар аз 600 сол ин зироат дар тамоми кишварҳои олам паҳн гашта, дар таъмини амнияти озӯқавории аҳолии кураи замин баъди гандум, шолӣ ва ҷувормакка саҳми калонро мебозад. Картошка дар Федератсияи

Россия низ дар солҳои 1700-уми асри XVII пайдо гашта, аз он ҷо ба Тоҷикистон оварда шудааст.

1.2. Таърихи пайдоиш ва парвариши картошқа дар Тоҷикистон

Мувофиқи маълумоти И.Ф. Кириллов, [1949]; Р.П. Перлова, [1958] ба Тоҷикистон зироати картошқаро таҳминан дар солҳои 1900-1910 аз давлати Россияи подшоҳӣ ворид намудаанд.

Тибқи маълумоти Балашов Н.Н. [1968, 1978], картошқа ба Осиёи Миёна таҳминан солҳои 1900-1910 ворид шудааст. Картошқа тавассути аскарони Россияи подшоҳӣ ба Тоҷикистон оварда шудааст.

Мувофиқи дигар сарчашмаҳо [Р.П. Перлова, 1958; А.Ф. Салимов, 2007; Қ. Партоев, 2013], картошқаро сарҳадбонони рус солҳои 1900 ба воситаи Хоруғ (имрӯза ВМКБ) ворид намудаанд.

Ҳамин тариқ картошқа аз давлати Россия ба сарзамини Тоҷикистон ворид шудааст ва парвариши ин зироат дар шароити Тоҷикистон беш аз сад солро дар бар мегирад [А.Ф. Салимов, 2007; Қ. Партоев, 2013].

Аз соли 1935 инҷониб олимон Перлова Р.П. [1939, 1940, 1945, 1958]; Кириллова И.Ф. [1949] таҳқиқотҳои бисёрсолаи худро дар шароитҳои иқлими минтақаҳои гуногуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба хусусиятҳои морфологию биологӣ, селексия ва тухмипарварӣ, аготехникаи парвариш, интихоб ва минтақабобкунии навъҳои серҳосили картошқа равона намудааснд. Дар асоси таҳқиқотҳо технологияи парвариши картошқа дар шароити иқлими минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон таҳти омӯзиш қарор гирифтааст. Биологияи намудҳои ёбоии картошқа ва навъҳои парваришшавандай картошқа дар шароити баладкӯҳи Помири Фарбӣ таҳти омӯзиш қарор дода шуд. Дар натиҷаи корҳои илмии олимон оид ба баҳодиҳии ҳосилнокии даҳҳо навъи картошқа ва дурагаҳои он, навъҳои Ранная Роза, Полёт, Лорх барои парвариш дар истеҳсолот тавсия намудаанд. Дар қитъаи навъсанҷии Ишкошим ҳосилнокии навъи Полёт 31 т/га, навъи Лорх – 30,3 т/га-ро ташкил медод. Навъи Полёт ва Лорх нисбати устувориашон ба касалиҳо, ҳамчунин, тобовариашон ба хунукии шабона хеле баланд буд. Ин навъҳо ба хунукии шабона тобовар

буда, лўндаи онҳо лаззати баланди истеъмолӣ дорад [Ч.О. Ҷаҳонгиров, 1995].

Дар муддати бештар аз сад сол аз тарафи олимону селексионерон ва деҳқонон навъҳои нави картошка бо роҳи интихоби сунъӣ тадриҷан зиёд гардонида шудаанд. Аломатҳои нишонаҳои асосии ин навъҳо, ба монанди ҳосилнокии баланд, тезпазӣ, тамъи хуш, устуворияти баланд доштан ба шароитҳои номусоиди табиӣ, касалиҳо ва гайраҳо беҳтар гардонида шудаанд.

Тараққиёти босуръати селексияи навъофарии картошка дар собиқ давлати Шуравӣ аз охири асри XIX [С.Д. Киру, 2007] ва дар Тоҷкистон бошад, аз аввалҳои асри XX оғоз ёфтааст [Қ. Партоев, 2014]. То имрӯз олимон ва муҳаққиқони давлатҳои гуногуни дунё зиёда аз чор ҳазор навъҳои нави картошкаро оваридаанд, ки онҳо дар шароити истеҳсолот аз санчиш гузаронида шудаанд ва дар афзоиши истеҳсоли ин зироат саҳми намоён гузаштаанд [А.А. Оплеухин, 2013].

Мувофиқи талаботи имрӯзаи истеҳсолот навъи наву хуби картошка бояд зиёда аз 20 хусусияти (нишонаи) асосиро дар худаш дошта бошад [Ю.С. Носиров, 1986; Ҳ. А. Муминҷанов, 2003; А.Ф. Салимов, 2007; Қ. Алиев, 2012; Т.А. Аҳмедов, 2012, Қ. Партоев, 2013]. Аз ин нишонаҳо пеш аз ҳама ҳосилнокии баланд, тезпазӣ, мутобиқат бо шароити номусоиди табиӣ ва касалиҳо, сифати молӣ ва таркиби биохимиявии лўндаҳо, қобилияти хуби нигоҳдории онҳо дар анборҳонаҳо ва гайраҳо хело муҳиманд.

Айни замон коллексияи умумиҷаҳонии зироати картошка бештар аз 5000 навъро ташкил мекунад ва аз ин миқдор 2000 намуди худрӯй мебошанд ва асосан дар маркази умумиҷаҳонии омӯзиши картошка дар мамлакати Перу қарор дорад. Аз рӯйи аҳамияти калони ғизоияш картошкаро яке аз ғизоҳои муҳимтарин мешуморанд ва «нони дуюм» низ меноманд [Ҳ. А. Муминҷонов, 1999; 2000; Б. Каримов, 1999; Қ. Партоев ва дигарон, 2014].

Картошкапарварӣ дар Тоҷикистон соҳаи нисбатан нав ба ҳисоб рафта, аз рӯйи ҳисоби мутахассисон 85%-и истеҳсоли картошка ва 63%-и масоҳати кишти он дар минтақаи Раҷт ва вилояти Суғд (Исфара, Деваштич, Кӯҳистони Маҷҷор, Шаҳристон) рост меояд [Д.М. Музофаров, У.М. Маҳмадёрзода, 2019].

Дар Тоҷикистон ба истеҳсол ва парвариши картошка аввалан дар Ҳуҷанд, Конибодом ва Истаравшан (собиқ Уротеппа) оғоз карданд. Минтақаи Раҷт ва Бадаҳшон (Помир) сарчашмаи дуюми соҳаи картошкапарварӣ дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Ба Бадаҳшон ва минтақаи Раҷт картошкаро сарҳадбонҳои рус овардаанд. Баъзе маълумотҳо ва фарзияҳое низ мавҷуданд, ки картошкаро аввалин маротиба ба Бадаҳшон аз Ҳитой овардаанд. Дар давраҳои аввал парвариши ин зироат дар водиҳои ҷумхурӣ хело суст ба роҳ монда шуда буд. Пас аз таъсис ёфтани Институти ҳочагии меваю сабзавотпарварии Тоҷикистон дар солҳои 1932, ба инкишоф ва паҳншавии ин зироат диққати ҷиддӣ дода шуд. Ҳоло қариб дар тамоми минтақаҳои гуногуни ҷумхурӣ картошка парвариш меёбад. Майдонҳои асосии он дар минтақаҳои наздикуҳӣ ва кӯҳӣ, ки иқлими обу ҳавояш барои картошка мувоғиқ аст, ҷойгир мебошад.

Олимони соҳа Перлова Р.П. [1958], Кирилов И.Ф. [1960], Кушнарёва В.В. [1971, 1984] дар солҳои 60-90-уми асри гузашта дар минтақаҳои кӯҳию водигии Тоҷикистон корҳои илмию таҳқиқотӣ гузаронидаанд.

Дар истеҳсоли картошка минтақаҳои кӯҳию наздикуҳии ҷумхурӣ нақши муҳим дошта, ҳочагиҳои пешқадами минтақаи Раҷт, ноҳияҳои Деваштич, Исфара, Истаравшан, Кӯҳистони Маҷҷор вилояти Суғд ва дигар ноҳияҳо аз як гектар замин то 50 т/га ҳосил рӯёнида истодаанд. Тибқи маълумотҳои олимон [Қ. Партоев ва дигарон 2014; Ҷ. Ҷаҳонгиров, 1995] дар Бадаҳшон ҳосили баландтарин то 50-60 т/га рӯёнида шудааст. Дар ин минтақа ҳосилнокии миёна 25-30 т/га-ро ташкил мекунад.

Дар қисми шарқии Бадахшон аз солҳои 1987-1990, ба таври комплексӣ 87 намунаи худрӯйи картошкаро омӯхтаанд, ки аз онҳо 9-тоаш дурагаи байнинамудӣ ва 12-тоаш навъҳои дар истеҳсолот киштшаванда мебошанд [Чаҳонгиров, 1995].

Аз байни намудҳои худрӯйи он дар натиҷаи таҳқиқотҳо, намунаҳое муайян шуд, ки дар истеҳсолот васеъ истифода мебаранду хусусиятҳои ҳӯрданибобӣ ва ба хунукию касалиҳои гуногун тобовар мебошанд.


Дар солҳои охир соҳаи картошкапарварӣ дар мади назари Ҳукумати Ҷумҳурӣ қарор дошта, майдони парвариши он дар соли 2022 ба 59 ҳазор гектар расонида шуда, аз ин 1094,4 ҳазор тонна ҳосил ҷамъовари гардид. Ҳосилнокии миёнаи картошка дар ҷумҳурӣ ба 191 т/га расонида шуд [Маълумоти омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2022].

Солҳои охир дар Тоҷикистон картошка ҳамчун зироати муҳими гизойӣ дар ҳалли амнияти озуқаворӣ нақши муҳим мебозад [Қ. Партоев, 2013, Ҳ.Н. Назиров, 2015; А.Ф. Салимов, 2016; И.И. Каримов, 2021].

Барои рушду тараққии соҳаи картошкапарварӣ, нишондиҳандаҳое мавҷуданд, ки боиси гирифтани ҳосили баланди он мегарданд. Таъсири тағйирёбии иқлим ва омилҳои табиӣ аз қабили ҳарорат, боришот, намнокии нисбии ҳаво ва истифодай дурусти нуриҳои маъданию органикӣ нишондиҳандаҳое мебошад, ки рушду инкишоф, ҳосилнокӣ ва истеҳсоли картошка аз чунин омилҳои номбаргардида алоқамандии зич дорад.

Бо мақсади васеъ намудани майдони кишт ва истеҳсоли картошка дар ҷумҳурӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин соҳаи таъминкунандай амнияти озуқаворӣ диққати маҳсус дода, дар ин асос афзоиши истеҳсоли умумии картошка сол то сол таъмин гардида истодааст.

Тибқи нишондиҳандаҳои оморӣ нисбат ба соли 1991, дар соли 2023 дар ҷумҳури истеҳсоли картошка 10 баробар зиёд гардида, воридоти он аз хориҷи кишвар кам карда шуд (диаграммаи - 1).



Диаграммаи 1.- Нишондиҳандаҳои соҳаи картошкапарварӣ дар давоми солҳои соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар ҳама баҳшҳо)

Аз маълумотҳои нишондиҳандаҳои диаграммаи 1 бармеояд, ки дар соли 2023 истеҳсоли умумии картошка дар ҷумҳурӣ ба 1144,8 ҳазор тонна расонида шуд. Аммо новобаста аз потенсиали баланди нишондодҳо, ҳосилнокии картошка солҳои охир бо сабабҳои гуногун дар ҷумҳурӣ коҳиш ёфта ба 181 с/га баробар буд. Дар соли 2023 бошад ин нишондиҳанда хело боло рафта, ҳосилнокии миёна дар ҷумҳурӣ ба 198,3 с/га баробар гардид, ки нисбат ба соли 2021 18,3 с/га зиёд гардид.

Баландшавии ҳосилнокии картошка аз он гувоҳи медиҳад, ки корҳои илмӣ- таҳқиқотии олимону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ тадбиқ гардида, дар баланд бардоштани ҳосилнокӣ саҳми хоса гузаронида истодааст.

Олимони тоҷик [Т.А. Аҳмедов, 2012, 2015; Қ. Меликов, 2012; Қ. Партоев, 2013; Б. Каримов, 2016; Қ. А. Алиев, 2014 ва дигарон] доир ба соҳаи тухмипарварии ибтидоии картошка, технологияи парвариши картошка дар минтақаҳои иқлимашон гуногуни ҷумҳурӣ ва оғаридани навъҳои нави картошка бо роҳи селексия корҳои илмию таҳқиқотӣ

гузаронидаанд ва то кунун доир ба ин самтҳо корҳо идома ёфта истодаанд.

Истифодаи нуриҳо дар кишти картошқа яке аз омилҳои ҳалкунандаи соҳаи картошкапарварӣ ба шумор меравад. Дар шароити минтақаи қӯҳистони Тоҷикистони Марказӣ Шарипов Н.С. [1999], оид ба меъёри истифодабарии нуриҳо дар кишти картошқа корҳои таҳқиқотӣ ба анҷом расонидааст.

Дар давоми зиёда аз 60 сол аз тарафи олимони Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории АИКТ, Институти ботаника, физиология ва генетикаи АМИТ ва Дошигҳоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур оид ба оғаридани навъҳои нави картошқа ва ба роҳ мондани тухмипарварии он корҳои илмӣ таҳқиқотӣ гузаронида шудааст. Дар ин кор олимони картошкапарвари Тоҷикистон: Лебедова Л.Н. [1970], Кушнариева В.В. [1971], Анварова М.А. [1988], Ҷаҳонгиров Д. [1995], Салимов А.Ф. [2007], Наимов С. Н. [2009], Каримов Б.К. [2012], Аҳмедов Т.А. [2012], [2014], Меликов Қ. [2012], Алиев Қ. А. [2012], Сулангов М.С. [2012], Партоев Қ. [2013], Саидова Ҷ.С. [2015] ва бисёре аз дигар олимон барои омӯхтану ба роҳ мондани тухмипарварии зироати картошқа ва оғаридани навъҳои нави картошқа корҳои илмии гуногунҷабҳаро ба анҷом расонидаанд.

Махсусан, таҷрибаҳои илмие, ки Р.Л. Перлова [1958] дар шароити Вилояти муҳтори қӯҳистони Бадаҳшон дар солҳои 30-40-уми асри XX оид ба омӯзиши навъҳои гуногуни картошқа гузаронидааст, хело дикқатчалбӯнанда буда, нишон доданд, ки дар шароити баландкӯҳ қариб ҳамаи намуду навъҳои картошқаҳои ёбӣ, нимёбӣ ва мадании картошқа гул карда, ғӯраву меваи бисёр медиҳанд. Н.В. Лебедева [1970] бошад, дар солҳои 60-70-ум барои ба даст овардани гибридҳои ба касалиҳо тобовар як қатор таҷрибаҳои илмиро ба итном расонид. В. В. Кушнарева [1984] дар солҳои 70-80-ум якчанд гибридҳои картошқаро, ки аз Институти таҳқиқотии картошқа аз Федератсияи Руссия фиристода шуда буданд, дар шароити ноҳияи Лаҳш омӯхтааст.

Вале бояд қайд намуд, ки ба ин олимон бо сабабҳои гуногун мұяссар нагашт, ки ягон навъи нави картошкаро ба даст оварда, дар истеҳсолот ҷорӣ намоянд. Яке аз сабабҳои ба даст наовардани навъҳои нави картошка дар шароити чумхурӣ - ин набудани зарурияти истеҳсолӣ буд, чунки дар он солҳо аз дигар чумхуриҳои собиқ Шуравӣ тухмии навъҳои серҳосили Лорҳ, Гатчинский, Невский, Берлихинген ва ғайра ворид гашта, дар шароити истеҳсолот ҳосили баланд медоданд. Бинобар ин ба масъалаҳои навъбарорӣ ва тухмипарварии картошка аҳамияти зарурии илмию амалӣ дода намешуд.

Дар Институти илмӣ-таҳқиқотии боғу ток ва сабзвотпарварии чумхурияйӣ (баъдтар ин Институт ба Иттиҳодияи илмию истеҳсолӣ (ИИИ) «Боғпарвар» ва айни замон Институти боғу токпарварӣ ва сабзвоткории АИКТ табдил дода шуд) корҳои илмӣ таҳқиқотӣ оид ба картошкапарварӣ аз солҳои 1930 мебурданд. Олимони Институт дар муддати солҳои 1980 – 2000 дар шароити ноҳияҳои Лахш ва Мӯъминобод [В.В.Кушнарева, Қ. Партоев], Деваштич, Айнӣ ва Тавилдара [Б. Каримов], Файзобод [М. Назаров], Пачакент [М. Сайфов] ва дар дигар минтақаҳои Тоҷикистон корҳои илмиро оид ба омӯҳтани навъҳо ва намудҳои гуногуни картошка пеш мебурданд. Дар Институти боғу токпарварӣ ва сабзвоткории АИКТ соли 1988 аввалин маротиба шуъбаи картошкапарварӣ таъсис дода шуд. Дар як муддати қӯтоҳ ба олимони ин шуъбаи навтаъсис мұяссар гашт, ки ба дастгирии олимони Институти умушишувавии растанипарварии шаҳри Ленинград (ВИР), Институти хочагии картошкай Федератсияи Россия (вилояти Маскав) ва дигар муассисаҳои хориҷӣ коллексияи бештар аз 300 номгӯйи навъю намунаҳои картошкаро ҷамъ оварда, дар шароити минтақаҳои қӯҳии ноҳияҳои Лахш, Деваштич, Панҷакент, Мӯъминобод, Файзобод, Айнӣ, Санѓвор ва ғайраҳо омӯзанд.

Олимони ИИИ «Боғпарвар» дар муддати солҳои 1984 – 2004 корҳои навъофариро дар шароити гармхона (дар водии Ҳисор) ва дар шароити ҳавои қушоди якчанд ноҳияҳои қӯҳистон ба роҳ монданд. Дар

ин муддат ба онҳо мұяссар гардид, ки дараңаи мевабандӣ (ғурабандӣ) – и навъҳои гуногунро дар ноҳияҳои Лахш, Файзобод, Ғонҷӣ, Мӯъминобод, Панҷакент, Раҷт ва ғайраҳо омӯзанд. Муқаррар гардид, ки аксарияти навъҳои картошқа дар шароити кӯҳистони чумхуриамон нағз гул карда, мева мебандад. Тухмии генеративии навъҳои гуногуни картошқа ҷамъоварӣ ва барои аз ҷиҳати илмӣ асоснок намудан, омӯхта шуданд [Қ. Меликов, 2012; Б. Каримов, Қ. Партоев, 2013; Т.А. Аҳмедов ва дигарон 2014]. Дар натиҷаи корҳои илмиро ҷоннок намудани олимону мутахассисони шӯъбай картошкапарварӣ ба онҳо мұяссар гашт, ки бо усули ба даст овардани тухмиҳо ва интиҳоби сунъӣ аз навъҳои гуногуни картошқа намунаҳои нави картошқаро ба даст оваранд. Масалан, аз навъи Монолиза бо ин усул навъи нави картошқа Зарина ба даст оварда шуд ва ин навъ аввалин навъи ба даст овардаи олимони тоҷик дар мамлакат ба шумор меравад.

Таҷрибаҳои илмие, ки аз тарафи Л.Н. Перлова дар солҳои 30-40-ум ва Ҷ.Ҷаҳонгиров дар солҳои 90-уми асри гузашта дар шароити ВМКБ гузаронида шудаанд, исбот намуданд, ки шароити иқлими салқину нури сербунафши офтоб дар минтақаи баландкӯҳи Помир боиси бештар пайдо гаштани ғӯраву тухмии навъҳои ёбояй, нимёбояй ва мадании картошқа гашта, корҳои селексиониро оид ба даст овардани навъҳои навва тухмии аз қасалиҳо озоди ин зироат хело осон мегардонад.

Таҷрибаҳои дар солҳои охир гузаронидаи олимони Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории АИҚТ [Б. Каримов, Т.А. Аҳмедов ва дигарон 2014] нишон доданд, ки қобилияти ғӯрабандӣ ва тухмдиҳии аксари навъҳо ва дурагаҳои картошқа дар шароити кӯҳсари чумхурӣ хело хуб мушоҳида мегардад. Тавре, ки таҷрибаҳои гузаронидаи мо нишон доданд, дар натиҷаи аз тухмакҳои ботаникӣ сабзонидани аксари навъҳо ниҳолҳои сабzonidaшуда аз бисёр нишонаҳои морфологӣ ва биологиашон якхела набуда, балки гуногунанд. Яъне ниҳолҳои аз тухм сабzonида шуда гуногунии алomatҳоро доро мебошанд, ки ин барои интиҳоби сунъии беҳҳои серҳосилу ба қасалиҳо тобовар аҳамияти қалон

дорад. Нихолҳои аз тухмакҳои ботаники сабзонидашуда метавонанд, ки аз бисёр касалиҳои вирусӣ озод бошанд ва ҳамчун маводи нахустин дар корҳои селексионӣ ва тухмипарварӣ истифода бурда шаванд.

Хулоса аз сарчашмаҳои таърихии таҳқиқи олимон доир ба соҳаи картошкапарварӣ маълум гардид, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин соҳа начандон таърихи зиёд дорад.

Новобаста аз таърихи начандон зиёд доштани соҳаи картошкапарварӣ бо дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон рушди босуръати ин соҳаи дар ҷумҳурӣ ба мушоҳида расида, майдони кишти он аз 12,8 ҳазор гектари соли 1991 то ба 59 ҳазор гектар расонида шуда, истеҳсоли он 180,9 ҳазор тонна ба 1144882,9 тонна дар соли 2023 расонида шуд, ки ин дар доираи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, фароҳам овардани шароитҳои мусоиди иқтисодӣ, молиявӣ ва ҷалби сармояи ватанию ҳориҷӣ дар соҳаи картошкапарварӣ ба таври мушаххас ва дар як маврид мусоидат намудан ба татбиқи амалии Барномаи ҳукуматии рушди он ифода мейбад.

1.3. Ҳусусиятҳои ботаникию биологии картошка

Картошка ба оилаи авранҷиҳо (*Solanaceae*) ва авлоди *Solanum* мансуб буда, қариб 200 намуди картошкай ёбой, нимёбой ва маданиро дар бар мегирад. Намудҳои маданий ин зироат ба намуди *Solanum tuberosum L* ва *Solanum andigenum* тааллуқ доранд.

Олими швейтсарӣ Каспар Баухин дар соли 1596 номи ботаникии картошкаро соланум туберозум (*Solanum tuberosum L.*) гузоштааст [Головкин, 1986]. Картошкаро дар давлатҳои гуногун бо номҳои гуногун мешиносанд. Масалан, картошка дар Италия “Тартюфолӣ” ё Трюфели заминӣ, дар Ҳиндустон ва Испания “Папа”, дар Фаронса ва Эрон «Себи заминӣ», дар Олмон «Ноки заминӣ», дар Америка ва Англия «батати ирландӣ», дар Ирландия «тарту», дар Ҳолланд «арданел», дар Афғонистон «качолу», дар Россия «Картофель» номида мешавад. Калимаи картошка аз калимаи немисии картофель гирифта шудааст (Қ. Партоев ва дигарон 1988).

Як қатор олимон аз қабили; Кушнарёва В.В., [1984], Каримов Б.К, [1987, 1995, 2012], Носиров Ю.С., [1996], Муъминчонов Х.А., [1997; 1999; 2000]; Партоев Қ., [2013], Ахмедов Т.А., [2012, 2014], Сулангов М. [2012], Меликов Қ. [2012], Сайдова Ҷ. С. [2014] ва дигарон дар шароити минтақаҳои қӯҳи наздиқӣӣ ва водигии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба хусусиятҳои биологию физиологӣ ва технологияи парвариши картошка таҳқиқотҳо гузаронидаанд.

Яке аз хусусиятҳои муҳимтарини картошка ин бо роҳи лӯнда афзоиш додан ва зиёд кардан ба ҳисоб меравад. Лӯндаи картошка дар нуғи решоҳои ғафс (столон) ташаккул ёфта, ҳангоми афзоиш аз онҳо лӯндачаҳо пайдо гардида, бо қабати болоии маҳсус (эпидермиси ташаккулёбанда) пӯшонида мешавад. Дар давраи камолоти биологӣ онҳо шаклашонро дигаргун карда, дар натиҷа ба лунда табдил меёбанд [Б. К. Каримов , 1999; Қ. Партоев, 2014].

Шакли морфологии ниҳоли картошкаро реша, поя, навда, барг, гул, лӯндамева, тухм ва столон ташкил мекунад. Ин узвҳо бо ҳам алоқаманд буда, дар давраи фаъолияти ҳаётиашон онҳоро тағиیر додан мумкин аст [С.М. Букасов, 1972; 1974; А.Я Камераз, 1973, 1987; Қ.З. Будин, 1986; Р.С. Бобохонов, 1999, 2016; Қ. Партоев, 2014; А.Ф. Салимов, 2017 ва дигарон].

Решаи картошка асосан тирреша ва патакреша мешавад. Тиррешаи картошка он решоҳе мебошад, ки агар аз тухмакҳо афзоиш ёфта бошад, ва агар аз лундаҳо афзоиш ёфта бошад, патакреша мебошад [Қ.З. Будин, 1986].

Системаи решаронии картошка асосан дар ду қабат ба амал омада қисми асосии решоҳо дар қабати болоии замин дар чуқурии 18-25 см паҳн гардида, қисми дигараш бошад то чуқурии 70-80см ҷой мегиранд. Дар баъзе ҳолатҳо қисми ками решаи картошка то чуқурии 1,5- 2,0 метр рафта мерасад.

Решаронии картошка вобаста аз навъҳо ва давраи инкишофи онҳо гуногун буда, дар навъҳои тезпазаки картошка решаи нисбатан кӯтоҳтар

пайдо гардида, дар навъхой миёнапаз ва дерпази картошка бошад, решаҳо дароз мегарданд [Қ. Партоев, 2014].

Қисми дигаргунгаштаи танаи зеризамиинии картошкаро лўндаи картошка меноманд. Дар давраи хурд будани лундаҳо дар онҳо баргҳои майдаи сафедча ба мушоҳида мерасад, ки бо мурури калон гаштани лўнда нест гардида, ҷойи онҳо ба намуди қоши лўнда ва пайдошавии чашмак дар он боқӣ мемонад.

Чашмакҳои лундаҳо дар муғчаҳои бағалӣ ҷойгир буда, аз онҳо дар оянда танаю поя ҳосил мегардад. Чашмакҳои лўнда асосан аз 2-3 муғчаҳо иборат буда, аз байни онҳо танҳо яктояш месабзад ва дигараш ҳамчун муғчаҳои хобида ё эҳтиёти ниҳон мемонанд. Дар ҳолати осеб дидани муғчаи сабзида ва хушк шудани он аз ҳисоби муғчаҳои хобида аз нав навдаи нав ҳосил мешавад. Вобаста аз хусусияти навъ ва шакли лунда миқдори чашмакҳо дар лунда аз 3-4 то 8-12 дона мешавад. Чашмакҳо асосан дар паҳлуи лундаҳо дар чуқурии 1-2 мм ҷойгиранд.

Ҳаҷм ва шакли лўндаҳо вобаста аз хусусияти биологии навъҳо ва генотипи онҳо гуногун буда, шаклан гирд, дарозрӯя, гирдаи қулчамонанд, дарози ҳамвор мешавад. Ғайр аз ин нодуруст ба роҳ мондани агротехникии парвариш ва саҳтшавии болоии қабати замин ба дигаргуншавии шакли лундаҳо низ таъсир мерасонад.

Тез-тез дигаргун гаштани низоми намнокии хок низ ба шакли лўндаҳо таъсир расонида, боиси пайдоиши лўндаҳои иловагӣ дар танаи лўндаи асосӣ, раҳпайдошавӣ ва ковокшавии даруни лўндаҳо мегардад.

Қабати болоии лундаҳоро пуст ё эпидерма меноманд. Пусти лундаҳо вобаста аз генотипи навъ – ҳамвор, тунуки маҳин, ғафси дағал ва тӯрдор мешавад. Ранги лўндаҳои картошка сафед, сурх, зард ва бунафш мешавад. Миқдори зиёди ғизои минералии калий ва нитроген боиси тунук гаштани пуст, моддаҳои фосфорӣ бошад, боиси ғафсу дағал гаштани пӯсти лўндаҳо мегарданд.

Дар холати кундаланг буридани лундаи картошка дар дилаи он рангҳои гуногун мушоҳида мешавад. Ранги дилаи картошка асосан зард сафед ва бунафш мешавад. Гуногунии ранги дилаи картошка аз миқдори антотсиане, ки дар ҳуҷайраҳои пӯст ҳаст, вобастагӣ дорад.

Дар асоси маълумоти олимон [С.М. Букасов, 1974; К.З. Будин, 1986; А.Я. Камераз, 1987, Б. Каримов ва дигарон 2006] соҳти пояҳои ниҳоли картошка вобаста аз ҳусусиятҳои генотипи навъҳо дароз, миёна ва қӯтоҳ мешавад. Дар бисёр ҳолатҳо ранги пояҳои картошка сабз мешавад, баъзе ҳолатҳо ранги танаи баъзе аз навъҳои он ранги сабзи бунафш, сабзи чигарӣ низ шуда метавонанд. Дар навъҳои картошка аз 4-10 поя пайдо мегардад. Ба ақидаи олимони номбурда агар дар картошка поя кам бошад, лӯндаҳои кам ва агар пояҳо дар ниҳол бисёр бошанд, лӯндаҳо низ бисёртар пайдо мегарданд.

Барги картошка қайчибарги мураккаб буда, аз баргчаҳои алоҳидае, ки дар як поябарг часпидаанд, иборат мебошад. Дар поябарг ҷуфтҳои баргҳои ҳаҷман майдаи ба ҳамдигар муқобил ҷойгирифта вучуд доранд, ки дар байни ин ҷуфтҳо инчунин баргчаҳои боз ҳам хурдтар пайдо мегарданд. Ҷуфтҳои барг бо тартиби муайян рақам доранд, ки аз барги тоқи охирин шумурда мешаванд.

Миқдори ҷуфтҳои баргҳо дараҷаи сербаргии навъро муайян менамояд. Навъҳои сербарг зиёдтар аз 10 ҷуфт баргро доро буда, навъҳои камбарг бошанд ду-се ҷуфт баргча доранд. Ранги барги картошка вобаста аз навъаш метавонад, ки сабз, сабзи сафедча, сабзи сиёҳтоб ва сабзи хокистарранг бошад.

Гули картошка дучинса буда аз думчай гул, косабарг, гулбаргҳо ва гардбаргу гардгирак асос ёфтааст. Гул аз 5 косабарг, 5 тоҷбарг иборат буда, аз 5 гарданак, ки дар қисми поён якҷоя шудаанд ва гардгирак (узви модинаи гул) иборат аст ва формулаи ботаникии гули картошка чунин аст: (Ca (5) Co (5) A 5 G (2) [А.Я. Камераз, 1987; Б. Каримов , 1999; К. Партоев, 2014].

Ранги гули картошка вобаста аз навъҳо метавонад сафед, бунафш, сурхи бунафш ва сафеди бунафш бошад. Ранги гарддонҳои картошка метавонад зард, зарди баланд ва зарди сабзча бошад. Ранги зарди баланди гарди гули картошка нишонаи серҳосилии навъ ба шумор меравад.

Тухммеваи картошка дар қисми болой нуги пояи он, дар гулпоя пайдо гашта, шаклаш гирди даврашакл мешавад. Меваи картошка духонагӣ буда, шираи бисёр дорад.

Дар дохили як тухммеваи картошка вобаста аз навъи он аз 50 то 400 дона ва баъзан зиёдтар тухмакҳои майдаи ботаникӣ ҳосил мешаванд. Вазни 1000 донаи онҳо 0,5- 0,8 г-ро ташкил медиҳад.

На ҳамаи навъҳои картошка қобилияти мевадиҳиро доранд. Қисми зиёди навъҳои картошка шона ва гулро резонида, ғӯра (мева) намедиҳанд. Ба мевабандии навъҳои картошка боду ҳавои салқину сернами кӯҳистон мусоидат менамояд. Махсусан, мевабандии навъҳои гуногуни картошка дар шароити куҳию баландкӯҳ бештар ба назар мерасад. Сабабашро олимон ба зиёд будани миқдори нурҳои ултрабунафш дар минтақаҳои кухӣ вобаста мекунанд [Р.П. Перлова, 1958; Н.В. Лебедева, 1970; Ч.О. Ҷаҳонгиров, 1995; Т.А. Ахмедов, 2012].

Ҳамзамон истеҳсоли тухмакҳо аз худгардолудшавии озоди навъҳо, бо сабаби гетерозиготӣ (гуногунсифат будани заминаи ирсии алломатҳо-генотип), ба ҳар гуна шаклҳо таҷзия мешаванд ва растаниҳои аз ин гуна тухмакҳо парваришёфта дорои лӯндаҳои гуногуншакл, гуногунсифат ва гуногунранг мегарданд. Ин бо парешон гардидан ва омехтагии ин ё он навъ оварда мерасонад.

Навъҳои картошкаро олимон ва селексионерон бо роҳҳои дурагакунӣ (гулпайванд), интихоби сунъӣ ва истифодабарии омилҳои мутагенӣ (бо таъсири омилҳои тағийирпазирии ирсӣ) ба даст овардаанд.

Усулҳои интихоби минбаъдаи фардӣ ва дурагакунӣ роҳи асосии оғаридани навъҳои нави картошка ба шумор меравад. Бо ин васила

дурагаҳои мураккаби гуногун ба даст оварда мешаванд, ки аз онҳо бо роҳи интихоби сунъӣ селексионерҳо растаниҳои алоҳидаро (фардҳои интихоб гардидаи таҷзиянашаванд - клонҳо чудо карда, муддати якчанд сол онҳоро меомӯзанд (А.Я. Камераз, 1973; Х. Росс, 1989). Барои дурагакуни картошқа пешакӣ муайян намудани қобилияти ҳаётшоямии гарди гул ё ин ки қобилияти гардолудкуни гардҳои гули картошқа аҳамияти калон дорад. Он бояд дар давраи саросар гулқунии ниҳолҳои картошқа гузаронида шавад [R. Frankel, 1977; Ч.О. Ҷаҳонгиров, 1995; К. Партоев, 2013].

Аз сарчашмаҳо чунин хулоса бароварда мешавад, ки барои оғаридану интихоби навъҳои нави картошқа ва дурагаҳои он омӯзиши хусусиятҳои биологӣ ва соҳти морфологии ҳар як навъ дар соҳаи селексия нақши муҳимро мебозад. Чунки ҳар як зироат хусусиятҳои ба худ хос ва шаклҳои гуногуни морфологи дошта, барои омӯзиши он солҳои зиёд лозим аст.

Бояд қайд намуд, ки таърихи парвариши картошқа дар Тоҷикистон бештар аз сад солро дар бар гирифта бошад ҳам дар ин муддат ба олимону селексионерони тоҷик мұяссар гардид, ки дар баробари омузиши хусусиятҳои биологию морфологӣ ва ҳочагидории картошқа, навъҳои серҳосили онро ба вучуд оварда, истеҳсоли ин зироати муҳими истеъмолии аҳолиро хело афзоиш доданд. Вале, бояд тазаккур дод, ки ҳоло талаботи аҳолӣ бо ин маводи ғизӣ пурра таъмин набуда, дар назди олимону картошкапарварон масъалаи афзун гардонидани ҳаҷми истеҳсоли умумии картошқаро бештар аз 1,5 млн. тонна дар оянда расонанд.

1.4. Нақши селексия дар ба дастоварии навъҳои нави картошқа

Селексия илм дар бораи усулҳои оғаридан ва беҳтар намудани навъҳои растаниҳо ва зоти ҳайвонот мебошад. Аз тарафи дигар соҳаи кишоварзиро, ки бо парвариши навъҳои нави гибридҳои зироатҳои кишоварзӣ ва зоти ҳайвонот машғул аст, селексия меноманд.

Генетик ва селексионери машхур, академик Н. И. Вавилов қайд намудааст, ки «Селекционерон бояд омилҳои асосии гуногуни ибтидоии навъҳо ва намудҳои наботот ва ҳайвонот; тағийрёбии ирсӣ; таъсири муҳити зист дар рушд ва инкишофи аломатҳои асосии селекционӣ, қонуниятҳои ирсӣ ҳангоми дурагакунӣ (гибридизатсия), шаклҳои интихоби сунъӣ, ки ба ҷудо кардан ва мустаҳкам кардани аломатҳои зарурӣ равона шудаанд, омӯзанд ва дар кори худ ба назар гиранд» [Н.И. Вавилов, 1987].

Барои бо муваффақият ноил гаштан дар корҳои селекционӣ, ҳусусиятҳои биологӣ ва физиологии зироати картошкаро бояд ба пуррагӣ омӯхт. Гули картошка аз рӯйи соҳтор ва андозаи худ барои гардолудкунии сунъӣ ба осонӣ дастрас аст. Бисёре аз муҳаққиқон боварӣ доранд, ки картошка худгардолудшаванда аст, аммо гардолудкунии онҳо бо шамол ва ҳашарот низ имконпазир аст [М.М. Максимович, 1953].

Мувофиқи бисёре аз сарчашмаҳои илмӣ давомнокии гулкунии як гули картошка 3-7 рӯз, ҳамаи гулҳо 15-43 рӯз ва дар маҷмуи растаниҳо 19-50 рӯзро ташкил медиҳад [С.М. Букасов, 1951]. Давомнокии гулкунӣ аз навъ ва шароити обу ҳаво вобаста аст. Давомнокии давраи гулкунӣ дар навъҳои барвақтӣ кӯтоҳ мегузарad. Дар навъҳои дерпаз бошад давомнокии давраи гулкунӣ дароз буда, ду ва ҳатто се маротиба гул мекунанд. Гулкунӣ дар намнокии нисбии баланди ҳаво тулонӣ ва дарозтар мегузарад. Дар ҳавои хушк гулкунӣ он қадар дароз нест ва шумораи зиёди муғчаҳо меафтанд. Гулкунӣ аз шароити муҳити зист вобаста аст.

Р.П. Перлова [1940, 1945] қайд менамояд, ки дар шароити ноҳияи Ишкошим дар баландии зиёда аз 2500 метр аз сатҳи баҳр қариб ҳамаи навъҳои картошка гул мекунанд. Гулҳои картошка дар аксари навъҳо танҳо дар нимаи аввали рӯз, тақрибан то соати 10-12 кушода мешаванд.

Растани картошка, аз нуқтаи назари селексия, як қатор ҳусусиятҳо дорад, ки ба онҳо қобилияти афзоиши узвҳои вегетативӣ, гетерозиготӣ,

пластикии қалон дар бисёр навъҳо ва ниҳолҳо дохил мешаванд (Х. Росс, 1989; А.П. Ермишин, 1998; Е.А. Симаков, 2010). Се хусусияти аввал кори селексиониро осон мекунанд. Ҳангоми селексияи картошка дар тӯли як қатор наслҳо шаклҳои доимии худро интихоб кардан лозим нест, зоро ҳангоми гузаштан ба афзоиши буттамева, F_1 доимӣ мешавад. Гетерозигот ва пластикии зиёди картошка имкон медиҳад, ки ҳамеша миқдори зиёди маводи гуногун аз такрористеҳсоли тухмӣ ва вегетативӣ барои интихоб вобаста бошанд.

Дар ниҳолхонаҳои коллекционӣ (тақрибан 1000 навъ) ба ҳисоби миёна дар 5 сол 87%-и гулҳо дар навъҳо ташаккул ёфтанд ва 13% тамоман гул накарданд. Аз навъҳои гулдор танҳо 12% қобилияти тухмева ҳосил карданро доранд. F₁рамева ҳосил намудани навъҳои аз интихоби табиӣ ва гардолудкунии сунъӣ ба даст овардашуда, инчунин гулкунӣ ба шароити иқлими вобаста аст. Намнокии хок ва ҳаво омили асосии ҳалқунандаи ин раванд ба ҳисоб меравад. Чунки дар солҳои намнокии нисбии баланд, гулкунӣ ва мевадиҳӣ зиёдтар ба амал омада, дар солҳои хушксоли бошад, камтар ҳосил мегардад [А.А. Подгаецкий, 2008].

Муайян карда шудааст, ки навъҳои гуногун дар насл тақсимшавии гуногунро ба вучуд меоранд: баъзеҳо қалонтар, дигарон хурдтар, то гомозиготӣ буда, тухмиҳои қиматбаҳои хочагидорӣ (аз шакли модарӣ хубтар) хеле кам ба вучуд меоянд [Е.М. Успенский, 1935].

Мувофиқи маълумоти М.М. Максимович [1953], усули дурагакунӣ аз усули худгардолудшавӣ бо он фарқ мекунад, ки ҳангоми дурагакунӣ дар ташаккули шакли нав ҳуҷайраҳои ҷинсии ду организми ибтидойӣ, ки асоси ирсии гуногун доранд, иштирок мекунанд. Ба ин маъно, усули дурагакунии сунъӣ нисбат ба худгардолудшавӣ комилтар аст.

Дар давраи охир дар кори селекционӣ бо картошка асосан усули дурагакуни дохиличинӣ истифода мешавад. Дурагаҳо аз сабаби он ки аз ду волидайн сарчашма мегиранд, нисбат ба растаниҳои худгардолудшуда заминаи мураккабтари ирсӣ доранд. Аммо ин кори

селексиониро душвор намекунад, зеро ҳангоми афзоиши узвҳои вегетативӣ бо буттаҳои шаклҳои гибридӣ наслҳои нисбатан яхелаи вегетативӣ ба вучуд меоранд.

Шароити парвариши ҷуфтҳои волидайн, интиҳоби дурусти ҷуфтҳои волидайн барои дурагакунӣ, интиҳоби дурагаҳо аз рӯи усуљои муайяншуда барои корҳои селексионӣ ва шароити парвариши дурагаҳо омилҳое мебошанд, ки муваффақияти кори селексиониро муайян мекунанд [С.В. Юзепчук, 1937; И.П. Яшина ва дигарон, 1973; С.Д. Киру, 2006, 2007; А.П. Шанина, 2012; В.П. Красавин ва дигарон, 2012].

Аломатҳои асосии картошқа дар истеҳсолот ин ҳосилнокӣ, шакли бехмева, камолот, муқовимат ба бемориҳо, муқовимат ба хушксолӣ, мазза, краҳмал, шароити нигоҳдории картошқа ҳангоми нигоҳдорӣ, муқовимат ба сармо ва ғайра мебошанд. Баъзе муҳаққиқон дар ин андешаанд, ки барои селексияи картошқа аз рӯйи ҳосилнокӣ бояд навъи С.андигенум, алахусус шакли ин навъи токанум (*tocanum*) ва толуканум (*tolucanum*) истифода шавад ва изҳор медорад, ки имконияти гирифтани дурагаҳои серҳосил бо ин алоқаманд аст. Шаклҳои зикршуда, ба ақидаи бисёр муаллифон [И.П. Яшина ва дигарон 1973; А.А. Подгаєтский, 1993; С.Д. Киру, 2009] бояд бо навъҳои серҳосили картошқа пайваст карда шаванд. Тибқи маълумоти Институти умумииттифоқии растанипарварӣ (ВИР), пас аз пайвастани навъҳои маҳаллӣ бо шаклҳои дар боло зикршудаи намуди С. андигенум, инчунин бо дигар навъҳои он пакус (*racus*) ва кечуанум (*guechuanum*) гиридиҳои хеле серҳосил ба даст оварда мешаванд, ки дар он то 50-70 лӯндаҳои калон ва ҳамвор ташакул меёбад [М.М. Максимович, 1953; А.П. Ермишин ва ғайра, 2006; Kryczynsk., 1999].

Дар амалияи селексияи интиҳоби клонӣ қадимтарин усули анъанавӣ мебошад. Дар таърихи селексия ҳолатҳои зиёди гирифтани навъҳои арзишманди зироатҳои гуногун (гандум, себ, картошқа ва ғайра) бо усули интиҳоб маълум аст. Муваффақияти интиҳоби клонро шартҳои асосии зерин муайян мекунанд: агрофони баланд дар ниҳолҳои

интихобӣ, интихоби бисёркарата, дақиқии интихоби клонҳо, арзёбии солонаи клонҳо тавассути муқоиса бо маводи ибтидой [М.М. Максимович, 1953; И.П. Яшина ва дигарон, 1973, Кустарев ва дигарон, 1981; А.А. Подгаецкий, 1993; С.Д. Киру, 2009; Е.А. Симаков , 2010;].

Ба истеҳсолот пешниҳод намудани навъҳои нави картошқа, ки дорои ҳосилнокии баланд ва устуворият ба қасалиҳои омилҳои табиӣ мебошад вазифаи асосии селексия ба ҳисоб меравад. Корҳои селексионӣ дар картошқа аз рӯйи нақшай зерин соҳта мешаванд:

1. Қитъаи коллексионӣ. Барои гирифтани маводи ибтидоии селексионӣ пешбинӣ шудааст. Коллексияҳо дар қитъаҳои хурди дорои шароити агрофони баланд аз 5 то 20 бутта бе такрорӣ шинонида мешавад. Ҳангоми ҷамъоварӣ, маводи ҷамъоваришуда тоза ва дар ҳолати хуб нигоҳ дошта мешавад.

2. Ниҳолхонаи маводи аввалия. Дар ин қитъа клонҳо, дурагаҳои, навъҳо ва намудҳо шинонда мешаванд. Бо ин мақсад барои гузаронидани дурагакунӣ, интихоби клонҳо ва гайра аз ҳар намунаи навъҳои картошқа 20-30 лӯнда шинонда мешавад.

3. Ниҳолхона барои гузаронидани дурагакуни картошқа. Аз растаниҳои навъҳои модарӣ барои гузаронидани дурагакунӣ гулҳои хуб тараққиёфттаро ҷудо (интихоб) карда, гулҳои мондаро аз гулдон қанда мепартоянд. Одатан барои гузаронидани бордоркунӣ дар як навда 3-4 - то гуле, ки онҳо бояд фардо қушода мешаванд нигоҳ дошта, дигар гулҳоро қанда партофтани зарур аст. Бо мақсади худгардолуд нашудан пеш аз қушодашавии гулҳои барои гардолудкунӣ интихобшударо ба воситаи пинсети хурд тоҷгулҳо ва гардонҳои онҳоро қанда мепартоянд. Сипас онҳоро ба воситаи қофази маҳсус ё ин ки ба воситаи найчаҳои хурди пояи галладонагиҳо (дарозии 3-4 см) мепӯшонанд, то ин ки гарди гули навъи бегона ба онҳо нағалтад. (Успенский, 1935). Пас аз гардолудкунӣ, дар пояи гулдон дар қофаз ё ин ки порчай пластикии сафед бо қалами сиёҳ рақам, ишораи (формулаи) навъҳои дурагашуда ва санаи гузаронидани дурагакуниро навишта, овезон менамоянд. Пеш аз

пухтан, мевағұраҳоро бояд дар халтаҳои докагī гирифта, ба пои гул баста шавад, то онҳо афтида ва гум нашаванд. Тирамоҳ пеш аз ҳосилғундорӣ ғураҳои дурагашударо чида, дар турхалтаҳои латагī ё халтаҳои қоғазӣ гирафта дар ҷойҳои сояи шамолрас овезон намуда, муддати 30-40 рӯз нигоҳ медоранд, то ки онҳо хуб пухта расанд. Пас аз он, ки ғұраҳо сафед ва мулоим мегарданд, аз онҳо тухмҳо чудо карда мешаванд.

Пас аз хушк гаштан тухмакҳоро дар матои карбосӣ ё дар халтачаҳои қоғазин, сӯроҳиҳои хурди ҳавогузаронӣ дошта рехта, таҳти ҳарорати +2 +4 °C, ё дар қисми поёни яхдон ва ё дар шароити ҳарорати хона нигоҳ медоранд. Тухми картошка дар шароити муқаррарӣ то 10 сол ва дар яхдон дар ҳарорати паст то 20 сол ё бештар аз он қобилияти сабзиши ҳудро гум намекунад [З.К. Будин ва дигарон, 1993].

Хулоса ба роҳ мондани корҳои селексионӣ дар соҳаи картошкапарварӣ дар оянда барои ба даст овардани навъҳои нави ояндадор ва баланд бардоштани муқовимати растаниҳо ба бемориҳои ғуногун ва шароитҳои номусоиди табиӣ нақши муҳим мебозад.

Омӯзишу мутобиқгардонии навъҳои интродуксионии картошка дар шароитҳои ғуногуни агроэкологии минтақаи парвариш масъалаи мубрами соҳаи картошкапарварӣ ба ҳисоб рафта, дар баробари корҳои селексионӣ ва навъофарии картошка нақши калидиро мебозад.

БОБИ 2. Шароит, маводҳои аввалия ва методҳои гузаронидани таҳқиқотҳо

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба минтақаи аз ҷиҳати экологӣ тоза мансуб буда, шароити хуби хокиу иқлими дорад, ки ин барои рушди соҳаҳои картошкапарварӣ, сабзавоткорӣ, боғдорӣ мусоидат менамояд.

Мувофиқи ақидаи баъзе аз олимон шароити боду ҳавои минтақаҳои водигӣ, наздиқӯҳӣ ва қӯҳии Тоҷикистон барои ба даст овардани ҳосили баланди картошка хеле мувофиқ мебошанд [И.Н. Антипов, 1950; Р.Л. Перлова, 1958, Ҷ.О. Ҷаҳонгиров, 1995; А.Т. Аҳмедов, 2012 2014; Қ. Партоев, 2013; Қ. Меликов ва дигарон 2014; И.И. Каримов, 2021].

Таҳқиқотҳои мо дар шароити қӯҳии Шимолу Шарқии Тоҷикистон (ноҳияи Лаҳш, ҷамоати деҳоти Лаҳши боло, деҳаи Шириноб дар баландии 2100 метр аз сатҳи баҳр) гузаронида шудаанд. Аз рӯйи ҳаҷми ҳудудӣ ва истеҳсоли зироатҳои кишоварзӣ, ба ҳусус картошка ҷамоати деҳоти Лаҳши боло дар ноҳияи Лаҳш, ки ҷойи намоёнро ишғол мекунад, аҳолӣ аслан картошка, ғалладона ва зироатҳои ҳӯроки чорворо парвариш мекунанд.

2.1. Баҳои таркиби хоки маҳали таҳқиқот

Хокҳои минтақаи таҷрибавӣ ба гурӯҳи хокҳои ҷигарии муқаррарӣ, ва ҷигарии қӯҳӣ дохил шуда, аз ҷиҳати ҳосилхезӣ ба гуруҳи хокҳои ҳосилхезиашон миёна мансуб мебошад [В.Я. Кутеминский , Н.В. Леонтева, 1966].

Таркиби агрохимиявии хоки қитъаи таҷрибавӣ дар Институти хокшиносӣ ва агрохимияи АИҚТ гузаронида шуд.

Барои таҳлили хоки қитъаи таҷрибавӣ аз чор ҷой, аввали замин, миёнаи замин ду намуна ва охири замин хок гирифта шуд.

Таҳлили озмоиши қисми саршавии замин, аз қабати 0-30см хок гирифта шуда нишон дод, ки микдори гумус 1,70% дараҷаи таъминнокии хок баланд, нитрогени минералӣ 7,20 мг/кг дараҷаи таъминнокии хок аз

ҳад паст; миқдори фосфор 48,8 мг/кг дарацаи таъминнокии хок баланд; миқдори калий 336 мг/кг дарацаи таъминнокии хок низ балад мебошад. Муҳити ионҳои ивазшавандай гидрогени хок pH 7,5 мебошад, ки ин ишқорнокии пастро нишон медиҳад.

Натиҷаи озмоишии аз мобайни замин, аз қабати 0-30 см гирифташуда, муайян намуд, ки миқдори гумус 1,48% дарацаи таъминнокии хок баланд, нитрогени минералӣ 11,8 мг/кг дарацаи таъминнокии хок аз ҳад паст; миқдори фосфор 16,7 мг/кг дарацаи таъминнокии хок паст; миқдори калий 276 мг/кг дарацаи таъминнокии хок миёна арзёбӣ мегардад.

Муҳити ионҳои ивазшавандай гидрогени хок pH 7,8 мебошад, ки ишқорнокии пастро ташкил дод.

Аз намунаи дуюми мобайни замин-(A) аз қабати 0-30 см гирифташуда, нишон дод, ки миқдори гумус 1,86% дарацаи таъминнокии хок баланд, нитрогени минералӣ 9,70 мг/кг дарацаи таъминнокии хок аз ҳад паст; миқдори фосфор 9,83 мг/кг дарацаи таъминнокии хок паст; миқдори калий 356 мг/кг дарацаи таъминнокии хок баланд мебошад. Муҳити ионҳои ивазшавандай гидрогени хок pH 7,5 мебошад, ки ин ишқорнокии пастро доро аст (ҷадвали 2.1).

Ҷадвали 2.1.-Натиҷаи ташхиси намунаҳои хок оид ба муайян намудани миқдори гумус, pH ва моддаҳои физӣ

Макони гирифташуда н. Лахш	Чуқурӣ, см	Гумус, %	pH	мг/кг				
				N-NO ₃	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁺ N-NH ₄ ⁺	P ₂ O ₅	K ₂ O
Аввали замин	0-30	1,70	7,5	5,30	7,70	7,20	48,8	336
Мобайни замин	0-30	1,48	7,8	7,40	12,9	11,8	16,7	276
Мобайни замин-(A)	0-30	1,86	7,5	6,31	10,8	9,83	56,1	356
Охири замин	0-30	1,73	7,9	5,90	8,30	7,80	54,8	348

Натицаи таҳлили озмоишии хоки қитъаи таҷрибавӣ аз қабати 0-30 см гирифташуда, маълум карда шуд, ки миқдори гумус 1,73 % дараҷаи таъминнокии хок баланд, нитрогени минералӣ 7,80 мг/кг дараҷаи таъминнокии хок аз ҳад паст; миқдори фосфор 54,1 мг/кг дараҷаи таъминнокии хок баланд; миқдори калий бошад 348 мг/кг ташкил дод, ки ин низ дараҷаи таъминнокии хокро баланд арзёбӣ мекунад.

Муҳити ионҳои ивазшавандай гидрогени хок рН- 7,9 мебошад, ки ин ишқорнокии пастро ташкил дод .

Хулоса. Дар натицаи гузаронидани ташхиси агрокимиёвии намунаи хоки минтақаи таҳқиқот маълум гардид, ки таркиби хоки минтақаи таҳқиқотҳо аз моддаҳои физоии нитроген дар дараҷаи аз ҳад паст, фосфор ва калий бошад дар дараҷаи миёна ва баланд қарор дорад.

Аз ин лиҳоз олимони Институти хокшиносӣ ва агрохимия тавсия менамоянд, ки барои баланд бардоштани ғизонокии хок истифода бурдани нуриҳои маъданию органикӣ бо чунин меъёр: пеш аз гузаронидани шудгори тирамоҳӣ ворид намудани порӯйи органикӣ ба миқдори 10-15 т/га, истифодаи нурии маъдании аммофос – Р100x2,2 коэф.=220 кг/га, истифодаи нурии маъдании хлориди калий – К100x1,8 коэф.=180кг/га, истифодаи нурии маъдании карбамид N200x2,2 коэф.= 440кг/га ё ин ки нурии маъдании селитраи аммиаки N140x2,9 = 406 кг/га истифода бурда шавад.

2.2. Маълумотҳои боду ҳавои макони таҳқиқот

Тоҷикистон аз рӯйи ҳусусиятҳои иқлимий ба яке аз кишварҳои иқлими континенталий ва зуд тағиیرёбандаи ҳарорат ва намнокии ҳаво доҳил шуда, давомнокии рузҳои офтобаш тақрибан 2000-3160 соатро ташкил медиҳад [Агроклиматические ресурсы Таджикистан, 1976, 1977]. Мувоғиқи нишондодҳои бисёргола, иқлими минтақаи Рашт бо назардошли тағиирёбии ҳарорат ва ҷамъи ҳарорати умумии мусбии зиёда аз $+10^{\circ}\text{C}$ дар давоми сол $1800 - 2300^{\circ}\text{C}$ –ро ташкил медиҳад. Давомнокии давраи бехунуқӣ бошад 180-240 рӯзро ташкил дода, миқдори боришоти солона 400-450 мм аст. Ҳарорати миёнаи ҳаво дар

моҳи июл 18-25°C –ро ташкил медиҳад [Агроклиматические ресурсы Таджикистан, 1976].

Ҳарорати миёнаи шабонарӯзии ҳаво яке аз масъалаҳои асосӣ барои афзоиши мӯтадили картошкагӣ ба шумор меравад. Маълумот оид ба ҳарорат, боришот ва намнокии нисбии ҳавои минтақаи таҳқиқотро аз Агентии обуҷавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас намудем.

Нишондихандаҳо оид ба ҳарорати шабонарӯзӣ дар солҳои таҳқиқот дар ҷадвали 2.2. оварда шудааст.

Ҷадвали 2.2. - Ҳарорати шабонарӯзии ҳаво дар мавзеи Лахши водии


Рашт дар солҳои гузаронидани таҳқиқотҳо (2019-2022), °C

Моҳҳо	2019	2020	2021	2022
Январ	-8,3	-9	-3,9	-12,6
Феврал	-7,2	-4,7	-1,6	-7,2
Март	-0,4	2,8	4,7	-2,6
Апрел	9,3	9,7	10	6,4
Май	12,7	13,8	12,3	14
Июн	14,5	15,5	16,3	16,7
Июл	21,2	17,9	21,2	19,8
Август	20,8	20,4	21,4	19,1
Сентябр	16,7	14,1	18,7	14,4
Октябр	8,4	7,8	7,5	8,5
Ноябр	1,1	1,7	1	3,6
Декабр	-4,2	-3,5	-2,7	-3,3
Миёна	7,1	7,2	8,7	6,4

Ҷӣ тавре, ки аз натиҷаи ҷадвали 2.2. дида мешавад, ҳарорати шабонарӯзии ҳаво дар солҳои таҳқиқот яхела набуда, вобаста аз муҳлатҳои он фарқ мекунад. Ҳарорати миёнаи шабонарӯзии моҳҳои июн-сентябр, ки давраи асосии нашв ва ҳосилбандии картошкагӣ мебошад, дар солҳои 2020 ва 2022 мусбӣ ба мушоҳида мерасад. Ҳарорати

миёнаи шабонарӯзии моҳҳои июн-сентябр ба $14,1\text{-}21,4^{\circ}\text{C}$ баробар гардид, ки ин нишондиҳанда барои сабзиш ва ҳосилбандии растани картошка ҳарорати фоидаовар ҳисобида мешавад. Чунин ҳарорати ҳаво дар ҳудуди $14\text{-}20^{\circ}\text{C}$ барои афзоиши навъҳои картошка дар муҳлати муайяншуда мусоид ҳисобида мешавад.

Ҳарорати миёнаи шабонарӯзӣ дар чор соли таҳқиқот дар диаграммаи 2.1. оварда шудааст.



Диаграммаи 2.1.- Ҳарорати миёнаи шабонарӯзии ҳаво дар солҳои гузаронидани таҳқиқотҳо (2019-2022)

Ҷӣ тавре, ки аз диаграммаи 2.1. дидা мешавад ҳарорати миёнаи шабонарӯзии ҳаво дар давраи нашви растаниҳо (моҳҳои июн-сентябр) дар ҳудуди $13,2\text{-}20,4^{\circ}\text{C}$ мебошад, ки ин нишондиҳанда барои афзоиш ва рушду ҳосилбандии навъҳои картошка беҳтарин ба ҳисоб меравад. Ҷамъи ҳарорати шабонарӯзии минтақа дар маҷмуъ ба ҳисоби миёна дар чор соли таҳқиқот ба $7,4^{\circ}\text{C}$ баробар гардид.

Аз тарафи дигар, дар солҳои таҳқиқот муайян гардид, ки ҳарорати ҳаво дар минтақа якхела набуда, дар баъзе ҳолатҳо аз меъёр зиёд мегардад (чадвали 2.3.).

Чадвали 2.3.- Ҳарорати максималии ҳаво дар солҳои гузаронидани таҳқиқотҳо (2019-2022)⁰С


Моҳҳо	2019	2020	2021	2022	Миёна
Январ	3,8	1,5	4,7	4,3	3,6
Феврал	7,5	8,6	10,6	2,5	7,3
Март	15,2	13,8	20,4	3,2	13,2
Апрел	24,4	20,6	23,2	12,1	20,1
Май	27,7	24,1	29,1	21,4	25,6
Июн	26,3	30,2	28,3	24,6	27,4
Июл	34,6	33,5	32,5	27,7	32,1
Август	33,1	30,5	34,8	27,6	31,5
Сентябр	28,9	26,4	28,7	24,5	27,1
Октябр	22,2	20,9	24,9	17,3	21,3
Ноябр	12,7	11,5	9,7	11,4	11,3
Декабр	6,5	4,6	6,8	1,2	4,8

Тавре аз нишондиҳандаҳои маълумоти чадвали 2.3 дида мешавад, ҳарорати ҳаво аз давраи кишт то оғози ҷамъоварии ҳосил ба ҳисоби миёнаи солҳо аз $27,4^{\circ}\text{C}$ то $32,1^{\circ}\text{C}$ -ро ташкил дод, ки ин нишондиҳанда аз ҳарорати муътадили ҳаво барои афзоиш ва ҳосилбандии картошка зиёд мебошад.

Ба хусус дар моҳҳо июн, июл ва август, ки давраи авчи инкишоф ва ҳосилбандии картошка мебошад, ҳарорати ҳаво дар минтақа хело боло рафта ба $27,4^{\circ}\text{C}$, $32,1^{\circ}\text{C}$ ва $31,5^{\circ}\text{C}$ рост омад. Ин гармшавии аз меъёр зиёди иқлими дар давраи таҳқиқотҳо боиси нисбатан коҳишёбии ҳосили навъҳо гардид.

Ҳарорати аз меъёр зиёд дар солҳои 2019 ва 2021 ва дар моҳҳо июл ва август ба назар мерасад, ки дар ин солҳои таҳқиқот ҳарорати баландтарини ҳаво ба $34,6$ ва $34,8^{\circ}\text{C}$ баробар гардид, ки ин нишондиҳанда баландтарин ҳарорат барои зироати картошка ба ҳисоб меравад.

Дар солҳои 2020 ва 2022 бошад нишондиҳандаи ҳарорат дар давраи нашв нисбатан паст буда, мутаносибан $33,5^{\circ}\text{C}$ ва $24,6^{\circ}\text{C}$ -ро ташкил дод. Ҳарорати балантарини ҳаво вобаста ба солҳои таҳқиқот ба ҳисоби миёна дар диаграммаи 2.2. оварда шудааст.



Диаграммаи 2.2.-Ҳарорати баландтарини солонаи ҳаво дар солҳои гузаронидани таҳқиқот (2019-2022)

Чи тавре, ки аз диаграммаи 2.2 дидা мешавад на ҳама сол ҳарорат аз меъёри муайяншуда баланд мебошад. Ҳарорати нисбатан баланд дар солҳои 2019 ва 2021 ба мушоҳида расид, ки нишондиҳадаи ҳарорат дар ин солҳо ба $20,2^{\circ}\text{C}$ ва $21,1^{\circ}\text{C}$ баробар гардид. Дар солҳои 2020 ва 2022 бошад, ин нишондиҳанда нисбатан пастар буда, $14,8^{\circ}\text{C}$ ва $18,9^{\circ}\text{C}$ – ро ташкил дод. Дар маҷмуъ дар чор соли таҳқиқот ҳарорати баландтарини ҳаво ба ҳисоби миёна $18,8^{\circ}\text{C}$ -ро ташкил дод.

Бояд қайд кард, ки дар давраи гузаронидани таҳқиқотҳои худ мо дар ин минтақаи кӯҳӣ тағйирёбии ҳарорати ҳаворо дар давоми рӯз мушоҳида намудем. Аз меъёри муқарраршуда баланд ё паст шудани ҳарорати ҳаво ба рушду инкишоф ва афзоиши лундаҳо дар растаниҳо, махсусан ба инкишофёбии шумораи навдаҳо, гулҳо ва ҳосилшавии лундаҳо таъсири манғӣ мерасонад (чадвали 2.4.).

Чадвали 2.4.- Ҳарорати минималии ҳаво дар солҳои омӯзиш, (2019-2022)°C


Моҳҳо	2019с.	2020с.	2021с.	2022с.	Миёна
Январ	-20,4	-20,6	-13,3	-22,2	-19,1
Феврал	-19,2	-18,1	-15,3	-19,8	-18,1
Март	12,6	-6,7	-3,	-16,5	-3,4
Апрел	0,3	-3,8	-1,1	-6,4	-2,8
Май	1,2	1,5	0,8	0,4	1,0
Июн	4	4,5	6,4	5,7	5,2
Июл	8	6,9	7	9,1	7,8
Август	6,1	7,7	5,5	5,4	6,2
Сентябр	3,2	0,6	3,5	3,6	2,7
Октябр	-2,4	-4,9	-7,6	-2,6	-4,4
Ноябр	-14	-9,3	-8,2	-7,1	-9,7
Декабр	-13,2	-12,7	-11,6	-14,1	-12,9

Аз натиҷаҳои чадвали 2.4 диде мешавад, ки ҳарорати миёнаи минималии ҳаво аз давраи кишт ва ҷамъоварии ҳосил танҳо $1,0-7,8^{\circ}\text{C}$ аст, ки дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои зарурӣ хеле пасттар мебошад. Нишондиҳандаҳои пастарини ҳаво дар солҳои таҳқиқот гуногун ба назар мерасад. Дар моҳҳои июн-июл, ки давраи ҳассоси нашви растаниҳо мебошад, дар баязе ҳолатҳо дар минтақа ҳарорати ҳаво аз нишондиҳандаҳои муқарраргардида хело паст фаромада ($+4+4,5^{\circ}\text{C}$) ба сабзиш ва шонабандии растаниҳо таъсири манғӣ мерасонад.

Ҳарорати миёнаи минималии ҳаво дар солҳои таҳқиқот дар диаграммаи 2.3 оварда шудааст.

Аз нишондиҳандаҳои диаграммаи 2.3 диде мешавад, ки ҳарорати миёнаи пастарини ҳаво дар солҳои таҳқиқот якхела набуда, аз $-15,3$ то $-22,2^{\circ}\text{C}$ -ро ташкил медиҳад. Ҳарорати аз ҳама пасттарин дар солҳои 2020 ($-20,6^{\circ}\text{C}$) ва 2022 ($-22,2^{\circ}\text{C}$) ба мушоҳида расид. Дар маҷмуъ ҳарорати

миёнаи пасттарини ҳаво дар чор соли таҳқиқот ба ҳисоби миёна $-19,6^{\circ}\text{C}$ -ро ташкил дод.



Диаграммаи 2.3.-Ҳисоби миёнаи ҳарорати минималии солонаи ҳаво дар солҳои гузаронидани таҷрибаҳо (солҳои 2019-2022) $^{\circ}\text{C}$.


Дар рафти гузаронидани таҳқиқотҳо мо таъсири тағйирёбии иқлимро аз рӯи нобаробарии боришотҳо дар солҳои таҳқиқот мушоҳида намудем (ҷадвали 2.5.).

Ҷадвали 2.5. -Меъёри боришотҳо дар солҳои гузаронидани таҳқиқотҳо (2019-2022), мм

Моҳҳо	2019	2020	2021	2022
Январ	47,4	42,4	18,4	57,6
Феврал	45,6	61,3	35	43
Март	28,1	19,4	90,4	70,2
Апрел	29,6	39	19,3	32,6
Май	11,6	20,9	20,1	41,9
Июн	54,9	69,1	35,2	42
Июл	4,8	34,9	9,2	29,6
Август	0	0	4,9	2,6
Сентябр	1	10	14,1	13,7
Октябр	53,3	14,6	9,4	22
Ноябр	29,5	33,7	52,4	8,2
Декабр	11,9	17,5	11,3	20,1
Миёна	317,7	362,8	319,7	383,5

Аз маълумоти ҷадвали 2.5 дид мешавад, ки меъёри боришотҳо дар минтақа вобаста аз солҳои таҳқиқот гуногун буда, аз 317,7мм то 383,5 мм-ро ташкил дод. Дар давраи нашви растаниҳо дар моҳи август дар баъзе солҳо умуман боришот ба қайд гирифта нашуд. Масалан, солҳои 2019 ва 2021 дар моҳи июл боришот дар минтақа ба 4,8мм ва 4,9 мм ба назар расид ва ин нишондиҳандаҳои боришот ба коҳишёбии нисбатан пасти ҳосилнокӣ сабаб гардид. Бояд қайд намуд, ки дар сурати кам шудани меъёри боришот дар ин солҳо ба баландшавии ҳарорат дар минтақа шароит мусоид намуд. Дар солҳои 2020 ва 2022 бошад, дар моҳи июл 34,9 мм ва 29,6 мм боришот ба қайд гирифта шуд ва ин боришотҳо ба муътадилшавии ҳарорати минтақа таъсири мусбӣ расонда, ҳосилнокӣ низ баланд гардид.

Таҳлили ҳисоби миёнаи бисёрсолаи боришоти атмосферии минтақаи омӯзиший нишон дод, ки ҳисоби миёнаи боришот дар моҳи август ба 1,9 мм баробар буда, аз ҳама камтарин ва дар моҳи март ба 52,0 мм баробар буда, аз ҳама бештар мебошад (диаграммаи 2.4).



Диаграммаи 2.4.- Ҳисоби миёнаи боришот мөх ба мөх дар минтақа ва солҳои таҳқиқот (2019-2022)

Таҳқиқотҳои мо нишон медиҳанд, ки боришотҳо дар минтақа дар тӯли 4 сол тамоюли коҳишёбӣ дорад. Ин нишондиҳандаҳо вобаста ба

хусусиятҳои ин ё он давраи таҳқиқшаванд ба таври гуногун тағйир меёбанд. Аз нишондиҳандаҳои диаграммаи 2.4 дида мешавад, ки боришотҳои нисбатан зиёд дар моҳҳои март (52,0 мм), ва июн (50,3мм) ба мушоҳида мерасад. Дар моҳҳои июл-август, ки давраи ҳосилбандии картошка мебошад, ин нишондиҳандаҳо якбора кам гардида ба 1,9мм рост омад. Ба ҳисоби миёна дар чор соли таҳқиқот боришотҳо дар минтақа ба 345,9 мм баробар гардид.

Хулоса таҳлили нишондиҳандаҳои иқлими минтақаи таҳқиқот нишон дод, ки дар шароити мавзеи Лахши водии Раشت ҳарорати миёнаи оптималии ҳаво, миқдори оптималии боришот ва ҷамъи ҳарорати самарабахш мушоҳида гардид, ки ин омилҳо барои парвариши навъҳои гуногуни картошка ва ба инкишоф, маҳсулнокӣ ва ҳосили он мусоидат мекунад.

2.3. Методика ва маводҳои таҳқиқот

Таҳқиқотҳои илмӣ оид ба омӯзиши хусусиятҳои агроэкологии навъҳои нави интродуксионии картошқа дар Пойгоҳи таҷрибавии “Лахш”-и ноҳияи Лахш, водии Раشت дар баландии 2100 метр аз сатҳи баҳр гузаронида шуданд.

Корҳои илмию таҳқиқотӣ тибқи методикаи гузаронидани таҷрибаҳои сахроии Б.А. Доспехов [1985],] ва муайян намудани сатҳи сироятёбии навъҳои картошқа аз қасалиҳо аз рӯйи методикаи М.В. Бордукова [1967], ба роҳ монда шудааст.

Дар давоми солҳои таҳқиқот (2019-2022) нақшай шинонидан барои навъҳои картошқа 70x25 см қабул карда шуд, ки бо ин нақша дар як гектар 57 ҳазор ниҳол рост меояд.

Дар рафти гузаронидани корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ мушоҳидаҳои фенологӣ ва ҷенакҳои биометрии зерин ба анҷом расонида шуд:

-муайянсозии сабзиши ниҳолҳо, шонабандӣ, гулшукуфт ва пайдошавии лӯндаҳо;

-муайянкунии нашъунамои навъҳои картошқа аз рӯйи марҳилаҳои инкишофи растани;

-муайянкунии зиёдшавии биомассаи растани аз рӯйи ҳаҷм тавассути гирифтани намуна аз ҳар як қитъаи таҷрибавӣ;

- муайян намудани масоҳати баргҳо дар як растани аз гектар дар давраи нашъунамои растаниҳо;

-пайдошавии лӯндаҳо вобаста аз навъ ва шароити минтақа;

- алоқамандии аломатҳо дар навъҳои картошкагӣ;

- сатҳи сироятёбии навъҳо аз касалиҳо ва заرارрасонҳо дар қитъаи таҷрибавӣ;

-таҳлили ҳоки қитъаи таҷрибавӣ дар озмоишгоҳи Институти хокшиносии Академияи илмҳои қишлоғарзии Тоҷикистон.

Барои гузаронидани мушоҳидаҳои фенологӣ ва ҷенакҳои биометрӣ аз ҷумла, баландии қади растаниҳо, биомассаи растаниҳо, шумораи лӯндаҳо дар як ниҳол ва вазни як лӯнда пеш аз ҷамъоварӣ аз ҳар як қитъаи таҷрибавӣ 15 бех растани интихоб карда, то ҷуқурии қабати шудгоршуда бо решашон кофта гирифта шуд.

Ҷамъоварии ҳосил тариқи дастӣ ба роҳ монда шуда, ҳосили ҳар як қитъа алоҳида баркашида ва ҳисоб карда шуд.

Маълумоти ба даст овардашуда бо усули дисперсия дар сатҳи эҳтимолияти 0,05 коркарди статикӣ гузаронида шуд [Доспехов, 1985].

Ба сифати маводҳои таҳқиқотӣ ҷунин навъҳои картошкагӣ; Вектар, Янка, Палатс, Скарб, Манифест, Бриз, Першасвет, Нера ва навъи назоратӣ Жуковский ранний истифода шудаанд:

Навъи Жуковский ранний



**Расми -1. Картошкагӣ
навъи Жуковский ранний**

Жуковский ранний навъи миёнапешпаз буда, давраи нашъунамояш 90-95 руз давом мекунад. Ин навъ дар Институти картошкапарварии Академияи илмҳои Федератсияи Россия бароварда шуда, соли 90-уми асри гузашта ба Тоҷикистон оварда шудааст. Шакли лӯндааш гирд буда, ранги пусти лӯндаҳо вобаста аз шароити минтақа

тағиyr меёбад. Ранги пустi лундахo дар мiнтақaи күхiй бунафш ва дар мiнтақaхoi наздикүхию водигiй сурхчатоб мешаванд. Чашмакхo дар лундахo нимчуқur чойгир шудa, рангашон сурх мешавад. Мағзи диллаi лундахo сафед ast.

Пояш миёнакади сербарг ast. Ранги баргхo сабзи равшан будa, шаклан калон мешавад. Гулаш бунафши сурхчатоб будa, дар як тұдагул 4-6-toi чойгир ast. Дар мiнтақaхoi күхiю доманакүхi гурак мебандад. Жуковский ранний навъи серхосил будa, дар як бех то 3-5 лунда ҳосил мешавад. Лундахояш ҳaчман калон будa, 300-500 грамм мешавад. Шумораи лундахояш дар як бех одатан 3-5 дона мешавад. Ҳосилнокиаш аз як гектар то 350-400 сентнер мешавад. Ба касалии фитофтороз тобоварии саҳрой дошта, ба ризоктониоз тобовар нест.

Навъи Вектар

Ин навъ аз тарафи олимону селекционерони Белорусия дар Иститути илмiй-таҳқиқотiй оид ба картошкапарварiй ва меваю

сabзвакории Академияи миллии илмҳои Белорусия офорида шудa, аз соли 2013 дар Феҳристи давлатии Белорусия сабти ном гардидааст.



**Расми - 2. Картошкai
навъи Вектар**

Ба Тоҷикистон соли 2019 аз тарафи Институти боғу токпаварiй ва сabзвакории АИКТ оварда шудааст. Навъи Вектар аз навъҳои дигар бо шакл ва андозai бутта ба таври назаррас фарқ мекунад. Баландии

қади буттаҳo то ба 75 сантиметр мерасад.

Ранги ҳоси баргхo сабзи сиёҳчатоб, шаклан хурд будa, дар тана пай дар пай чойгиранд. Буттаҳo ба шароити иқлим хуб мутобиқ мешаванд, ба шамолҳои саҳт тобоваранд. Навъ миёнаи дерпаз будa, давраи нашваш 100- 105 руз мебошад. Гулаш бунафшранг, дар як тұдагул 5-6 тоi чойгир ast. Fурабандиаш танҳo дар мiнтақaхoi күхiй ва доманакүхi мушоҳида мегардад. Дар як растаний аз 4 то 7 лунда ҳосил мешавад. Шакли лундахo

байзашакл ё мудаввар аст. Дар лўнда чашмакҳо зиёд ва нисбатан чуқур чойгир аст. Пўсти лўндаҳо тунук, таранг ва ҳамвор, рангаш сурхи равшан, дилааш зард буда, дар атрофи чашмакҳо доғҳои сурхи баланд намоён аст. Ҳосилнокиаш 350-400 с/га.

Таъмаш болаззат ва хушхур буда, аз рўйи ҷадвали панҷбалӣ, 4,7 хол баҳогузорӣ гардид.

Навъи Вектар ба касалии саратони картошка, нематоди картошка, пўсиши хушки фузариозӣ ва касалиҳои вирусӣ тобовар аст. Ба касалии замбӯргии фитофтороз, қўтураки оддӣ ва алтернариоз нисбатан устувор аст.

Навъи Скарб

Навъи Скарб дар Ҷумҳурии Беларусия аз ҷониби селексионерон; З.А. Семенова, Л. И. Пишенко, Е. Г. Риндина ва А.Е. Зуйковим дар



**Расми -3. Картошкай навъи
Скарб**

Институти илмӣ-амалӣ оид ба картошкапарварӣ ва меваю сабзавоткории Академияи миллии илмҳои Белоруссия оғарида шудааст. Соли 1997 ин навъ ба Феҳристи давлатии навъҳои картошкай Ҷумҳурии Беларус дохил карда шуд. Ин навъ тақрибан 30% майдонҳои кишти картошкай ин давлатро ташкил медиҳад. Ба Тоҷикистон

солҳои 2019 аз тарафи Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории АИҚТ оварда шуда, зери омузиш қарор дорад. Аз рўйи давомнокии давраи нашъунамо ба навъи миёнапаз тааллук дорад, яъне давраи нашъунамояш 90-100 рӯз аст. Навъи картошкай Скарб давраи хеле тӯлонии нофаъол дорад, бинобар ин пеш аз шинонидани он гармкунии ҳатмӣ ва сабзиши ҳатмиро талаб меқунад.

Растаниҳо миёнақад, баргаш кушода, миёнаҳаҷм, ранги сабзи тира дорад. Гулҳо сафед, андозаашон миёна. Лўндааш калон, ҳамвор, гирди дарозрӯя ва байзашакл буда, дар як бутта аз 5 то 10 дона мавҷуд аст.

Чашмакҳо хеле хурд буда, рӯяк ҷойгиранд. Пӯсти лӯндаҳо зарди ҳамвор, дилаи лӯндаҳо зард аст. Вазни як лӯнда 90 - 130 грам аст. Ҳосилнокӣ аз як гектар 350-450 сентнер мебошад. Дорои таъми хуш буда, барои омодакуни тамоми ҳӯрокҳо муносиб аст.

Навъи Скарб ба қасалии саратони картошка тобовар аст. Ба қасалии сиёҳпоя ва пӯсиши тар муқовимати нисбатан баланд дорад. Ба ҳушкии миёна тобовар аст. Дар марҳилаҳои аввали афзоиш, он ба намии баланди хок ҳассос аст. Бемориҳои вирусӣ ва намудҳои гуногуни парша каме таъсир мерасонанд.

Навъи Манифест



Расми -4. Картошкай навъи Манифест

Манифест- картошкай навъи миёнаи барвақтии селексияи Белорусия мебошад. Ин навъ аз тарафи мутахассисон ва селекционерони Маркази илмӣ-амалӣ оид ба картошкапарварӣ ва сабзавоткории Академияи миллии илмҳои Белорусия оварида шуда, соли 2014 ин навъ ба феҳристи давлатии навъҳои картошкай Ҷумҳурии Беларусия сабти ном гардидааст.

Ба Тоҷикистон соли 2019 аз тарафи Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории АИҚТ оварда шуда, зери омузиш қарор дорад. Он дорои ҳосили хеле баланд, сифати аълои нигоҳдорӣ, тобовари ба осеби механикӣ ва бисёр bemoriҳо мебошад. Барои парвариш дар тамоми минтақаҳо мувоғиқ аст.

Давраи пурраи нашъунамояш 80-90 рӯзро дар бар мегирад. Пояш миёнақад ва шаклаш нимкоса аст. Баргҳояш миёнаҳаҷм, шакли кушода, ранги сабзи равshan дорад. Гулҳояш сурхи гулобиранг. Системаи решавиаш хело пурқувват аст, дар як растани 5-10 лӯнда ташаккул мёёбад, ки вазни ҳар қадоми онҳо 70-100 грам ва аз ин ҳам зиёд мешавад. Лӯндаҳо шакли гирди дарозрӯя ё байзашакл доранд. Пӯсти лӯндаҳо сурх ва ҳамвор аст. Дилааш ранги зарди равshan аст.

Чашмакҳояш хурд ва ранги сурх дорад. Ҳосилнокӣ аз як гектар дар шароитҳои гуногуни чумхӯрӣ аз 150- 410 с/га муқаррар карда шуд. Дар давраи нигоҳдорӣ сифати молии худро гум намекунад. Дар анборҳои хунук лӯндаҳо барои 6 моҳ нигоҳ дошта мешаванд. Ғайр аз ин, лӯндаҳо хеле барвақт пайдо мешавад.

Навъи Манифест ба қасалии саратони картошка, мозаика ва тобхӯрии барг тобовар аст. Ба қасалии пӯсиши тар ва фитафтоз тобовариаш миёна аст. Дорои таъми хуш буда, аз рӯйи ҷадвали панҷбалӣ, 4 хол баҳогузорӣ гардид.

Навъи Янка

Ин навъ дар Маркази илмӣ-амалӣ оид ба сабзвоткорӣ ва растани парварии Академияи миллии илмҳои Белорусия соли 2010 оғарида шудааст. Ба Тоҷикистон соли 2019 аз тарафи Институти боғу токпарварӣ ва сабзвоткории АИКТ оварда шуда, зери омӯзиш қарор



**Расми -5. Картошкай навъи
Янка**

Гулҳояш сафед буда, дар як думчай гул 5-7 тои ҷой гирифтаанд. Лӯндаҳо шакли гирд ва дарозрӯя доранд. Пӯсти лӯндаҳо сафеди ҷилодор ва ҳамвор аст. Ранги дилааш сафед аст. Чашмакҳояш хурд ва рӯјак ҷойгир шудаанд.

дорад. Афзалияти ин навъ дар серҳосилӣ ва ба сардиҳо тобовар будан аст. Янка навъи миёнапаз буда, давраи нашваш 90-100 рӯзро ташкил медиҳад, барои парвариш дар минтаҳаҳои шимолу ғарбӣ ва минтаҳаҳои водигӣ тавсия карда мешавад.

Растани миёнақад аст. Баргҳояш миёнаҳаҷм, ранги сабзи баланд дорад.

Ҳосилнокиаш вобаста ба намуди хок, шароити иқлим, технологияи кишт аз 220-540 с/га. Дар як ниҳол 8-12 лӯнда ҳосил мешавад, ки вазни миёнаи он аз 250 то 600 грамро ташкил медиҳад. Ҳосил хуб нигоҳдори карда шуда, муддати зиёд талаф намеёбад. Ба як қатор қасалиҳо, аз

чумла нақшҳои рах-рах (вируси У), чини тобхӯрии баргҳо (вируси L), кутураки оддӣ ва фитофтороз (касалиҳои замбӯруғӣ) тобоварии баланд дорад. Дорои таъми хуш буда, барои тамоми ҳӯрокҳо муносиб аст. Аз рӯйи ҷадвали панҷбалӣ, 4,5 хол баҳогузори гардид.

Навъи Бриз

Навъи Бриз - селексияи белорусӣ буда, аз ҷонибӣ Маркази илмӣ-



амалӣ оид ба картошкапарварӣ ва сабзавоткории Академияи миллии илмҳои Белорусия бароварда шуда, соли 2006 ба феҳристи давлатии Ҷумҳурии Беларус дохил карда шудааст.

Ба Тоҷикистон соли 2019 аз тарафи Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории АИКТ оварда шуда, дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ зери омӯзиш

қарор дорад. Навъ барвақтии миёнапаз буда, давраи пурраи нашваш 75-85 рӯзро дар бар мегирад. Растаниҳо миёнақад мебошад. Баргҳояш миёнаҳаҷм, рангаш сабзи сиёҳчатоб буда, канори лаъличаҳои барг каме дандонадор аст. Гулаш ранги сафед дорад.

Лӯндаҳояш байзашакл, ҳаҷман калон ва пӯсташ зард мебошад. Ҷашмакҳояш андозаи миёна дошта, каме чуқур ҷойгир аст. Вазни як лӯнда ба ҳисоби миёна 90 - 140 грамм аст. Ҳосилнокӣ 210-490 с/га мебошад. Навъи хуштаъм буда, арзиши ғизоиаш ба 5 хол баробар аст. Микдори краҳмал ба ҳисоби миёна 10 - 16%-ро ташкил медиҳад.

Ин навъ ба қасалаҳои тобхӯрии баргҳо, сарatonи картошка муқовимати баланд доранд. Ба қасалиҳои сиёҳпоя, қӯтураки муқаррарӣ, ризоктониоз ва фитофтороз муқовиматаш миёна мебошад. Аммо он ба нематоди тиллорангӣ картошка суст тобовар аст. Афзалиятҳои навъ: ҳосили баланд, муқовимат ба осеби меҳаникӣ, намуди ҷолиби лӯндаҳо, сифати нигоҳдорӣ аъло.

Навъи Палатс

Навъи Палатс - ба Тоҷикистон солҳои 2019 аз тарафи Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории АИКТ оварда шуда, дар минтақаҳои гуногуни ҷумхурӣ зери омӯзиш қарор дорад. Селексияи олимону



мутахассисони Маркази илмию амалий оид ба картошкапарварӣ ва сабзавоткории Академияи миллии илмҳои Белоруссия буда, соли 2017 оғарида шудааст. Мутобики ҷаҳодатномаи навъиаш Палатс навъи пешпазак мебошад, аммо дар шароити минтақаҳои картошкапарварии Тоҷикистон бештар аломатҳои миёнашпазакро зоҳир менамояд.

Расми -7. Картошкай навъи Палатс

90 рӯз идома мейбад. Лӯндаҳояш байзашакл, ранги пӯсташ сурх аст. Ҷашмаки лӯндаҳо хурд, ҷойгириашон рӯяк аст. Ранги диллаи лӯндаҳо зард мешавад. Вобаста ба шароити парвариш лаззати лӯндаҳо хело хуб мебошад. Аз рӯйи ҷадвали панҷбалӣ, 4- хол баҳогузори гардид.

Навъи Палатс дорои пояи миёнақад ва сербарг буда, ранги баргҳояш сабзи сиёҳчатоб, шаклан калон мебошад. Ранги баргу пояаш пас аз гул фаромадан зардчатоб мешавад. Гулаш сурхи бунафштоб буда, дар минтақаҳои кӯҳию доманакӯҳӣ, ки иқлими мӯтадил доранд ахён ахён ғӯра мебандад.

Палатс аз ҷиҳати ҳосилнокӣ навъҳои серҳосил буда, дар ҳама минтақаҳои картошкапарварии ҷумхурӣ ин ҳусусияти худро нигоҳ медорад. Барои рӯёнидан картошкай барвақтӣ кишити ин навъ дар водиҳо мувоғик аст. Микдори лӯндаҳояш дар як бех одатан 6-10 дона мешавад, ки вазни миёнаи як лӯндаи он 80-150 грамро ташкил медиҳад. Аз ҳар гектар 250-460 сентнер ҳосил рӯёнидан мукин аст. Ба тобхӯрию қатшавии баргҳо, резоктониози картошкай ва фитофтороз тобоварии сахроӣ дорад.

Навъи Нера

Нера - картошкай навъи миёнаи дерпаз буда, селексияи Белорус мебошад. Ин навъ аз тарафи мутахассисон ва селекционерони Маркази

илмӣ- амалӣ оид ба картошкапарварӣ ва сабзавоткории Академияи миллии илмҳои Белорусия офорида шуда, 15-уми сентябри соли 2017, №521 ба Феҳристи давлатии навъҳои картошкай Ҷумҳурии Беларусия сабти ном гардида, соҳиби патент гаштааст. Ба Тоҷикистон соли 2019 аз тарафи Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории АИКТ

Расми -8. Картошкай навъи Нера

оварда шуда, зери омӯзиш қарор дорад. Давраи пурраи нашъунамояш 110-120 руз аст.

Навъ дорои пояи баланд буда, аз 80 то 100 см қад мекашад, ғулҳояш сафед буда, дар мугҷаҳо 3-5 тоги ҷой гирифтаанд. Лӯндаҳояш ҳаҷман калон, дарозрӯя ва ҳамвор буда, рангашон зард аст. Ҷашмакҳояш хурд буда, 0 дар лӯнда рӯяки ҷойгир аст. Дар як бутта аз 5-9 лӯнда пайдо гашта, вазнашон ба ҳисоби миёна 90-180 г мебошад. Вобаста аз шароит ва технологияи парвариш 250-400 с/га ҳосил медиҳад.

Хусусияти фарқунандаи ин навъ аз дигар навъҳо дар он аст, ки ба бисёр бемориҳо аз ҷумла фитофтороз, қӯтуракӣ оддӣ, алтернариоз, инҷунин пусиши хушк устуворияти баланд дорад.

Дорои таъми хуш буда, аз рӯйи ҷадвали панҷбалӣ, 4,5 хол баҳогузори гардид.

Навъи Першасвет

Навъи Першасвет аз тарафи олимону селекционерони Белорусия дар Маркази илмӣ-таҳқиқотӣ оид ба картошкапарварӣ ва меваю сабзавоткорӣ офорида шуда, ба Тоҷикистон соли 2019 аз тарафи Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории АИКТ оварда шудааст.



Першасвет навъи барвақтī буда, давраи нашваш дар водихо 70-80 рӯз ва дар минтақаҳои кӯҳӣ то 90 рӯз давом мекунад.

Барои парвариш дар минтақаҳои водигӣ барои киши барвақтī хело мувофиқ аст. Пояш миёнақад буда то 55-60 см қад мекашад. Баргҳояш сабзи сиёҳтоб, миёнаҳаҷм мебошад. Гулҳояш сурхчаранг буда, дар як думчай гул якчантои ҷой гирифтааст. Ранги пусти лӯндаҳо сурх буда, ҷашмакҳояш хурдва дар лӯнда рӯяки ҷойгир аст. Шакли лӯндаҳо дарозрӯя, бештар калонҳаҷм мешавад. Ҳосилнокиаш 25-35 с/га. Навъ ба бештари касалиҳои фузариозӣ, пӯсиши тар ва хушк, фитофтороз муқовимати баланд дошта, ба касалии сиёҳпоя муқовиматаш миёна мебошад. Дорои таъми хуш буда, аз рӯйи ҷадвали панҷбалий, 4,5 хол баҳогузорӣ гардид. Барои пухтузаз дар тамоми таомҳо истифода мешавад.



Расми -9. Картошкай навъи Першасвет

БОБИ 3. Натицаҳои таҳқиқот

3.1. Агротехникаи парвариши картошка дар қитъаи таҷрибавӣ

Агротехника - аз калимаи юнонӣ гирифта шуда, (агро (agro)- саҳро техник (technic)-санъат), маънояш “санъати деҳқонӣ” ё ин ки маҷмӯи усулҳо ва фаъолиятҳо баҳри руёнидани ҳосили баланди зироатҳо мебошад [Қ. Партоев ва дигарон 2014].

Барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва сифати маҳсулоти зироатҳои кишоварзӣ, баҳусус картошка, риояи агротехникаи парвариши дар майдон нақши муҳим мебозад.

Асоси агротехникаи зироати картошкаро пеш аз ҳама киштгардони майдон ва интиҳоби дурусти он, инчунин шудгори замин, меъёри дурусти истифодабарии нуриҳои органикию минералӣ, интиҳоби дурусти тухми вобаста ба минтақа ва ба кишт тайёр намудани он, кишти тухмӣ, нигоҳубини растаниҳо, обёрӣ, нест кардани алафҳои бегона, мубориза бар зидди ҳашароти заرارрасон ва касалиҳо, ҳосилғундорӣ ташкил медиҳад.

Пеш аз кишти картошка дар минтақаҳои гуногун, интиҳоби замин, хусусиятҳои иқлими минтақа, соҳт ва таркиби хок, релеф, обёрии маҳал, дар қадом сатҳ ҷойгир шудани обҳои зеризаминӣ, меъёри оптималии боришот дар минтақа, ҳарорати миёна ва баландтарини ҳаво, хунукии пастарин бояд ба назар гирифта шаванд. Қитъаи замини ҳамвору каме нишеби офтобрас ва аз гармселеу шамоли хунук пинҳон, барои парвариши картошка мувофиқ мебошанд. Хок бояд ковок, ҳавогузар ва қобилияти наминогоҳдорӣ дошта бошад. Картошкаро дар хокҳои сабук ва гилҳои миёнаи ҳосилхез, аз алафҳои бегона тоза бояд парвариши намуд. Картошка дар он заминҳое ҳосили баланд дода метавонад, ки агар хокашон сабук, қумзамин ва обҳои зеризаминӣ чукур ҷойгир шуда бошад. Дар заминҳои ботлоқӣ ва дар сатҳи баланд ҷойгир шудани обҳои зеризаминӣ ҳосили ин зироат хеле паст мешавад.

Бинобар ин, мо дар таҷрибаҳои худ агротехникаи парвариши картошкаро тибқи пешниҳод ва тавсияи олимону мутахассисони соҳа ва

китобу дастуралмалҳои тавсиявӣ оид ба парвариши картошка [Қ. Партоев ва дигарон 2014; Б. Каримов, Т.А. Ахмедов ва дигарон 2014], Рекомендации по возделыванию картофеля, [1984] ба роҳ монда шуд, ки ин чорабинихо дар ҷадвали 3.1 оварда шудаанд.

Ҷадвали 3.1. - Номгӯйи чорабинихои агротехникӣ дар қитъаи таҷрибавӣ

Номгӯйи чорабинихои агротехникӣ	Тамғаи мошинаи кишоварзӣ	Муҳлати иҷроиши амалиёт, моҳ	Нишондодҳои асосӣ
Шудгори замин	МТЗ-82	Даҳруз пеш аз кишт	Гузаронидани шудгор дар чуқурии 25-30 см
Сиҳмола ва молакунии хок пеш аз кишти картошка.	ЧКУ-2,8 БЗТС-1,	Пеш аз кишт	Дар чуқурии 10-16 см
Ворид намудани нуриҳои органикӣ минералии фосфорию калийгӣ пеш аз кишти лӯндаҳо	Дастӣ	Дар шудгори асосӣ ва ҳангоми кишт	Мувофиқи меъёри муайяншуда
Ба кишт омода намудани тухмӣ	Дастӣ	15-20 рӯз пеш аз кишт	Коркарди пеш аз кишти тухмиҳо бо маҳлули 5-6 фоизаи ТМТД-и 80 фоиза ё суспензияи 1%-и фундазоли 5%
Шинонидани лӯндаҳо	Дастӣ	Вобаста ба мавсим даҳаи аввали моҳи май то даҳаи аввали моҳи июн	Меъёри истифодай тухмӣ 2,5-3 т/га
Коркарди якуми байни қаторҳо	КРН-2,8 А	15-20 рӯз пас аз кишт	Дар чуқурии 10-15 см бо мақсади саросар сабзидани растаниҳо ва сафолакшиканӣ
Коркарди дуюм ва сеюм бо додани ғизо ва хоккашкунии бехи ниҳолҳо	Дастӣ	Оҳирҳои моҳи июн ва аввали моҳи июл	Ворид намудани нуриҳои азотӣ мувофиқи меъёри муайяншуда дар хок ва нармкунӣ дар чуқурии 8-10 см
Обмонии майдон	Дастӣ	Дар 8-10 руз як маротиба	Бо меъёри $600 \text{ м}^3/\text{га}$ дар ҳар обмонӣ
Коркарди киштзор бо заҳрхимикатҳо	Дастӣ	Дар вақти пайдошавии нишонаҳои касалӣ ва зараррасонҳо дар майдон	Ридомил Голд МЦ бо меъёри 2,5 кг/га ва Ариво (Сиперметрин) бо меъёри 0,1-0,16 л/га

Дар қитъаҳои таҷрибавӣ барои парвариши картошка донистани соҳти таркиби хок ва зироати пешинакишт бобати ба даст овардани

ҳосили баланди картошкага хеле муҳиманд. Дар ин ҷода зироатҳои пешкиштгашта, ба монанди ғалладонагиҳо, юнучқаи куҳна, лӯбиёгиҳо ва полизиҳо кумаки қалон мерасонанд. Замине, ки дар он таҷрибаҳои илмӣ гузаронида шуданд, ҳамасола иваз карда шуда, такроран як зироат қишиф карда нашудааст. Мо дар таҷрибаҳоямон заминҳое, ки дар онҳо зироати пешинакишташ ғаладонагӣ, юнучқа ва ё дигар зироатҳо қишифшуда буданд, интихоб намудем.

Заминоро барои қишиф вобаста ба шароити иқлими минтақа моҳҳои апрел-май бо трактори МТЗ-82 шудгор намуда, ба қишиф омода намудем. Шудгор дар ҷукурии 25-30 см гузаронида шуда, дар ин ҷараён инҷунин нуриҳои минералӣ ва органикӣ ба хок омехта карда шуданд.

Бояд қайд намуд, ки барои бо моддаҳои гизоӣ ҳубтар таъмин намудани қишифзори картошкай тухмӣ ҳам нуриҳои органикӣ ва ҳам нуриҳои минералӣ заруранд.

Дар сурати истифода намудани омехтаи нуриҳои органикӣ ва минералӣ растаниҳо дар тамоми давраи нашъунамояшон метавонанд бо ҳама элеменҳои гизоӣ таъмин бошанд. Нуриҳои минералӣ аз рӯзҳои аввали нашъунамо растаниҳоро бо элементҳои гизоӣ таъмин намуда, дар нимаи дуюми давраи инкишофёбии растаниҳо, ҳангоме, ки ҷараёни минерализатсия босуръат мегузарад, нуриҳои органикӣ таъмин менамоянд.

Бо ин мақсад дар қитъаи таҷрибавӣ пеш аз қишиф ва дар давраи нашъунамо мө ба хок меъёри : N – 100-120 кг, P₂O₅ – 130-150 кг ва K₂O – 150-180 кг/га (дар шакли моддаҳои таъсиррасон) нуриҳои минералиро ба хок ворид намудем.

Мувофиқи таҷрибаю таҳқиқот ва дастовардҳои Дмитриенко П.Я. [1957]; Ҷуманқулов X.Д. ва дигарон [1981], Столяров А.И, [1982]; Сайдов Ф.М. [2023], нуриҳои минералии калийдор нисбат ба нуриҳои минералии фосфорию нитрогенӣ дар тамоми равандҳои биохимиявӣ ва физиологии организми растаниӣ истифода гардида, ҳамчун нурии асоси барои растани хизмат мекунад. Чи тавре, ки маълум аст, нурии минералии

калий дар ҳаёти растаниҳо нақши асосиро мебозад. Нуриҳои калийдор дар натиҷаи гузаронидани равандҳои физиологӣ ба хусус, фотосинтез, мубодилаи сафедаҳо ва карбогидратҳо иштирок карда, ҷараёни равандҳоро ба танзим дароварда, ба ҳаҷм ва сифати лӯндаҳо, ҳатто ба оҳарнокӣ таъсири мусби мерасонад, инчунин муқовимати растаниҳоро ба қасалиҳо устувор мегардонад. Он дар речай обии растаниҳо низ нақши муҳим мебозад ва ба ин васила муқовимати картошкаро ба хушксолӣ ва сармо зиёд мегардонад. Бо ин мақсад меъёри он дар таҷрибаҳои мо нисбати дигар нуриҳо зиёд буд.

Дар вақти кишти лӯндаҳо ворид намудани нуриҳои органикӣ самараи бештар медиҳад. Бо ин мақсад мо дар давраи таҳқиқотҳо дар қитъаи таҷрибавӣ бо меъёри 15 тонна порӯи пусидаи чорво дар се сол як маротиба илова намудем.

Дар якчояги бо нуриҳои органикӣ 70 фоизи нуриҳои фосфорию калийдорро ҳангоми шудгори асосӣ ва ҳангоми кишт ба қаторҳо рехта; инчунин 30 фоизи нуриҳои азотӣ дар вақти кишт дар хок омехта гардиданд. Микдори боқимондаи нуриҳои нитрогениро дар шакли ғизои иловагӣ, дар коркарди дуюм ва сеюми байни қаторҳо истифода намудем.

Ба кишт тайёр намудани тухмӣ яке аз ҷорабинҳои зарурии агротехникӣ ба шумор рафта, барои тезонидани давраи нашви растаниҳо кумак мерасонад. Бо ин мақсад дар солҳои таҳқиқот пеш аз кишт, тухмии объектӣ ба кишт омода карда шуданд. Ин амал вобаста ба шароит ва давраи кишт 15-20 рӯз пеш аз кишт гузаронида шуд.

Мувофиқи тавсияҳои олимон [Каримов ва дигарон, 1999] лӯндаҳои тухмиро аз амбори тухминигоҳдорӣ ба ҷои гарму равшан ва нури офтобнорас баровардан лозим аст, то ки дар онҳо ҷараёни физиологию биохимиявӣ фаъол гардад ва ҷанини ҷашмакҳо нешакҳои сабз пайдо қунанд. Тухмиҳое, ки барои кишт интихоб мегардад пеш аз ҳама бояд аз ҷиҳати сифатноки тоза, солим, хушк бошад, шакл ва ҳаҷмашон ба навъи киштшаванда мутобиқат қунад.

Нешакҳои лӯндаҳои киштшаванд то давраи кишт бояд 0,7-1,0 см бошад. Аз ин меъёр дароз гардидан чашмакҳо ҳангоми кишт мешикананд ва боиси кам гаштани энергияи сабзиши растаниҳо мегардад.

Барои дар киштзор пайдо нашудани касалиҳои замбӯруғию бактериявӣ лӯндаҳоро пеш аз кишт дар маҳлули 5-6 фоизаи ТМТД-и 80 фоиза ё суспензияи 1%-и фундазоли 5% тар намуда, пасон хушк намудан аз аҳамияти амалӣ холӣ нест.

Киши картошкаро ҳангоми дар чуқурии 10-12 см, 6-8°C гарм шудани хок оғоз мекунанд, ки он дар сурати ба 10-12 °C дараҷа будани ҳарорати ҳаво фаро мерасад. Мо дар таҷрибаҳоямон киши навъҳои картошкаро дар қитъаи таҷрибавӣ дар солҳои таҳқиқот вобаста аз шароити боду ҳавои соли минтақа аз даҳаи аввали моҳи май то даҳаи аввали моҳи июн гузаронидем.

Бо мақсади ҳарчи бештар ба даст овардани фраксияи лӯндаҳои тухмӣ (бо массаи як лӯнда 40-60 г) киши навъҳои омӯхта шавандай колексионии картошкаро аз рӯйи нақшай 70 x 25 см гузаронидем. Дар ин ҳолат дар як гектар 57 ҳазор ниҳол рост меомад.

Сабзиши растаниҳо вобаста аз навъ ва шароити боду ҳавои минтақа, одатан баъди 18-26 рӯзи кишт оғоз гардидан. Бо мақсади саросар сабзидани растаниҳо ва сафолашиканӣ 10 рӯз пеш аз баромадан як маротиба коркарди байни қаторҳо тариқи дастӣ ва техникаҳои сабук гузаронида шуд.

Барои ин воситаҳои маъмули техникӣ, аз қабили култиватори КОН-2,8 ПМ ё КРН – 4,2 бо тракторҳои МТЗ-50, МТЗ-82-истифода гардиданд.

Дигар коркарди байни қаторҳои қитъаи таҷрибавӣ баъди пайдоиши растаниҳо гузаронида шуд. То баҳамрасии баргу пояи растаниҳо дар қаторҳо, одатан ду коркарди комплексиро гузаронидем. Коркарди якуми байни қаторҳо дар чуқурии 12-14 см, дуюм дар чуқурии

14-16 см бо ворид намудани нуриҳои минералии азотӣ дар хок ва хоккаш намудани бехи ниҳолҳо дар якҷояги гузаронида шуд.

Бояд зикр намуд, ки меъёр ва вақти обёрӣ ба сифати лӯндаҳои тухмии картошкагӣ таъсири калон мерасонад.

Қитъаи таҷрибавӣ вобаста аз боришотҳои табии 10-12 маротиба обёрӣ гардид. Мувоғиқи маълумотҳои ҳочагии об, меъёри обёрӣ дар ҳар дафъаи обмонӣ бояд 600-700 м³/га-ро ташкил дихад. Фосилаи байнӣ обмонӣ вобаста ба шароити боду ҳавои минтиқа метавонад 8-10 рӯзро ташкил намояд.

Хулоса. Барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ картошкагӣ ва сифати молии он агротехникаи дурусти парвариши нақши калидиро мебозад. Натиҷаи таҷрибаҳои гузаронидаи мо бори дигар собит соҳт, ки ҳангоми риоя намудани агротехникаи дурусти парвариши картошкагӣ дар шароити ҳокиқи иқлими минтақаҳои қӯҳӣ ҷумҳурӣ, алалхусус дар шароити минтақаи Раҷстон ҳосили баланди навъҳои картошкаро ба даст овардан мункин аст.

3.2. Давомнокии фазаҳои сабзиши навъҳои интродуксионии картошкагӣ

Давраҳои ҳаётӣ растаниҳо дар навъҳои картошкагӣ аз нешзании тухмӣ оғоз ёфта, то пурра пухтани лӯндаҳои ҳосилшуда идома меёбад, ки ин бо мавҷудияти омилҳои рӯшнӣ, гармӣ, об ва моддаҳои гизӣ зич алоқаманд мебошад. Чунки, тамоми давраҳои ҳаётӣ, аз ҷумла, нашъунамо, муғчабандӣ, гулқунӣ, лӯндаҳосилшавӣ ва пухтарасии лӯндаҳо зери таъсири омилҳои номбурда ба амал меоянд [А.А. Подгаєцкий ва дигарон, 2008; И.И. Каримов, 2021].

Рушд ва инкишофёбии растаниҳо дар майдон гуногун буда, аз ҳусусиятҳои биологии ҳар як навъи картошкагӣ ва таъсири шароити иқлими минтақа вобастагии калон дорад.

Таҷрибаҳои бисёрсолаи гузаронидаи мо нишон доданд, ки вобаста аз таъсири тағйирёбии боду ҳаво ва кам ё зиёдшавии боришот дар минтақа ва инчунин, вобаста ба генотипи навъҳои гуногуни картошкагӣ, марҳилаҳои рушду инкишофёбии растаниҳо дар давраҳои гуногуни

давраи нашв метавонанд тағиир ёбанд. Чи тавре ки аз натичаи мушохидаҳои гузаронидашуда дар давраи нашв маълум гардид, аз кишт то сабзида баромадани растаниҳо навъҳои картошка, нишондиҳандаҳои гуногунро доранд (чадвали 3.2.).

Чадвали 3.2. -Давраи аз кишт то нешзада баромадани лӯндаҳои навъҳои картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), рӯз

Навъҳо	Давомнокии давраи аз кишт то нешзании лӯндаҳо				
	2019	2020	2021	2022	миёна
Жуковский ранний (назоратӣ)	22	24	21	22	22,2
Янка	22	25	23	24	23,5
Вектар	27	29	25	24	26,3
Скарб	25	28	23	23	24,7
Манифест	20	22	19	20	20,2
Бриз	21	23	18	20	20,5
Нера	24	26	23	25	24,5
Палатс	18	23	17	21	19,7
Першасвет	18	20	17	20	18,7
Миёна	21,9	24,4	20,7	22,1	22,3

Чи тавре ки аз маълумоти чадвали 3.2. бармеояд, муҳлати баромади ниҳолҳои навъҳои интродуксионии картошка як хела набуда, вобаста ба хусусиятҳои биологии навъҳо дар чор соли таҳқиқот неш зада баромадани ниҳолҳои картошка аз 17 то 29 рӯзро ташкил дод, ки он ба ҳисоби миёна ба 23 рӯз баробар аст. Дар байни навъҳои картошкай зери таҳқиқот қарордошта нисбатан муҳлати ками давраи нешзании ниҳол ба навъҳои Першасвет ва Палатс рост меояд, ки он 18-20 рӯзро ташкил дод. Аммо, дар навъҳои Вектар ва Скарб ин нишондод ба 24-26 рӯз баробар аст. Ин нишондод ба ҳисоби миёна дар ҳамаи навъҳои картошка дар чор соли таҳқиқот ба 22,2 рӯз баробар аст. Ба андешаи мо давраи нешзании ниҳолҳо бештар аз хусусиятҳои генетикии навъҳо вобаста мебошад. Таҷрибаҳои гузаронида сабит соҳт, ки нисбат ба лӯндаҳои навъи назоратии Жуковский ранний, ниҳолҳои навъҳои

картошкай Першасвет ва Палатс мутаносибан 4 ва 3 рӯз тезтар неш зада мебароянд.

Дар давраи гузаронидани таҷрибаҳои худ мо чунин нобаробарии нишондиҳандаҳоро ҳангоми аз марҳилаи аввали сабзиш то марҳилаи муғчабандии навъҳои картошкаро мушоҳида намудем (ҷадвали 3.3).

Ҷадвали 3.3.- Давраи аз аввали нешзани то давраи муғчабандии ниҳолҳои картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), рӯз

Навъҳо	Давомнокии давраи аз нешзани то муғчабандӣ,				
	2019	2020	2021	2022	Миёна
Жуковский ранний (назоратӣ)	29	32	28	31	30
Янка	28	30	29	31	29,5
Вектар	30	32	29	28	29,7
Скарб	28	33	31	30	30,5
Манифест	27	30	29	27	28,2
Бриз	29	31	28	31	29,7
Нера	31	33	30	29	30,7
Палатс	28	31	29	29	29,3
Першасвет	28	29	28	30	28,7
Миёна	28,7	31,2	29,0	29,6	29,6

Аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 3.3 маълум мегардад, ки давраи аз аввали нешзани то муғчабандӣ дар навъҳои картошка гуногун буда, вобаста аз шароити боду ҳаво дар солҳои таҳқиқот аз 27 то 33 рӯз давом меёбад. Дар солҳои 2019 ва 2021 аз ҳисоби нисбатан будани ҳарорати ҳаво дар минтақа ва кам будани боришот натиҷаи нишондиҳандаҳо қариб якхела буда, ин давра нисбати дигар солҳои таҳқиқот кӯтоҳтар аст. Давраи аз нешзани то муғчабандӣ дар навъҳои Манифест, Янка, Скарб, Палатс ва Першасвет дар ду соли таҳқиқот аз 27 то 29 рӯзро дар бар мегирад. Дар дигар навъҳо бошад, ин нишондод то 31 руз давом кард. Ба ҳисоби миёна дар ҳамаи навъҳо давраи муғчабандӣ дар солҳои 2019 ва 2021 29,0 рӯзро ташкил дод. Соли 2020 бошад, аз ҳисоби боришоти зиёд ва нисбатан паст будани ҳарорат дар давраи аз нешзани то муғчабандӣ дар ҳамаи навъҳо давомнок гардид ва он 29 -33

рӯз давом кард. Ин нишондиҳанда соли 2022 дар ҳамаи навъҳо аз 27 то 31 рӯро дар бар гирифт. Ба ҳисоби миёна дар ҳамаи навъҳо ин нишондиҳанда дар соли 2020 ба 31,2 рӯз ва соли 2022 бошад ба 29,6 рӯз баробар шуд. Ба ҳисоби миёна давраи аз оғози нешзаний лӯндаҳо то давраи муғчабандӣ дар навъҳои алоҳида дар солҳои таҳқиқот (солҳои 2019 ва 2022) аз 28,2 то 30,7 рузро ташкил дод. Ин давра дар навъи Манифест 28,2 рӯз ва дар навъи Першасвет бошад 28,7 рӯз давом кард, ки ин нишондиҳанда нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний қариб 2 рӯз пештар фаро расид. Бояд қайд намуд, ки ба ҳисоби миёна нишондоди давомнокии давраи нешзаний- муғчабандӣ дар ҳамаи навъҳои картошка дар баландии 2100 м аз сатҳи баҳр ба 30 рӯз баробар аст.

Аз натиҷаи нишондиҳандаҳо маълум гардид, ки давомнокии давраҳои гуногуни сабзиши растаниҳо аз омилҳои агроэкологии минтақаи парвариш вобаста мебошад.

Давраи аз оғози муғчабандӣ то гулкунии растаниҳо дар навъҳои картошка, низ ба хусусиятҳои генетикии онҳо, инчунин аз таъсири омилҳои агроэкологии минтақа вобастагии калон дорад (ҷадвали 3.4).

Ҷадвали 3.4.- Давомнокии давраи муғчабандӣ то гулкунии навъҳои картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), рӯз

Навъҳо	Давомнокии давраи аз муғчабандӣ то гулкунӣ				
	2019	2020	2021	2022	Миёна
Жуковский ранний (назоратӣ)	12	14	11	13	12,5
Янка	13	16	12	16	14,2
Вектар	14	16	13	14	14,5
Скарб	12	14	13	12	12,7
Манифест	11	13	10	13	12,2
Бриз	12	15	13	14	13,5
Нера	15	17	14	16	15,5
Палатс	11	14	12	13	12,5
Першасвет	11	12	10	12	11,2
Миёна	12,3	14,6	12,0	13,7	13,2

Давраи аз муғчабандӣ то давраи гулкунӣ дар навъҳои картошка нисбат ба давраи нешзани – муғчабандӣ кӯтоҳ мебошад. Тибқи нишондодҳои ҷадвали 3.4 дар солҳои таҳқиқот вобаста аз шароити боду ҳавои минтақа давраи аз муғчабандӣ то гулкунӣ дар навъҳои картошка аз 11 то 17 рӯзро ташкил дод.

Нишондиҳандаҳои давомнокии давраи аз муғчабанди то гулкунӣ дар навъҳои Манифест, Палатс, Першасвет ва Скарб қариб яхела буда, аз 10 то 14 рӯз давом меёбад. Аммо, дар навъҳои Янка, Вектар, Бриз ва Нера бошад, ин давра нисбатан 3-5 рӯз дертар буда, аз 13 то 17 рӯз давом мекунад. Ҳисоби миёнаи ин нишондиҳандаҳо дар навъҳои картошка дар ҷор соли таҳқиқот 12,2 -15,5 рӯзро ташкил дод. Нишондоди ҳисоби миёнаи давраи муғчабандӣ то гулкунӣ дар навъҳои Манифест, Палатс, Першасвет ва Скарб ба 11,2 – 12,7 рӯз рост омад, ки ин ба нишондоди навъи назоратии Жуковский ранний қариб яхела мебошад. Аммо, дар навъҳои Янка, Вектар, Бриз ва Нера бошад, ин нишондиҳандаҳо ба ҳисоби миёна аз 13,5 то 15,5 рӯзро ташкил медиҳанд, ки ин нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний 1-3 рӯз дертар мебошад. Нишондиҳандаи давраи аз муғчабандӣ то гулкунӣ дар ҳамаи навъҳои картошка дар ҷор соли таҳқиқот ба ҳисоби миёна ба 13,2 рӯз баробар гардид.

Ҳамин тарик, саршавии марҳилаи гулкунӣ пеш аз ҳама аз ҳусусиятҳои генетикии навъҳо ва шароити агроэкологии соли парвариш вобастагии қалон дорад.


Аз натиҷаи таҳқиқотҳои гузаронида шуда маълум гардид, ки давомнокии давраи пурраи нашъунамо дар навъҳои интродуксионии картошка низ аз ғенотипи навъҳои он ва омилҳои агроэкологии минтақаи парвариш вобаста мебошад. Дар натиҷаи таҳқиқотҳои бисёрсола маълум карда шуд, ки паст ё баландшавии ҳарорати иқлими ва боришотҳои солона ба давомнокии давраи нашунамои растании картошка бе таъсир нест (ҷадвали 3.5).

**Чадвали 3.5.- Давомнокии давраи нашъунамои навъҳои интродуксионии
картошка дар давраи таҳқиқот (2019-2022), рӯз**

Навъҳо	Муҳлатҳои аз нешзани то ҷамъоварии ҳосил			
	2019	2020	2021	2022
Жуковский ранний (назоратӣ)	90	95	79	92
Янка	93	97	92	90
Вектар	105	107	104	103
Скарб	91	96	90	92
Манифест	85	88	83	87
Бриз	85	88	83	86
Нера	95	104	100	97
Палатс	80	84	79	83
Першасвет	80	82	78	81
Миёна	89,4	93,4	87,6	90,0

Чи тавре, ки аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 3.5 бар меояд, давомнокии давраи нашъунамо дар навъҳои картошка дар солҳои 2019 ва 2021 аз 78 то 105 рӯзро дар бар мегирад, ки ин нишондиҳанда нисбат ба солҳои 2020 ва 2022 аз 3 то 5 рӯз кам мебошад. Дар солҳои 2020 ва 2022 бошад аз ҳисоби муътадил омадани ҳарорати иқлими минтақа ва боришотҳои пай дар пай дар давраи нашви картошка давомнокии давраи нашъунамо аз 81 то 107 рӯзро ташкил дод.

Натиҷаи нишондиҳандаҳо дар солҳои таҳқиқот муқаррар намуданд, ки як қатор навъҳои нави интродуксионии картошка ба монанди Першасвет, Палатс, Бриз ва Манифест дар шароити кӯҳии мавзеи Лахш ҳамчун навъҳои миёнадерпаз ва миёнапаз нишон дода, давраи нашвашон аз 78 то ба 88 рӯз баробар гардид, ки ин нишондиҳанда нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний аз 4 то 7 рӯз кам мебошад. Натиҷаи нишондиҳандаҳои миёнаи давомнокии давраи нашъунамои навъҳои картошка дар чор соли таҳқиқот дар диаграммаи 3. 1 пешниҳод шудааст.



Диаграммаи 3. 1.-Давомнокии давраи нашъунамои (вегетатсия) навъҳои интродуксионии картошка ба ҳисоби миёна дар давраи таҳқиқот, рӯз.

Ба ҳисоби миёна давомнокии давраи нашъунамо дар ҳамаи навъҳо картошка дар чорсоли таҳқиқот аз 80 то 104 рӯзро ташкил дод. Давраи кӯтоҳи нашъунамо дар навъҳои Першасвет, Палатс, Бриз ва Манифест ба мушоҳида расид. Давомнокии давраи нашъунамо ба ҳисоби миёна дар ин навъҳо аз 80 то 86 рӯз муайян карда шуд. Давраи нашви навъҳои Скарб, Янка, Нера ва Вектар ба ҳисоби миёна дар чор соли таҳқиқот аз 92 то 104 рӯзро ташкил дод, ки ин нишондиҳанда нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний аз 3 то 15 рӯз зиёд мебошад. Дар маҷмуъ, ба ҳисоби миёна дар ҳамаи навъҳои картошка дар таҷрибаҳои гузаронида шуда, давраи пурраи нашъунамо ба 90 рӯз баробар гардид.

3.3. Ташаккулёбии аломатҳои морфологӣ дар навъҳои нави картошка

Инкишоф ва ташаккулёбии узвҳои нашвӣ ва ҷинсӣ (вегететивӣ ва генеративӣ)- и картошка нишондиҳандаи муҳимест, ки дар онҳо хусусиятҳои навъ ва таъсири шароити иқлими минтақаи парвариш инъикос меёбад.

Аз натиҷаи таҷрибаҳои гузаронидаи мо дар шароити минтақаи кӯҳӣ маълум гардид, ки инкишоф ва ташаккулёбии муғчаҳо дар навъҳои картошка аз шумораи навдаҳои он ва ҳарорати ҳаво дар давраи пайдоиши муғчаҳо вобаста мебошад (ҷадвали 3.6).

**Чадвали 3.6.- Ташаккулёбии муғчаҳо дар навъҳои интродуксионии
картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022)**

Навъҳо	Шумораи муғчаҳо, дона / растани			
	2019	2020	2021	2022
Жуковский ранний (назоратӣ)	36±1,6	41 ±1,5	33± 1,1	37±1,4
Янка	32±1,4	37 ±1,6	30± 0,9	33±1,6
Вектар	48± 1,2	56 ±0,6	44±0,7	46±1,3
Скарб	39 ±1,3	48 ±1,6	36 ±1,2	42±0,7
Манифест	34± 0,9	41± 1,7	30 ±1,5	36±1,9
Бриз	32 ±1,1	39±1,1	29± 0,6	36±1,1
Нера	46±1,5	57± 0,6	43 ±1,6	45±0,8
Палатс	30±0,7	35± 1,2	28± 1,4	35±1,2
Першасвет	36 ±0,9	42 ±1,5	33 ±1,0	44±2,6
Миёна	37,3	44,1	34,2	39,8

Чи тавре, ки аз маълумоти ҷадвали 3.6 маълум мегардад, нишондиҳандай баландтарин аз рӯйи шумораи муғчаҳо дар ҳамаи навъҳои картошка ба ҳисоби миёна дар соли 2020 мушоҳида мешавад, ки ин нишондиҳанда ба 44,1 дона/растани баробар аст.

Шумораи миёнаи микдори муғчаҳо дар соли 2022 мушоҳида шуд (39,8 дона/растани). Шумораи камтарини муғчаҳо дар соли 2021 ба қайд гирифта шуд, ки ин нишондиҳанда дар ин сол ба 34,2 дона/растани рост омад, ки нисбат ба соли 2020, 15,1% камтар аст.

Шумораи миёнаи муғчаҳо дар навъҳои картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022) дар диаграммаи 3.2 оварда шудааст.

Ҳисоби миёнаи шумораи муғчаҳо дар навъҳои картошка дар чор соли таҳқиқот бошад, 32 - 48,5 дона/растани-ро ташкил дод. Микдори зиёди муғчаҳо дар навъҳои Вектар (48,5 адад/растани), Нера (47,8 дона/растани) ва Скарб (41,3 адад/растани) ба мушоҳида расид, ки ин нишондиҳанда нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний аз 5 то 12 адад/растани зиёд аст.




Диаграмма 3.2.- Миқдори миёнаи муғчаҳо дар навъҳои интродуксионии картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022) дона/растани

Шумораи камтарини муғчаҳо дар навъҳои Палатс (32 дона/растани), Янка (33 дона/растани), Бриз (34 дона/растани) ва Манифест (35,3 дона/растани) ба мушоҳида расид, ки ин нишондиҳандаҳо нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний аз 1,5 то 3,8 дона/растани кам мебошад.

Вобаста аз хусусиятҳои биологии навъҳои картошка ва шароити иқлими минтақаи таҳқиқот миқдори гулҳо дар навъҳо бо таври назаррас фарқ меқунад (ҷадвали 3.7).

Маълумотҳои ҷадвали 3.7 нишон медиҳанд, ки миқдори гулҳои ташаккулёфта (пайдошууда) дар навъҳо вобаста аз омилҳои агроэкологӣ ва генотипи навъҳо дар солҳои таҳқиқот гуногун мебошад.


Шумораи гулҳо дар солҳои таҳқиқот дар ҳамаи навъҳо аз 22 то 38 дона /растаниро ташкил дод. Аммо, шумораи зиёди гулҳо дар солҳои 2020 ва 2022 ба қайд гирифта шуд. Солҳои 2019 ва 2021 бошад, бинобар баланд будани ҳарорат дар давраи гулкунӣ, резиши муғчаҳои гул ба қайд гирифта шуд, ки ин ба камшавии шумораи гулҳо дар навъҳои картошка оварда расонид.

Чадвали 3.7.- Шумораи гулҳо дар навъҳои интродуксионии картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), дона/растани

Навъҳо	Шумораи гулҳо, дона /растани			
	2019	2020	2021	2022
Жуковский ранний (назоратӣ)	32±0,5	28±1	26±0,7	31±2,1
Янка	27±0,9	24±1,7	21±2,2	30±1,7
Вектар	35±2,3	37±1,5	34±0,9	39±3,3
Скарб	32±1,6	38±0,8	34±1,2	36±0,7
Манифест	22±1,9	25±2	29±1,8	23±1,2
Бриз	27±0,8	25±1,2	23±2,3	25±1,6
Нера	35±1,4	37±2,1	32±1,6	39±1,9
Палатс	20±2,1	26±1,7	22±0,8	25±2,3
Першасвет	32±0,9	28±1	25±0,6	33±0,6
Миёна	30,4	31,2	28,5	32,9

Ба ҳисоби миёна дар ҳамаи навъҳо шумораи камтарини гулҳо дар соли 2021 (28,5 дона/ растани) ва миқдори зиёди гулҳо бошад дар соли 2022 (32,9 дона/растани) ба қайд гирифта шудааст.

Ҳамин тавр, таҷрибаҳои гузаронидай мо дар маҷмуъ нишон доданд, ки миқдори миёнаи гулҳо дар навъҳои алоҳида дар чор соли таҳқиқот низ гуногун мебошад (диаграммаи 3.3).



Диаграммаи 3.3.-Шумораи гулҳо дар навъҳои интродуксионии картошка (ба ҳисоби миёна дар солҳои 2019-2022), дона/растани.

Ба назари мо шумораи гулҳо дар минтақаи омӯзиш бештар ба хусусиятҳои генетикий ва омилҳои агроэкологии минтақаи парвариши навъҳои картошкагӣ қалон дорад.

Бояд қайд намуд, ки миқдори зиёди гулҳо ба ҳисоби миёна дар навъҳои Вектар, Скарб ва Нера ба қайд гирифта шуд. Шумораи гулҳо дар навъҳои Вектар 36,3 дона /растаниӣ, Скарб 35 дона/ растаниӣ ва Нера 35,8 дона/растаниро ташкил дод, ки ин нишондиҳанда нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний 6-7 дона/растаниӣ зиёд мебошад. Дар дигар навъҳои картошкагӣ бошад, миқдори гулҳо ба ҳисоби миёна нисбатан кам буда, 23,3 - 29,5 дона/растаниро ташкил дод. Ҳисоби миёнаи миқдори гулҳо дар ҳамаи навъҳо дар солҳои омӯзиш ба 29 дона/растаниӣ баробар гардид.

Дар натиҷаи таҳқиқотҳо маълум гардид, ки дар сурати баландшавии ҳарорат ва боришотҳои пайдарпай дар минтақа наҳамаи муғҷаҳо ба гул мубаддал мегарданд. Дар давраи гулкунӣ агар боришотҳои дарозмуддат ба амал ояд резиши гулҳо низ ба мушоҳида мерасад.

Аз тарафи дигар дар солҳое, ки боришотҳои зиёд дар давраи нашъунамои ниҳолҳои картошкагӣ ба қайд гирифта шуда буд, баландшавии қади навъҳои картошкагӣ низ ба мушоҳида расид (ҷадвали-3.8).

Ҷадвали 3.8.- Баландии қади навъҳои интродуксионии картошкагӣ дар давраи нашъунамо дар солҳои таҳқиқот (с 2019-2022), см.

Навъҳо	Солҳо				Миёна
	2019	2020	2021	2022	
Жуковский ранний (назоратӣ)	63±1,2	71 ±2,2	62 ±2	66 ±2,6	65,5
Янка	62±2,9	63± 2,6	52 ±2,1	55 ±3,2	58,0
Вектар	84±3,3	83± 2,3	69 ±2,9	75± 2,7	77,8
Скарб	67±4,1	75 ±3	65 ±2,7	68 ±2,3	68,8
Манифест	67±3,1	69 ±2,8	58 ±2,4	61±2,5	63,8

Идомаи ҷадвали 3.8

Бриз	60±2,8	59± 2,5	51± 3,3	53± 2,2	55,8
Нера	75±3,2	78± 2,7	67 ±2,0	72± 3,1	73,0
Палатс	76±2,9	76± 2,1	63± 2,6	69±2,7	71,0
Першасвет	67±3,0	68 ±2,1	53± 2,7	61± 3,2	62,3
Миёна	64,9	65,9	55,6	67,2	66,2

Аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 3.8 бар меояд, ки баландии қади растаниҳо дар навъҳои картошка якхела набуда, рушд ва инкишофи онҳо бевосита аз хусусиятҳои навъҳо, шароити парвариш, омилҳои ҳаётӣ растаниҳо ва шароити агроэкологии минтақа вобаста аст.

Мушоҳидаҳо нишон доданд, ки навъҳои Вектар, Нера ва Палатс нисбат ба дигар навъҳо пояи дарозтар доранд. Масалан, дарозии пояи навъҳои Вектар ба 77,8 см, Нера ба 73,0 см ва Палатс бошад, ба 71 см баробар аст.

Нишондиҳандаи нисбатан ками баландии пояи навъҳои Янка (58,0 см), Бриз (55,8 см) ва Манифест (63,8 см) ба мушоҳида мерасад, ки ин нишондиҳандаҳо нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний то 10 см кӯтоҳ мебошад. Ин аломат дар байни навъҳои картошка дар солҳои таҳқиқот низ фарқ мекард. Нишондиҳандаи миёнаи баландии поя дар навъҳои картошка дар соли 2019 тақрибан 65 см-ро ташкил дода бошад аммо ин нишондиҳанда дар соли 2021 қариб 10 см камтар ба 55,6 см баробар гардид. Баръакс дар соли 2022 баландии пояи растаниҳо ба ҳисоби миёна дар ҳамаи навъҳо ба 67,2 см баробар гардид, ки ин нишондиҳанда нисбат ба дигар солҳо аз 3 то 12 см баланд мебошад. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки шароити агроэкологии минтақа дар солҳои омӯзиш ба баландии пояи навъҳои картошка то андозае таъсири муайянро расонидаанд.

Хулоса аз натиҷаи таҳқиқотҳои гузаронидаи мо дар шароити минтақаи кӯҳии мавзеи Лахш маълум гардид, ки ташаккулёбии узвҳои нашвӣ ва ҷинсии навъҳои картошка аз шароити минтақаи таҳқиқот ва хусусиятҳои генотипии ҳар навъ вобаста буда, дар як растани картошка

аз 32 то 57 муғча ҳосил гардида, аз онҳо аз 21 то 39 донаашон ба гул мубаддал гардид.

Давомнокии давраи нашъунамои навъҳои интродуксионии картошка дар минтақаи кӯҳӣ аз 80 то 104 рӯзро ташкил дод, ки ин ба давраҳои аз кишт то нешзада баромадан аз 17 то 29 рӯз, аз неш зада баромадани лӯндаҳо то мӯғчабандӣ 27 то 33 рӯз ва аз давраи муғчабандӣ то гулкунӣ аз 11 то 17 рӯзро ташкил дод.

Таҷрибаҳо гузаронидашуда собит соҳтанд, ки дар сурати мӯътадил будани ҳарорати ҳаво дар минтақаи парвариш инкишофи растаниҳо хело хуб шуда, ташаккулёбии муғчаю навдаҳо ва пояю гулҳо хуб инкишоф меёбад. Аммо дар ҳолати аз меъёри муайяншуда баланд гаштани ҳарорат ва пастшавии намнокӣ дар минтақа ба ташаккулёбии узвҳои растани таъсири манфи мерасонад.

3.4. Масоҳати сатҳи баргҳои навъҳои интродуксионии картошка

Бояд қйад намуд, ки барги растаниӣ, узви асосии растаниӣ ба шумор меравад, ки дар он ҷараёни муҳими физиологӣ, яъне фотосинтез мегузараид [Ю.С. Носиров, 1995]. Бинобар ин, миқдор ва масоҳати барг барои растаниӣ яке аз нишондиҳандай асосии фаъолияти фотосинтетикӣ дар навъҳои картошка ба ҳисоб меравад. Аз ин лиҳоз барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва зиёд намудани шумораи лӯндаҳо дар навъҳои картошка, қисми солим ва пурқуввати рӯйизамиинии растаниҳо, аз ҷумла баргҳо нақши муҳимро мебозанд. Чи тавре, ки маълум аст, масоҳати баргҳо дар навъҳои картошка дар минтақаи кӯҳӣ бештар бо ҳусусиятҳои генотипи навъҳои картошка ва ҳусусиятҳои агроэкологӣ алоқаманд мебошад.

Бо ин мақсад мо дар таҳқиқотҳои худ масоҳати сатҳи баргҳоро дар ҳар як навъ дар алоҳидагӣ муайян намудем. Дар таҷрибаҳо ҷенкунии сатҳи барги растаниҳо бо усули геометрӣ ба анҷом расонида шуд. Бо ин усул андоми баргро бо андоми геометрӣ ба он монанд муқоиса намуда аз рӯёи формулаи он андом масоҳати барг ҳисоб карда шуд. Таҷрибаҳо нишон доданд, ки масоҳати сатҳи барг дар навъҳо якхела набуда,

вобаста аз хусусияти навъ, баландии қади он ва шароити миңтақа дар солҳои таҳқиқот гуногу мешавад (чадвали 3.9).

Чи тавре, ки аз нишондодҳои чадвали 3.9. дида мешавад, масоҳати сатҳи баргҳои навъҳои картошқа дар солҳои таҳқиқот гуногун буда, аз 0,59 то 0,87 м²/растаний баробар аст. Ба ҳисоби миёна масоҳати баргҳо дар ҳамаи навъҳои картошқа дар солҳои 2020 ва 2022 бештар ба мушоҳида расид, ки ин нишондиҳанда ба 0,74- 0,73 м²/растаний баробар гардид. Солҳои 2019 ва 2021 бошад, масоҳати сатҳи баргҳо мутаносибан ба 0,69 ва 0,64 м²/растаний баробар гардид, ки ин нишондиҳанда нисбат ба солҳои қабли аз 0,5 то 0,9 м²/растаний кам мебошад.

Чадвали 3.9.- Масоҳати баргҳои навъҳои картошқа дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), м²/растаний.

Навъҳо	Солҳо				Миёна
	2019	2020	2021	2022	
Жуковский ранний (назоратӣ)	0,63	0,68	0,61	0,70	0,65
Янка	0,72	0,75	0,66	0,76	0,72
Вектар	0,75	0,78	0,69	0,77	0,74
Скарб	0,71	0,75	0,65	0,74	0,71
Манифест	0,67	0,71	0,65	0,72	0,68
Бриз	0,65	0,69	0,59	0,66	0,65
Нера	0,75	0,87	0,71	0,85	0,79
Палатс	0,67	0,71	0,63	0,72	0,68
Першасвет	0,65	0,69	0,62	0,68	0,66
Миёна	0,69	0,74	0,64	0,73	0,70

Аммо, масоҳати миёнаи баргҳо дар навъҳои картошқа дар давраи таҳқиқот гуногун буда, аз 0,65 то 0,79 м²/растаниро ташкил дод. Аз ҳама нишондиҳандаи баландтарин аз рӯйи ин аломат дар навъҳои картошқаи Нера (0,79 м²/растаний), Вектар (0,74 м²/растаний), Янка (0,72 м²/растаний) ва Скарб (0,71 м²/растаний) ба мушоҳида расид, ки ин нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний аз 0,6 то 0,14 м²/растаний зиёд мебошад. Ба

ҳисоби миёна масоҳати баргҳо дар ҳамаи навъҳои картошқа дар солҳои омӯзиш ба $0,70 \text{ м}^2/\text{растаний}$ баробар гардид.

Тибқи маълумоти олимон [Қ. Партоев, 2013; И.И. Каримов, 2021], масоҳати баргҳо дар навъҳои картошқа аз муҳлати кишт вобастагӣ дошта, ҳангоми шинонидани лӯндаи картошқа дар моҳи май нисбат ба шинонидани он дар нимаи аввали моҳи июн, масоҳати баргҳо то 28,7% зиёд мебошад.

Аммо таҷрибаҳои мо нишон доданд, ки масоҳати баргҳо дар навъҳои картошқа аз хусусиятҳои генетикии навъҳо ва шароити боду ҳаво дар солҳои таҳқиқот вобаста мебошад (ҷадвали 3.10).


Ҷадвали 3.10.- Масоҳати баргҳои навъҳои интродуксионии картошқа дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), ҳазор $\text{м}^2/\text{га}$

Навъҳо	Солҳо			
	2019	2020	2021	2022
Жуковский ранний (назоратӣ)	35,9	38,7	34,8	39,9
Янка	41,0	42,7	37,6	43,3
Вектар	42,7	44,5	39,3	43,8
Скарб	40,5	42,7	37,1	42,1
Манифест	38,2	40,5	37,1	41,0
Бриз	37,5	39,3	33,6	37,6
Нера	42,7	49,5	40,5	48,4
Палатс	38,2	40,5	35,9	41,0
Першасвет	37,1	39,3	35,3	38,7
Миёна	39,3	42,2	36,4	41,6

Чи тавре, ки аз маълумоти ҷадвали 3.10 дида мешавад, масоҳати баргҳо дар як гектар майдони картошқа вобаста ба навъҳои он ва солҳои омӯзиш гуногун буда, аз 33,6 то 49,5 ҳазор $\text{м}^2/\text{га}$ баробар аст. Мо аз рӯйи ин нишона нишондиҳандай баландро дар солҳои 2020 ва 2022 ба мушоҳида менамоем. Чунки, дар ин солҳо шароити иқлими минтақа мусоид буда, боришотҳо низ зиёд ба қайд гирифта шуд. Ба ҳисоби миёна масоҳати баргҳо дар ҳамаи навъҳо дар соли 2020, 42,2 ҳазор $\text{м}^2/\text{га}$ ва соли

2022 бошад ба 41,6 ҳазор м²/га рост омад. Аммо, солҳои 2019 ва 2021 аз сабаби баландшавии аз меъёр зиёди ҳарорати ҳаво дар минтақа ва нисбатан камбориши будан дар ин солҳо боиси инкишофи пасти масоҳати баргҳо гардид. Дар ин солҳо масоҳати баргҳо дар навъҳо нисбат ба дигар солҳои омӯзиши камтар буда, ин нишондиҳандаҳо дар соли 2019 ба 39,3 ҳазор м²/га ва дар соли 2021 бошад, ба 36,8 ҳазор м²/га баробар гашт. Яъне, ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2020 2,9 (16,6%) ва 5,4 (15,5%) ҳазор м²/га кам буд. Масоҳати баргҳои навъҳои картошка нисбат ба соли 2022 бошад, ба микдори 2,3 ҳазор м²/га, ё ин ки 16,3% ва 4,8 ҳазор м²/га, ё ин ки 15,3% кам мебошад.

Нишондоди миёнаи масоҳати баргҳо дар навъҳои картошка дар майдон низ гуногун мебошад (диаграммаи 3.4).



Диаграммаи 3.4. -Масоҳати миёнаи баргҳои навъҳои интродуксионии картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), ҳазор м²/га

Аз натиҷаи маълумоти диаграммаи 3.4 маълум мегардад, ки масоҳати бештари баргҳо ба ҳисоби миёна дар навъҳои Нера (45,0 ҳазор м²/га), Вектар (42,2 ҳазор м²/га), Янка (41,0 ҳазор м²/га) ва Скарб (40,5 ҳазор м²/га) ба муҳоҳида расид, ки ин нишондиҳанда нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний аз 3,3 то 8,0 ҳазор м²/га ё ин ки аз 15,1 то 16,9 % зиёд мебошад. Дар маҷмуъ масоҳати баргҳо ба ҳисоби миёна дар

ҳамаи навъҳо ва дар чор соли таҳқиқот ба 39,9 ҳазор м²/га баробар гардид.

Аз натиҷаи таҷрибаҳо ҷунин ҳулоса бароварда мешавад, ки масоҳати баргҳо дар навъҳои картошқа пеш аз ҳама аз муҳлати кишт вобастагӣ дошта, ҳангоми кишти картошқа дар моҳи май нисбат ба кишти он дар нимаи аввали моҳи июн, масоҳати баргҳо дар навъҳо то 28,7% зиёд гардид. Инчунин ин аломатҳо аз ҳусусиятҳои генетикии навъҳо ва шароити боду ҳаво дар солҳои таҳқиқот вобаста мебошад.

3.5. Вазни узвҳои морфологии навъҳои интродуксионии картошқа

Тибқи маълумоти Қ. Партоев [2014], Қ. Меликов, М.Суланғов ва дигарон [2014], Ф.М.Саидов [2023], шароити иқлими минтақа ва меъёри муайяни моддаҳои физӣ ба инкишофёбии вазни баргу поя ва ҳосилнокии навъҳои картошқа таъсири мусбат мерасонанд.

Дар таҷрибаҳои гузаронидаи мо низ муайян гардид, ки ба ташаккулёбии вазни рӯйизамини навъҳои картошқа дар минтақаҳои кӯҳии Тоҷикистон бештар аз омилҳои агротехнологӣ ва генотипи навъҳои картошқа вобаста мебошад (ҷадвали 3.11).

Ҷадвали 3.11.- Вазни баргу пояи тари навъҳои интродуксионии картошқа дар як растани дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), г/растани

Навъҳо	Солҳо				Миёна
	2019	2020	2021	2022	
Жуковский ранний (назоратӣ)	590±23,1	502±28,0	570±42,0	625±15,7	600,0
Янка	550±19,7	690±35,2	535±37,4	580±29,7	619,2
Вектар	580±21,2	640±15,5	610±25,0	615±22,0	632,2
Скарб	570±19,5	690±22,7	540±41,5	525±28,5	609,3
Манифест	526±22,0	595±40,7	500±25,2	590±35,7	583,6
Бриз	595±18,2	585±18,2	550±39,6	500±25,0	582,7
Нера	590±24,2	649±20,2	633±45,2	675±21,0	664,4
Палатс	580±19,6	590±22,2	633±29,4	615±28,7	629,5
Першасвет	582±25,7	585±22,2	560±40,2	520±21,0	589,0
Миёна	595,1	639,0	606,2	608,0	612,2

Аз натицаи нишондиҳандаҳои ҷадвали 3.11 маълум мегардад, ки вобаста аз солҳои таҳқиқот вазни баргу поя дар растаниҳо гуногун буда, вазни нисбатан ками баргу пои навъҳои картошка дар соли 2019 (595,1 г/раст) ба мушоҳида расид ва вазни зиёдтар бошад дар соли 2020 (639 г/раст) ба қайд гирифта шуд. Ин натицаи нишондиҳандаҳо ба ақидаи мо ба омилҳои агроэкологии минтақаи парвариш вобаста аст. Чунки соли 2019 аз сабаби нисбатан гармшавии иқлим инкишофёбии қисми рӯйизиминии растаниҳо суст гардианд. Дар байни навъҳо бошад, аз ҳама вазни зиёд дар чор соли таҳқиқот ба ҳисоби миёна дар навъҳои Нера 664,4 г/раст, Вектар 632,2 г/растаниӣ, Палатс 629,5 г/растаниӣ ва Янка 619,2 г/растаниро ташкил дод, ки нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний 19- 64 г/растаниӣ кам мебошад. Дигар навъҳо дар муқоиса бо навъи назоратӣ аз рӯйи вазни баргу поя тақрибан яхела буда, аз ҳамдигар фарқияти кам доранд.

Дар маҷмуъ вазни баргу пои тари растаниҳо ба ҳисоби миёна дар ҳамаи навъҳо ва дар чор соли таҳқиқотҳо ба 612,2 г/растаниӣ баробар гардид.


Чи тавре, ки аз натицаи таҳқиқотҳо дида мешавад, инкишофёбии вазни баргу поя дар навъҳои картошка дар як гектар вобаста ба шароити минтақа гуногун буда, ин нишондаҳандаҳо дар солҳои таҳқиқот ба хусусиятҳои агроэкологӣ ва ғенотипи навъҳои картошка инчунин тарзи парвариш фарқ мекард (ҷадвали 3.12).

Аз натицаи таҷрибаҳо маълум мегардад, ки вазни баргу пои растаниҳо аз ҳар гектар дар навъҳо гуногун буда, соли 2019 ба ҳисоби миёна ба 33,9 т/га баробар гардид. Вазни нисбатан зиёдтар дар ин сол дар навъҳои Бриз (34 т/га), Нера (33,6 т/га), Першасвет (33,2 т/га) ба мушоҳида расид. Нишондиҳандаи баландтарини вазни баргу поя ба ҳисоби миёна дар соли 2020 (36,5 т/га) ба мушоҳида расид, ки ин нишондиҳанда нисбат ба дигар солҳои таҳқиқот аз 2,1 то 2,6 т/га зиёд мебошад.

Чадвали 3.12. -Вазни баргу пояи картошка дар гектар дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), т/га.

Навъҳо	Солҳо			
	2019	2020	2021	2022
Жуковский ранний (назоратӣ)	33,6	29,6	32,5	35,6
Янка	32,0	39,3	30,4	33,1
Вектар	33,1	36,5	34,8	35,1
Скарб	32,5	39,3	30,8	29,9
Манифест	30,0	34,0	28,5	33,6
Бриз	34,0	33,3	31,4	28,5
Нера	33,6	38,1	36,3	38,4
Палатс	33,1	33,6	36,1	35,1
Першасвет	33,2	33,3	32,0	29,6
Миёна	33,9	36,5	34,5	34,6
КФМ05	0,22	1,1	0,65	0,78

Нишондиҳандаҳои вазни миёнаи баргу поя дар навъҳои картошка дар солҳои таҳқиқот низ якхела набуда, вобаста ба хусусияти генотипии ҳар як навъ дар чор соли таҳқиқот аз 31,5 т/га то 36,6 т/ га-ро ташкил дод (диаграммаи 3.5).



Диаграммаи 3.5.-Вазни миёнаи баргу пояи тари навъҳои интродуксионии картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), т/га.

Аз нишондиҳандаҳои диаграммаи 3.5. дида мешавад, вазни миёнаи баргу поя дар навъҳои картошка дар солҳои таҳқиқотҳо вобаста ба омилҳои агротехнологӣ, тағйирёбанда буда, аз ҳама вазни бештари баргу поя дар навъҳои Нера-36,6 т/га, Вектар- 34,9 т/а, Палатс- 34,5 т/га ва Янка 33,7 ба мушоҳида расид. Ин нишондиҳандаҳо нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний то 3,8 т/га зиёд мебошад.

Нишондоди миёнаи вазни баргу поя дар 9 навъи картошка, дар маҷмуъ дар чор соли таҳқиқот 34,9 т/га-ро ташкил дод.

Ба ақидаи олимон [Қ.Партоев, 2013; И.И. Каримов, 2021; М. Курбонов, 2021] инкишофёбии вазни решай картошка дар минтақаи кӯҳӣ аз хусусиятҳои навъ ва генотипи онҳо вобаста мебошад.

Таҷрибаҳои гузаронидаи мо нишон доданд, ки дар сурати зиёд будани навдаҳо дар қисми рӯйизамиинии растаниҳо инкишофи решоҳои зерихокии онҳо низ хуб гардида, дар ин баробар вазни онҳо низ зиёд мегардад (чадвали 3.13).

Чадвали 3.13.- Вазни решай навъҳои картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), г/растани

Навъҳо	Солҳо				Миёна
	2019	2020	2021	2022	
Жуковский ранний (назоратӣ)	59,2	67,9	66,3	57,7	62,9
Янка	67,2	74,8	65,6	75,1	70,6
Вектар	69,6	65,4	63,9	68,5	66,9
Скарб	67,5	69,3	62,2	70,1	67,3
Манифест	60,9	65,7	59,4	63,1	62,3
Бриз	58,1	63,6	61,6	56,5	60
Нера	67,1	69,3	71,5	69,6	69,4
Палатс	69,4	65,1	67,7	71,6	68,4
Першасвет	55,8	63,4	69,3	72,9	65,4
Миёна	63,8	67,1	65,3	67,2	65,9

Аз натиҷаҳои чадвали 3.13 маълум мегардад, ки инкишофёбии вазни решоҳои навъҳои картошка дар растани вобаста аз солҳои

таҳқиқот гуногун буда, ба ҳисоби миёнаи солҳо аз 63,8 г/растаний то 67,2 г/растаниро ташкил дод.

Аз ҳама шумораи зиёди вазни решаша дар солҳои 2020 ва 2022 ба мушоҳида расид, ки ин нишондиҳанда дар ин солҳо қариб яхела буда, ба 67,1 ва 67,2 г/растаний баробар гардид. Аз ҳама вазни камтарин бошад дар соли 2019 (63,8 г/растаний) ба қайд гирифта шуд. Инкишофёбӣ ва вазни решаша дар навъҳои картошка вобаста ба хусусиятҳои агроэкологӣ ва генотипи онҳо ба ҳисоби миёна аз 60 то 70,6 г/растаниро ташки медиҳад. Аз ҳама шумораи бештари вазн дар навъҳои Янка (70,6 г/раст), Нера (69,4 г/раст), Палатс (68,4 г/раст) ва Скарб ба мушоҳида расид, ки ин нишондиҳандаҳо нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний 4,4 - 7,5 г/растаний зиёд мебошад. Дар маҷмуъ вазни решаша дар ҳамаи навъҳои картошка дар чор соли таҳқиқот ба ҳисоби миёна ба 65,9 г/растаний баробар гардид.

Вазни решаша тари навъҳои картошка дар солҳои таҳқиқот дар як гектар низ вобаста аз омилҳои агроэкологии минтақа ва генотипи навъҳо яхела набуда, нишондиҳандаҳои гуногунро ифода менамоянд (чадвали 3.14).

Чадвали 3.14.- Вазни решаша навъҳои картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), т/га.

Навъҳо	Солҳо				Миёна
	2019	2020	2021	2022	
Жуковский ранний (назоратӣ)	3,4	3,9	3,8	3,3	3,6
Янка	3,8	4,3	3,7	4,2	4,0
Вектар	4,0	3,7	3,6	3,9	3,8
Скарб	3,8	4,0	3,5	4,1	3,9
Манифест	3,5	3,8	3,4	3,6	3,5
Бриз	3,3	3,6	3,5	3,2	3,4
Нера	3,8	3,9	4,1	3,9	3,9
Палатс	3,9	3,7	3,9	4,1	4,0
Першасвет	3,2	3,6	3,9	4,1	3,7
Миёна	3,6	3,8	3,7	3,8	3,7

Аз натичаи нишондиҳандаҳои ҷадвали 3.14 маълум мегардад, ки ҳисоби миёнаи вазни камтарини решаш дар як гектар дар ҷор соли таҳқиқот дар навъҳои Бриз (3,4 т/га) ва Манифес (3,5 т/га) ва вазни зиёд бошад дар навъҳои Янка (4,0 т/га) ва Палатс (4,0 т/га) ба мушоҳида расид. Дар солҳои таҳқиқот бошад, ҳисоби миёнаи баландтарини вазни решаш дар як гектар дар солҳои 2020 ва 2022 ба мушоҳида расид, ки дар ин солҳо нишондиҳандаҳои вазн яххела буда, ба 3,8 т/га рост омад.

Ҳисоби миёнаи вазни решаш 9 навъи картошкадар ҷор соли таҳқиқот дар як гектар маҷмуъян ба 3,7 т/га баробар гардид.

Натичаи нишондиҳандаҳо бори дигар исбот намуданд, ки омилҳои агроекологӣ вобаста ба минтақа ба инкишофёбии решаш растаниҳо таъсири худро мерасонад.

Нишондиҳандаҳои вазни баргу поя ва решаш навъҳои картошкадар низ вобаста ба генотипи навъҳо, шароити минтақаи парвариш ва омилҳои агроэкологӣ алоқаманд мебошад (ҷадвали- 3.15).


Ҷадвали 3.15. -Вазни умумии баргу поя ва решашои картошкадар солҳои таҳқиқот (2019-2022), т/га.

Навъҳо	Солҳо			
	2019	2020	2021	2022
Жуковский ранний (назоратӣ)	37,0	33,5	36,3	38,9
Янка	35,8	44,2	34,1	37,3
Вектар	37,1	40,8	38,5	39,1
Скарб	36,3	43,3	34,3	34,9
Манифест	33,5	37,8	31,9	37,2
Бриз	37,3	36,9	34,9	34,6
Нера	37,4	42,0	40,4	40,2
Палатс	37,0	37,3	40,0	40,2
Першасвет	36,4	36,9	35,9	38,7
Миёна	37,5	40,1	38,3	38,5
КФМ₀₅	0,44	1,44	0,94	0,62

Аз натичаи нишондиҳандаҳои ҷадвали 3.15 маълум мегардад, ки ин аломат ҳам аз рӯйи солҳо ва ҳам ба ҳисоби миёна байни навъҳо

фарқияти калон дорад. Камтарин нишондиҳандаи вазни баргу поя ва решай картошка дар соли 2019 (37,5т/га) ва дар навъи Бриз 37,3 т/га ба мушоҳида расид. Нишондиҳандаи баланд бошад дар соли 2020 (40,1 т/га) ва дар навъи Янка 44,2 т/га ба даст омад, ки ин аломат нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний 12,7 т/га ё 13,9 % зиёд мебошад.

Вазни миёнаи баргу поя ва решаҳо дар навъҳои картошка низ вобаста ба шароити минтақаи парвариш ва солҳои таҳқиқот яхела набуда, ба ҳисоби миёна дар чор сол ва дар ҳамаи навъҳо ба 38,6 т/га баробар гардид(диаграммаи 3.6).



Диаграммаи 3.6.- Вазни миёнаи баргу поя ва решаҳои тари картошка дар солҳои таҳқиқот, т/га

Тавре, ки аз диаграммаи 3.6 бармеояд, вазни миёнаи баргу поя ва решаҳои картошка дар навъҳо гуногун буда, аз 35т/га то 40,5т/га ба мушоҳида расид.

Хулоса. Таҳқиқотҳо бори дигар сабит соҳт, ки шароити агроэкологии минтақа ва омилҳои муҳити атроф бевосита ба сабзиши инкишоф ва массаи биологии навъҳои картошка таъсири худро мерасонад. Далели ин гуфтаҳо, аз натҷаҳои таҷрибаҳо маълум мегардад, ки на ҳамаи солҳо нишондиҳандаҳо хуб буданд. Натиҷаҳои назаррас дар он солҳое ба даст омад, ки шароити иқлими минтақа мӯттадил гардида,

дар давраи нашви растаниҳо боришот ва намнокӣ бештар ба қайд гирифта шуда буд.

Массай биологӣ дар навъҳои картошка дар чор соли таҳқиқот аз 35,7 т/га то 40,1 т/га баробар гардид ва ин нишондиҳанда дар навъҳо аз 35т/га то 40,5т/га рост омад.

3.6. Маҳсулнокии навъҳои интродуксионии картошка

Тағйирёбии иқлими яке аз мушкилоти асосии соҳаи кишоварзӣ, баҳусус картошкапарварӣ ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, ҳоло дар назди олимон ва мутахассисон масъалаи баланд бардоштани ҳосилнокии картошка ва афзун гардони истеҳсоли он меистад.

Аз натиҷаҳои таҳқиқотҳои гузаронидай мо маълум гардид, ки барои ташаккулёбии маҳсулнокӣ, ҳосилнокӣ ва дигар аломатҳо хоҷагии растаниҳо, маҳсусан, дар навъҳои картошка хусусиятҳои генотипии навъҳо ва шароити агроэкологии минтақаи парвариш вобаста ба солҳои таҳқиқот таъсир мерасонанд.

Чи тавре, ки олимон [Б. Каримов, 2006, А.Т. Ахмедов, М. Сулангов ва дигарон, 2014; И.И. Каримов, 2021] қайд намуданд, шароити агроэкологии минтақаҳои кӯҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баландии зиёда аз 1800 метр аз сатҳи баҳр имкон медиҳад, ки дар он ҷойҳо маводи хушсифати тухмии картошка парвариш карда шавад.

Шароити иқлими минтақаи Лахши водии Рашт барои рушду инкишофёбӣ ва ҳосилнокии навъҳои картошка мусоид буда, дар сурати риояи технологияи дурусти илман асосноки парвариши картошка дар минтақаҳои кӯҳӣ гирифтани ҳосили баланд ва хушсифат имконпазир мебошад [И.И. Каримов, 2021].

Яке аз нишондиҳандаҳои асосии маҳсулнокии зироати картошка шумораи лӯндаҳои ташаккулёфта дар растани ба ҳисоб меравад. Таҳқиқотҳои гузаронидай мо сабит соҳт, ки ташаккулёбии лундаҳо ва шумораи онҳо дар як растани вобаста ба генотипи навъҳои картошка ва шароити минтақаи парвариш фарқунанда мебошанд (ҷадвали 3.16).

Аз натицаи ҷадвали 3.16 маълум мегардад, ки шумораи лӯндаҳо дар растани ҷобасата аз навъҳои картошка ва солҳои таҳқиқот гуногун буда, шумораи бештари лӯндаҳо дар солҳои 2020 ва 2022 ба мушоҳида расид, ки ин нишондиҳанда дар ин солҳо ба 6,9 ва 6,6 дона/растани баробар гардид.

Ҷадвали 3.16.-Шумораи лӯндаҳо дар навъҳои интродуксионии картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), дона/растани

Навъҳо	Солҳо				Миёна
	2019	2020	2021	2022	
Жуковский ранний (назоратӣ)	4,9	6,6	4,8	5,7	5,5
Янка	7,8	8,1	7,4	6,8	7,5
Вектар	7,5	7,9	5,6	7,5	7,1
Скарб	5,2	7,6	6,7	7,6	6,8
Манифест	5,7	6,3	4,6	5,7	5,6
Бриз	6,3	8,4	5,8	6,4	6,7
Нера	5,9	6,3	4,4	6,8	5,9
Палатс	5,6	6,6	5,2	7,1	6,1
Першасвет	6,6	5,6	3,8	5,9	5,5
Миёна	6,2	6,9	5,4	6,6	6,3
КФМ₀₅	0,32	0,27	0,4	0,21	0,22

Дар солҳои 2019 ва 2021 аз ҳисоби номусоид омадани иқлим дар минтақа шумораи лӯндаҳо нисбатан кам гардида ба 6,2 ва 5,4 дона/растани рост омад. Дар байни навъҳо бошад, шумораи бештари лӯндаҳо ба ҳисоби миёна дар навъҳои Янка (7,5 дона/растани), Вектар (7,1 дона/растани), Скарб (6,8 дона/растани) ва Бриз (6,7 дона/растани) ба мушоҳида расид, ки ин нишондиҳандаҳо нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний аз 1,2 то 2 дона/растани зиёд мебошад. Шумораи лӯндаҳо дар дигар навъҳо бошад қариб ба навъи назоратӣ баробар мебошад.

Дар маҷмуъ шумораи лӯндаҳо дар ҳамаи навъҳо ва дар чор соли таҳқиқот ба ҳисоби миёна 6,3 дона/растаниро ташкил дод.

Бояд қайд кард, ки ҳосилнокии навъҳои картошка асосан аз се аломати ба ҳам алоқаманд; шумораи лӯндаҳо дар растаний, вазни онҳо ва зичии растаниҳо дар майдон иборат аст. Чи тавре, ки А.А.Оплеухин [2013], Т.А. Ахмедов, Қ. Меликов ва дигарон [2014], қайд намудаанд, нишондиҳандаи тағиирёбии вазни лӯндаҳо дар навъҳои картошка аз хусусияти навъҳо ва шароити минтақаи парвариш вобаста аст.

Тавре, ки аз таҳқиқотҳои мо маълум гардид, вазни лӯндаҳо вобаста аз солҳо гуногун буда, вазни бештари лӯндаҳо дар он солҳое ба назар расид, ки дар он солҳо шароити иқлими минтақа мультадил омада, боришотҳо бештар ба қайд гирифта шуда буданд (ҷадвали-3.17).

**Ҷадвали 3.17.- Вазни миёнаи як лӯндаи картошка дар солҳои таҳқиқот
(2019-2022), грам**

Навъҳо	Солҳо				Миёна
	2019	2020	2021	2022	
Жуковский ранний (назоратӣ)	81,6	86	70,8	86,8	81,3
Янка	85,8	96,5	75,2	94,8	88,1
Вектар	73,3	86	75	84,4	79,7
Скарб	87	93,3	82,3	68,4	82,8
Манифест	80,7	87,1	78,2	84	82,5
Бриз	52,1	91,4	79,3	86,2	77,3
Нера	67,7	96,5	83,2	94,6	85,5
Палатс	66,6	89,2	75,2	96	81,8
Першасвет	71,2	94,1	84,2	91,8	85,3
Миёна	74,0	91,1	78,2	87,4	82,7
КФМ₀₅	3,7	1,2	1,5	2,9	1,2

Чи тавре, ки аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 3.17 бар меояд, дар бисёр навъҳои картошка вазни як лӯнда вобаста ба шароити соли кишт ва инчунин хусусиятҳои генетикии ин навъҳо гуногун мебошад. Вазни бештари лӯндаҳо ба ҳисоби миёна солҳои 2020 (91,1 грам) ва 2022 (87,4 грам) ва дар навъҳои Янка (96,5-94,8 грам), Нера (96,5-94,6 грам) ва Першасвет (94,1-91,8 грам) ба муҳоҳида расид, ки ин нишондиҳандаҳо нисбат ба соли 2019 12,3%, -11,8% ва нисбат ба соли 2021 бошад 11,6% -

11,2% зиёд мебошад. Дар маҷмуъ вазни як лӯнда ба ҳисоби миёна дар ҳамаи навъҳо ва дар чор соли таҳқиқотҳо ба 82,7 грам баробар гардид.

Дар рафти гузаронидани таҳқиқотҳои бисёрсолаи мо маълум гардид, ки маҳсулнокии навъҳои картошка дар минтақаи кӯҳӣ пеш аз ҳама аз пайдошавии шумораи лӯндаҳо дар растаний ва омилҳои агроэкологии минтақаи парвариш алоқаманд аст (ҷадвали 3.18).

Ҷадвали 3.18.- Маҳсулнокии навъҳои нави интродуксионии картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), г/растаний


Навъҳо	Солҳо			
	2019	2020	2021	2022
Жуковский ранний (назоратӣ)	400	568	340	495
Янка	670	782	556	645
Вектар	550	679	420	633
Скарб	452	709	520	551
Манифест	460	549	360	479
Бриз	328	768	460	552
Нера	400	608	366	643
Палатс	373	589	391	682
Першасвет	470	527	320	542
Миёна	455,8	642,1	414,7	580,2
КФМ₀₅	38	28,3	26,2	22,5

Чи тавре, ки аз маълумотҳои ҷадвали 3.18 дига мешавад, маҳсулнокии навъҳои нави интродуксионии картошка дар солҳои таҳқиқот ба ҳусусиятҳои биологияи навъҳо ва шароити иқлим алоқаманди дошта, аз 320 то 782 г/растаниро дар навъҳо ташкил дод.

Тавре, ки дар боло қайд намудем, маҳсулнокии навъҳо аз шумораи лӯндаҳо дар растаний ва вазни як лӯнда вобастагӣ дорад. Аз ин ҳисоб маҳсулнокии бештар дар он солҳое ба назар мерасад, ки дар он солҳо шумораи лӯндаҳо дар растаний ва вазни як лӯнда дар растани зиёд буданд. Маҳсулнокии бештар дар солҳои 2020 ва 2022 ба мушоҳида расид, ки ин нишондиҳанда дар ин солҳо ба 642,1– 580,2 г/растаний

баробар гардид. Дар солҳои 2019 ва 2021 бошад, маҳсулнокӣ дар навъҳои картошка дар минтақа нисбатан паст гардида ба 455,8 г/растаниӣ ва 414,7 г/растаниӣ рост омад. Сабаби нисбатан коҳиш ёфтани маҳсулнокӣ ин баландшавии аз меъёр зиёди ҳарорат ва камшавии боришот дар минтақа мебошад.

Маҳсулнокӣ ба ҳисоби миёна дар чор соли таҳқиқот дар навъҳои нави картошка мусбат арзёбӣ карда мешавад (диаграммаи 3.7)



Диаграммаи 3.7.-Маҳсулнокии миёнаи навъҳои нави интродуксионии картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), г/растаниӣ

Маҳсулноки ба ҳисоби миёна дар навъҳои картошка дар чор соли таҳқиқот гуногун буда, маҳсулнокии бештар дар навъҳои Янка- 663,2 г/растаниӣ, Скарб- 558 г/растаниӣ, Вектар- 570,5 г/растаниӣ ва Бриз-527 г/растаниӣ ба мушоҳида расид, ки нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний 212, 107, 120, ва 76 г/растаниӣ зиёд мебошад. Маҳсулнокии дигар навъҳо миёна буда, ба маҳсулнокии навъи назоратӣ монанд мебошад. Дар маҷмуъ ҳисоби миёнаи маҳсулнокӣ дар ҳамаи навъҳо ва дар чор соли таҳқиқот ба 521 г/растаниӣ баробар гардид.

Хулоса. Маҳсулнокии навъҳои картошка ба аломатҳои ирсии онҳо ва як қатор омилҳои агроэкологии минтақа, ки навъҳо дар он ҷойҳо парвариш карда мешаванд, вобаста мебошад. Барои нигоҳ доштани қобилияти мутобиқшавии навъҳои картошка ба шароитҳои

агроэкологии гуногун риояи чорабиниҳои агротехникии илман асоснок бо мақсади нигоҳ доштани навъҳои картошка дар ҳолати солим аҳамияти маҳсус доранд.

Дар рафти гузаронидани таҷрибаҳо маълум карда шуд, ки на ҳамаи навъҳо дар чунин шароит маҳсулнокии баланд дода метавонанд. Маҳсулнокии бештар дар навъҳои Янка (663,2 г/растани), Скарб (558 г/растани), Вектар (570,5 г/растани) ва Бриз (527 г/растани) ба даст омад.

3.7. Ҳосилнокӣ ва массаи умумии биологияи навъҳои инродуксионии картошка

Шароити агроэкологии минтақаи парвариш метавонад ба ҳосилнокии навъҳои картошка ва сифати он дар минтақаҳои кӯҳӣ таъсири худро расонад. Омилҳои муҳити атроф баҳусус намнокӣ дар давраҳои сабзиши растаниҳо ва ҳосилбандии онҳо муҳим мебошад. Аз ҳама давраи серталабии зироати картошка ба намӣ марҳилаи сабзиш ва ҳосилбандии растаниҳо ба ҳисоб меравад. Дар ин давра норасоии намӣ боиси коҳиш ёфтани ҳосили растаниҳо мегардад. Дар марҳилаи гулкунӣ хушксолии кӯтоҳмуддат метавонад 17-23% ҳосили картошкано кам гардонад [М.З. Буй, 2011; Қ. Меликов, Ҷ.С. Сайдова ва дигарон 2014].

Олимон [Ҷ.О. Ҷаҳнгиров, 1998; Б. Каримов, Қ.А. Алиев, 1999; Т.А. Ахмедов, 2012; Қ. Партоев, 2013; Қ. Меликов, М.М. Сулангов, Ҷ.С. Сайдва, 2012, 2014; М.М. Қурбонов 2021; И.И. Каримов 2021] дар рафти таҳқиқоти бисёрсолаи худ муайян намудаанд, ки шароити иқлими минтақаҳои кӯҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баландии зиёда аз 2000 метр аз сатҳи баҳр барои рушду инкишофёбӣ, ҳосилнокӣ ва сифати баланди лӯндаҳо шароити беҳтарин ба ҳисоб меравад.

Нишондиҳандаи ҳосилнокӣ меъёри асосии арзёбӣ ҳангоми парвариши ҳама гуна зироатҳои кишоварзӣ, аз ҷумла картошка мебошад. Яке аз қисматҳои асосии корҳои илмии мо оид ба муайян намудани ҳосилнокӣ дар 9 навъи картошка дар чунин шароит равона шудааст. Шароити агроэкологии қариб ҳамаи минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои парвариши навъҳои гуногуни картошка мувофиқ аст.

Ба хусус шароити миңтақаҳои құхын наздикұхын ва баландкұх барои парвариши картошқа ва гирифтани тұхмии аълосифат хело мусоид мебошад. Чи тавре, ки натицаи таҳқиқотҳои бисёрголай мөр (солҳои 2019-2022) нишон дод, ҳосили навъҳои картошқа дар миңтақаҳои құхын асосан аз генотипи навъҳо ва шароити агроэкологии миңтақа вобаста мебошад (чадвали 3.19).

Чадвали 3.19.- Ҳосилнокии навъҳои нави интродуксионии картошқа дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), т/га.

Навъҳо	Солҳо			
	2019	2020	2021	2022
Жуковский ранний (назоратī)	22,8	32,4	19,4	28,2
Янка	38,2	44,5	31,6	36,7
Вектар	31,4	38,7	23,9	36,1
Скарб	25,8	40,4	29,6	31,4
Манифест	26,2	31,3	20,5	27,3
Бриз	18,7	43,8	26,2	31,5
Нера	22,8	34,6	20,3	36,6
Палатс	21,3	33,6	22,8	38,8
Перласвет	26,7	30,0	18,2	30,9
Миёна	25,9	36,6	23,6	33,0
КФМ₀₅	2,17	1,62	1,5	1,27

Чи тавре, ки аз маълумотҳои чадвали 3.19 діда мешавад, ҳосилнокій дар навъҳои картошқа яхела набуда, вобаста аз шароити миңтақа дар солҳои гузаронидан таҳқиқотқо ба ҳисоби миёна аз 23,6 т/га то 36,6 т/га-ро ташкил дод. Ҳосилнокий баланд дар солҳои 2020 ва 2022 мушоҳида гардид, ки ин нишондиҳанда дар ин солҳои таҳқиқот ба ҳисоби миёна дар ҳамаи навъҳо ба 36,6 т/га ва 33,0 т/га баробар гардид. Аз байни навъҳо бошад, дар ин солҳои таҳқиқот навъҳои Янка, Вектар, Скарб ва Бриз новобаста аз тағйирёбии иқлим аз ҷиҳати ҳосилнокій бартарī нишон доданд. Ҳосилнокій дар ин навъҳо дар солҳои 2019 ва 2022 то 44,5 т/га рост омад. Аз натицаи таҳқиқотқо маълум гардид, ки

ҳар як навъи картошка потенсиали биологии худро барои ҳосилнокӣ вобаста ба шароитҳои минтақаи парвариш ба таври гуногун нишон медиҳад. Масалан, дар навъи назоратии Жуковский раний ҳосилнокии ҳадди ақал дар соли 2021 (19,4 т/га) ва ҳадди аксар дар соли 2020 (32,4 т/га) ва дар навъи Янка бошад, ин нишондиҳанда дар соли 2019 (38,2 т/га) ва дар соли 2020 (44,5 т/га) мушоҳида карда мешавад. Ҳосилнокии миёна дар навъҳои картошка дар чор соли таҳқиқот низ гуногун буданд (диаграммаи 3.8).




Диаграмма 3.8.- Хосилнокии миёнаи навъхой интродукционии картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), т/га.

Аз натицаи нишондиҳандаҳои диаграммаи 3.8 дида мешавад, ки ҳосилнокии миёна дар навъҳои картошка вобаста аз генотипи навъҳо ва омилҳои агроэкологии минтақа гуногун буда, аз 25,7 т/га то 37,8 т/га-ро ташкил дод. Ҳосилнокии баланд ба ҳисоби миёна дар чорсоли таҳқиқот дар навъҳои Янка (37,8т/га), Вектар (32,5 т/га), Скарб (31,8 т/га) ва Бриз (30,1 т/ га) ба даст омад, ки ин нишондиҳандаҳо нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний аз 4,4 т/га то 12,3 т/га зиёд мебошад. Ҳосилнокии нисбатан паст дар навъҳои Манифест (26,3 т/га) ва Першасвет (26,5 т/га) ба мушоҳида расид. Аз натиҷаҳои ҷамъбастӣ малум мегардад, ки ҳосилнокии ҳамаи навъҳои санчиший нисбат ба навъи

назоратӣ баланд мебошад. Дар маҷмуъ ҳосилнокӣ дар ҳамаи навъҳо ва дар чор соли таҳқиқотҳо 29,8 т/га-ро ташкил дод.

Дар рафти гузаронидани таҳқиқотҳои бисёрсола маълум гардид, ки дар навъҳои картошка вазни умумии биологӣ вобаста аз як қатор омилҳои табиӣ ва хусусиятҳои генотипиашон дар солҳои омӯзиш нишондиҳандаҳои гуногун доранд (ҷадвали-3.20).

Ҷадвали 3.20. -Вазни умумии биологии навъҳо интродуксионии картошка (2019-2022) т/га

Номгӯи навъҳо	Солҳо				Миёна
	2019	2020	2021	2022	
Жуковский ранний (назоратӣ)	59,8	65,9	55,7	67,1	62,1
Янка	74	88,7	65,7	74	75,5
Вектар	68,5	79,5	62,4	75,2	71,3
Скарб	62,1	83,7	63,9	66,3	69
Манифест	59,7	69,1	52,4	64,5	61,3
Бриз	56	80,7	61,1	66,1	65,9
Нера	60,2	76,7	61,1	76,8	68,5
Палатс	58,3	70,9	62,8	79	67,7
Першасвет	63,1	66,9	54,1	69,6	63,4
Миёна	62,4	75,8	59,4	70,9	67,1
КФМ₀₅	1,38	2,53	1,28	1,18	1,11

Чи тавре, ки таҳқиқоти мо нишон доданд, қариб ҳамаи навъҳои омӯхташудаи картошка аз рӯйи вазни умумии биологӣ нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний бартарӣ доранд. Аз ҳамаи нишондиҳандаи баландтарин аз рӯйи массаи биологӣ дар навъҳои Янка (75,5т/га), Вектар (71,3 т/га), Скарб (69 т/га) ва Нера (68,5 т/га) дида мешавад, ки ин нишондиҳанда нисбат ба навъи назоратӣ аз 6,4 т/га то 9,2 т/га ва ё аз 9% то 12,1% зиёд мебошад. Навъҳои дигари картошка аз рӯйи ин аломат аз ҳамдигар фарқияти кам доранд. Ҳамин тарик, навъҳои Янка, Скарб, Вектар ва Нера аз ҷиҳати вазни биологӣ нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний бартариҳои назаррас доранд.

Аз натицаи таҳқиқотҳо чунин хулоса бароварда мешавад, ки шароити агроэкологии минтақаи кӯҳии мавзеи Лахши води Рашт барои парвариши картошка ва гирифтани тухмии аълосифат хело мусоид мебошад. Бояд қайд кард, ки аз байни навъҳои омӯхташудаи картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022) навъҳои Янка, Вектар, Скарбва Бриз ҳосилнокии баланд нишон дода, ки ин нишондиҳанда дар навъҳои Янка (37,8т/га), Вектар (32,5 т/га), Скарб (31,8 т/га) ва Бриз (30,1 т/га) баробар гардид, ки ин нисбат ба ҳосилнокии навъи назоратии Жуковский ранний 12,1 т/га (9,7%), 6,8 т/га (8,3%), 6,1 т/га (8,1%), ва 4,4 т/га (7,7%) зиёд буда, навъҳои нави ояндадори картошка шуморида мешаванд.


3.8. Алоқамандии аломатҳои навъҳои картошка

Робитаи алоқамандӣ байни аломатҳои гуногун дар зироатҳои гуногун, аз ҷумла картошка метавонад мусбат ва манғӣ бошад. Алоқамандии аломатҳои навъҳои картошка ин тағйироти мувофиқашудаи ду аломат аст, ки нишондиҳандаҳои он тағйирёбии як аломатро мувофиқи тағйирёбии аломатҳои дигар нишон медиҳад [П.И. Алсмик, 1979; В.А. Кумаков, 1980; Н.Г. Ведров, 1982; М.В. Горшков, 2010; Қ. Партоев, 2013; А.В. Алабушев, 2017; А.А. Жученко, 1988, 2000, М.М. Қурбонов, 2021]. Муҳаққиқони зикршуда асосан таҳлили алоқамандии аломатҳоро байни зироатҳои гуногун, аз ҷумла ба растани картошка муайян намудаанд.

Бо ақидаи бисёре аз муҳаққиқон [В.А. Драгавцев, 1984,2000; Р.С. Бобохонова, 2007; Қ. Партоев, 2014; М.М. Қурбонов, 2021; И.И. Каримов, 2021] барои гузаронидани корҳои селексионӣ ва баланд бардоштани самаранокии истеҳсолии картошка муайян намудани робитаҳои алоқамандии як аломат байни дигар аломатҳои полигенӣ ва ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ нақши муҳим мебозанд

Яке аз паҳлӯҳои асосии корҳои илмӣ-таҳқиқотии мо ин муайян намудани алоқамандии байни аломатҳо дар навъҳои гуногуни картошка мебошад. Аз ҷумла, муайян карда шуд, ки байни микдори муғчаҳо ва

шумораи гулҳо дар навъҳои картошка дар шароити минтақаи кӯҳӣ алоқамандӣ мавҷуд мебошад (диаграммаи 3.9).




Диаграммаи 3.9.- Алоқамандии байни микдори муғчаҳо бо шумораи гулҳо дар солҳои таҳқиқот (2019-2022)

Чи тавре, ки дар диаграммаи 3.9 оварда шудааст, чунин нишонаҳои генеративии картошка, ба монанди микдори муғчаҳо ва шумораи гулҳо бо ҳам алоқамандии нопурраи роста доранд ($r=0,300$). Яъне, мо мушоҳида намудем, ки дар растании картошка чи қадаре, ки микдори муғчаҳо зиёд бошанд, онҳо дар давраи минбаъдаи нашъунамои растаниҳо боиси пайдо шудани гулҳо мегарданд. Ин ба он далолат менамояд, ки сарчашмаи пайдо шудани микдори гулҳо дар растаний аз микдори муғчаҳо вобастагии калон дорад. Он навъҳое, ки муғчай зиёд ҳосил менамоянд, онҳо мутаносибан гулафканиашон зиёд буда, барои ба даст овардани ғурраҳо ва минбаъд барои ба ҳосилшавии тухмакҳои ботаникӣ бештар мувофиқат менамоянд. Чунин навъҳои сермуғча ва сергул дар корҳои селексионӣ хело зарур мебошанд. Яъне нишонаҳои генетикии растаний- микдори муғчаҳо ва микдори гулҳо нишонаҳои арзишманд дар корҳои генетикию селексионӣ ба шумор мераванд. Дар таҷрибাহои гузаронидаи мо дар баландии 2100 м аз сатҳи баҳр ба чунин навъҳои сермуғча ва сергул мисол шуда метавонанд, навъҳои Вектар, Скарб ва Нера, ки онҳо нисбат ба дигар навъҳо аз 13,2% то 19,3% бештар

муғча ва гул доранд. Аз чунин вобастагии ин ду аломатҳо мөн дар корҳои олимон, ба монади Партоев К.[2013], Каримов Б. [2010] ва Гулов М. [2023] низ ба ҳамин монанд маълумотро доир ба алоқамандии нишонаҳои миқдори муғчаҳо ва гулҳо дар растани картошкадарёфт намудем.


Чи тавре, ки таҷрибаҳои мөн нишон доданд, баландии пояи растаний ба масоҳати баргҳои он алоқамандии миёна доранд (диаграммаи 3.10)



Диаграммаи 3.10.- Алоқамандии аломатҳои масоҳати баргҳо ва баландии пояи растаниҳо

Бояд қайд намуд, ки аломатҳои масоҳати баргҳо бо баландии пояи растаниҳо бо ҳам алоқамандии пурраи роста дошта, қимати он ба $r=0,598$ баробар аст. Аз натиҷаи маълумот бар меояд, ки масоҳати баргҳо дар растани картошкадар қадкашии онҳо бе таъсир набуда, ин ду аломати растаний бо ҳам алоқаманд мебошад. Таҳлилҳо нишон доданд, ки чиқадаре андозаи пояи растаниҳо баланд бошад, масоҳати баргҳо низ дар растаний ҳамон қадар зиёд мегардад. Махсусан ин далелҳо дар мисоли навъҳои картошкай Вектар, Скарб, Нера ва Палатс ба хубӣ ба назар мерасад. Дар ин навъҳои картошкадар масоҳати баргҳо нисбати дигар навъҳо аз 0,5 см то 0,9 см калон буда, баландии қади растаниҳо низ дар ин навъҳо то 13,9 % зиёд аст.

Дар баробари ин натичаи таҳқиқоти гузаронидаи мо нишон доданд, ки вазни баргу пояи растаниҳо низ аз баландии пояи онҳо вобастагӣ дорад. Яъне чи қадаре, ки пояи растаниҳо дароз бошад он ба вазни баргу пояи растаниӣ таъсири мусбӣ мерасонад (диаграммаи 3.11).




Диаграммаи 3.11.-Алоқамандии аломатҳо байни вазни баргу поя бо баландии пояи растаниҳо дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), см

Нишондоди алоқамандии ин ду нишонаи таҳлилшаванд (вазни баргу поя ва баландии пояи растаниҳо) дар навъҳои гуногуни картошка дар шароити кӯҳӣ ба $r=0,698$ баробар аст, ки ин алоқамандии сатҳи пурраи ростаро дар байни ин ду аломат нишон медиҳад. Мушоҳидаҳои гузаронидаи мо аз таҷрибаҳо нишон доданд, ки дар сурати бештар балананд будани қади растаниӣ, вазни баргу поя низ дар растаниӣ зиёд мегардад. Масалан баландии қади растаниҳо дар навъи Вектар 73 см ва дар навъи Нера 77,8 см -ро ташкил дод ва вазни баргу поя ин навъҳо бошад, ба 632,2 г/растаниӣ ва 664,4 г/растаниӣ баробар гардид. Аз чунин нишондиҳандаҳо маълум мегардад, ки чиқадаре, ки баландии қади поя ё ин ки танаи растаниҳо зиёд бошад, мутаносибан вазни баргу поя дар растаниӣ низ зиёд мегардад.

Таҳқиқоти мо маълум намуд, ки дар алоқамандӣ аломатҳои байни вазни баргу поя ва решай навъҳои картошка ба вазни умумии биологӣ


дар навъхо дар шароити минтақаи құхы алоқамандии пурраи роста мавчуд аст (диаграммаи 3.12).



Диаграммаи 3.12. -Алоқамандии аломатҳо байни вазни умумии баргу поя ва решай растаниҳо бо биомассаи умумии растаниҳо дар солҳои таҳқиқот (2019-2022)

Аз диаграммаи 3.12 дида мешавад, ки алоқаманди байни вазни умумии баргу поя ва решай картошқа бо вазни умумии биологии он баг=0,702 баробар аст, ки аз алоқамандии пурраи ростаи ин аломатҳо шабоҳат медиҳад. Читавре, ки аз натиҷаҳои ба даст овардаи мо маълум гардид, вазни баргу поя ва решай картошқа бо массаи умумии биологии он таъсири мусбӣ мерасонад.

Аз натиҷаи таҳқиқот дар минтақаи құхы маълум мегардад, ки нафақат ҳосилнокиу маҳсулнокӣ ва вазни баргу поя бо вазни умумии биологии картошқа робитаи алоқаманди дорад. Инчунин, масоҳати баргҳои растани низ ба массаи умумии биологии картошқа таъсири мусбӣ мерасонанд (диаграммаи 3.13).




Диаграммаи 3.13.-Алоқамандии аломатҳо байни масоҳати баргҳо бо массаи умумии биологии растаниҳо дар солҳои таҳқиқот (с 2019-2022)

Аз нишондиҳандай диаграммаи 3.13 дида мешавад, ки байни масоҳати баргҳо бо биомассаи умумии растаниҳо алоқамандии мусбӣ мавҷуд буда, ($r=0,653$) байни якдигар таъсири мусбӣ мерасонад. Натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки чи қадаре масоҳати баргҳо дар растаниӣ зиёд бошад, ҳамон қадар вазни умумии растаниҳо зиёд мегардад.

3.8.1. Алоқамандии аломатҳои гуногуни ба маҳсулнокӣ ва ҳосилнокии навъҳои картошка

Дар растании картошка дар байни аломатҳои гуногуни полигениӣ, аз қабили шумораи лӯндаҳо дар растаниӣ, вазни як лӯнда, маҳсулнокӣ, ҳосилнокӣ, массаи умумии биологӣ ва ғайра робитаи алоқамандии мусбӣ мушоҳида мегардад [П.И. Алсмик, 1979; А.А. Нечипоренко ва дигарон 1986; И.И. Султонов ва дигарон, 2000; З.Б. Бобохонова, 2007; Б.В. Бобоҷонов, 2009; Б.В. Симаков, 2009; Қ. Партоев, 2013; М.М. Қурбонов, 2021, И.И. Каримов, 2021]. Чи тавре, ки ин муаллифон қайд менамоянд, дараҷаи робитаҳои алоқамандӣ дар байни чунин аломатҳои полигениӣ навъҳои картошка, метавонад аз алоқамандии суст то алоқамандии баланд бошад.


Таҳқиқотҳои мо нишон доданд, ки робитаи алоқамандӣ дар навъҳои гуногуни картошка байни аломатҳои гуногуни истеҳсолӣ аз ҷумла, шумораи лӯндаҳо ва маҳсулнокӣ метавонанд мусбат бошанд (диаграммаи 3.14).



Диаграммаи 3.14.-Алоқамандии аломатҳо байни шумораи лӯндаҳо дар растаниӣ бо маҳсулнокии онҳо дар давраи таҳқиқот (2019-2022)

Аз маълумотҳои диаграммаи 3.14. дида мешавад, ки шумораи лӯндаҳо ва маҳсулнокии навъҳои картошка алоқамандии дараҷаи баланд, яъне $r=0,955$ -ро доро мебошанд. Ин нишондиҳанда сатҳи баланди алоқаи байни ин аломатҳоро нишон медиҳад ва олимон [П.И. Гупала ва дигарон 1971; И.И. Каримов, 2021] қайд менамоянд, ки алоқамандии аломатҳо байни шумораи лӯндаҳо ва маҳсулнокии растаниҳо хусусияти ирси дошта қобилияти аз насл ба насл гузаштанро дорад, инчунин вазни миёнаи як лӯнда ва ҳосилнокӣ низ дар наслҳо хусусияти доимиро нишон медиҳад.

Натиҷаи таҳқиқот дар минтақаи қӯҳӣ собит соҳт, ки нафақат ҳосилнокию маҳсулнокӣ ва вазни баргу поя бо вазни умумии биологии картошка робитаи алоқаманди дорад. Инчунин, масоҳати баргҳои растани низ ба ҳосилнокии навъҳои картошка алоқамандии пурраи роста дошта, ба афзун гардидани ҳосилнокӣ таъсири мусбӣ мерасонанд (диаграммаи 3.15).



Диаграммаи 3.15.- Алоқамандии аломатҳо байни масоҳати баргҳои растаний ва ҳосилнокии навъҳои картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022)


Аз натиҷаи диаграммаи 3.15 маълум мегардад, ки алоқамандии ин ду нишонаи таҳлилшаванда, масоҳати баргҳои растаний бо ҳосилнокии навъҳои картошка алоқамандии зич дошта, нишондиҳандай онҳо ба $r=0,415$ баробар гардид, ки ин нишондиҳандаро алоқамандии пурраи роста меноманд.

Аз натиҷаи таҳқиқотҳои дар шароити минтақаи кӯҳӣ гузаронида шуда маълум гардид, ки дар растаний масоҳати сатҳи баргҳо чиқадаре зиёд гардад, ҳосилнокӣ низ зиёд мегардад. Масалан, масоҳати сатҳи баргҳо дар навъҳои Янка- $0,72 \text{ м}^2/\text{растаний}$, Вектар- $0,74\text{м}^2/\text{растаний}$ ва Скарб $0,71 \text{ м}^2/\text{растаний}$ -ро ташкил дод ва ҳосилнокӣ низ дар ин навъҳо ба 37,8 т/га, 32,5 т/а ва 31,8 т/га баробар гардид, ки ин нишондиҳандаро нисбат ба ҳосилнокии дигар навъҳо аз 6 т/га то 12 т/га зиёд мебошад.

Дар баробари ин, ба ақидаи як қатор олимон [Riedl, 1948; Engel, 1957; И.А. Семенова ва дигарон, 1965, 1966; И.П. Яшина ва дигарон, 1973, 1983; П.И. Алсмик, 1979; Қ. Партоев, 2013, И.И. Каримов, 2021]

ҳосилнокии навъҳои картошка бо чунин аломатҳо, аз қабили шумораи лўндаҳо дар растаний ва вазни онҳо робитай баланди алоқамандӣ доранд.

Мо дар шароити баландкӯҳ инунин алоқамандии аломатҳои маҳсулнокӣ ва ҳосилнокии навъҳои картошкаро муайян намудем (диаграммаи 3.16) .



Диаграммаи 3.16.-Алоқамандии аломатҳо байни маҳсулнокии навъҳои картошка ва ҳосилнокии навъҳои он дар солҳои таҳқиқот (2019-2022)

Чи тавре, ки аз аз диаграммаи 3.16 дида мешавад, байни маҳсулнокӣ ва ҳосилнокии навъҳои картошка робитай баланди алоқамандии мусбӣ ба назар мерасад ($r=0,904$). Аз натиҷаи ин нишондиҳанда маълум мегардад, ки дар сурати зиёд гардидани маҳсулнокӣ дар растаний, ҳосилнокии навъҳои картошка низ мутаносибан зиёд мегардад. Масалан, маҳсулнокии навъҳои Янка, Вектар ва Скарб дар чор соли таҳқиқот ба ҳисоби миёна 663, 571 ва 558 г/растаниро ташкил дод, ки дар муқоиса ба дигар навъҳо зиёд буда, ҳосилнокии онҳо мутаносибан ба 37,8 т/га, 32,5 т/га ва 31,8 т/га баробар буд. Бояд қайд намуд, ки нишондиҳандаҳои ҳосилнокии ин навъҳо нисбат ба дигар навъҳои картошка то 8,4% зиёд буд. Аз ин натиҷаҳо бар меояд, ки маҳсулнокӣ ва ҳосилнокӣ дар навъҳо вобаста ба генотипи онҳо хусусиятҳои авлодӣ дошта, бо ҳам зич алоқаманд мебошанд.


Дар баробари ин аз таҳқиқотҳои гузаронидаи мо маълум гардид, ки дар шароити кӯхии мавзеи Лахш аломатҳои ҳосилнокӣ ва массаи умумии биологии навъҳои картошка низ байни якдигар алоқамандии баландро доранд (диаграммаи 3.17).



Диаграммаи 3.17 -Алоқамандии аломатҳо байни ҳосилнокии навъҳо бо вазни умумии биологии навъҳои картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022)

Читавре, ки дар диаграммаи 3.17 оварда шудааст, алоқамандии аломатҳои ҳосилнокӣ ва вазни умумии биологӣ ба $r=0,888$ баробар аст, ки ин нишондиҳанда дар алоқамандии аломатҳо баландтарин нишондиҳанда (Алоқамандии пурраи роста) ба ҳисоб меравад. Аз ин нишондиҳанда мо мушоҳида менамоем, ки дар навъҳои картошка, чи қадаре ки ҳосилнокӣ зиёд бошад, вазни умумии биологии растани низ ҳамон қадар зиёд мегардад. Ин ба он далолат менамояд, ки сарчашмаи вазни умумии биологии навъҳои картошка аз ҳосилнокӣ вобастагии калон дорад. Он навъҳое, ки ҳосилнокиашон зиёд аст вазни умумии биологиашон низ зиёд мебошад. Масалан, навъҳои картошкай Янка, Вектар ва Скарб аз дигар навъҳо бо нишондоди ҳосилнокиашон бартарии калон доранд (ба миқдори 12,2%).

Дар баробари ин байни аломатҳои маҳсулнокии растаниҳо бо вазни умумии биологии навъҳои картошка робитаи мустаҳкамами алоқамандӣ мушоҳида мегардад (диаграммаи 3.18).



Диаграммаи 3.18.- Алоқамандии аломатҳо байни маҳсулнокии растаниҳо бо вазни умумии биологии навъҳои картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022)

Тавре, ки аз диаграммаи 3.18 дида мешавад, байни аломатҳои маҳсулнокии растаниҳобо массаи умумии биологии онҳо дар шароити минтақаи кӯҳӣ алоқамандии $r=0,892$ -ро ташкил медиҳад, ки ин нишондиҳанда алоқамандии пурӯзввати байни ин аломатҳоро нишон медиҳад.

Хулоса таҳқиқотҳо нишон доданд, ки дар шароити кӯҳии мавзеи Лахши води Рашт, ки дар баландии 2100 м аз сатҳи баҳр қарор дорад, байни аломатҳои гуногуни навъҳои картошка алоқамандии пурра мавҷуд аст. Дар натиҷаи гузаронидани таҳқиқотҳои бисёрсолаи мо дар шароити минтақаи кӯҳӣ маълум гардид, ки вобаста ба шароити агроэкологии минтақа ва генотипи навъҳо ҳар як аломатҳои навъҳои картошка байни якдигар алоқамандии пурраи роста дошта, бе таъсир намебошанд.

Аломатҳои миқдори муғчаҳо ва миқдори гулҳо дар растаний дар байни навъҳои гуногуни картошка алоқамандии хело баланди мусбӣ буда, он ба $r=300$ баробар аст. Яъне бо зиёд будани миқдори муғчаҳо дар растаний, миқдори гулҳо низ мутаносибан зиёд мегардад.

Байни аломатҳои баландии пояи растаний бо вазни баргу пояи навъҳои картошка алоқамандӣ мавҷуд буда, он ба $r=0,698$ баробар гардид, ки ин нишондиҳанда сатҳи миёнаи алоқамандиро нишон медиҳад. Аммо байни аломатҳои шумораи лӯндаҳо бо маҳсулнокии растаниҳо, маҳсулнокии растаниҳо бо ҳосилнокии навъҳои картошка, маҳсулноки растаниҳо ба вазни умумии биологии навъҳо ва ҳосилнокӣ бо вазни умумии биологии навъҳои картошка мутаносибан алоқамандии баланд дошта, натиҷаҳои онҳо ба $r=0,955$, $r=0,904$, $r=0,892$, $r=0,888$ баробар гардид. Ин натиҷаҳои нишондиҳандаҳоро дар алоқамандии аломатҳо натиҷаи баландтарин ё алоқамандии пурраи роста меҳисобанд.

Натиҷаи нишондиҳандаҳо аз таҳқиқоти гузаронидаи мо бори дигар событ соҳтанд, ки дар шароити қӯҳии мавзеи Лахш ҳар як аломат дар навъҳои гуногуни картошка байни худ алоқамандии зич доранд.


БОБИ 4. Касалиҳо ва зааррасонҳои картошка

Тибқи омори ҷаҳонӣ, ҳар сол аз таъсири касалиҳо ва ҳашаротҳои зааррасон тақрибан 32% ҳосили картошка талаф меёбад, ки ин нишондиҳанда тақрибан зиёда аз 129 миллион тонна ҳосилро ташкил медиҳад. Ба растани картошка асосан касалиҳои замбӯруғӣ, бактериявӣ, вирусӣ, вироидӣ ва фитоплазмавӣ таъсири қалон мерасонанд [А.С. Воловик ва дигарон 1974; К.Б. Попкова ва дигарон, 1980; A.E. Rich, 1983; A. Bajaj, 1986; А.А. Тийтс ва ғайра, 1991, Қ. Партоев, 2013]. Яке аз сабабҳои ба ҷунин ҳисоротҳо дучор гаштани картошка ин асосан бо усули вегетативӣ афзоиш ёфтани зироат ба шумор меравад. Ин намудҳои касалиҳо асосан тавассути лӯндаҳои он афзоиш ёфта, сабаби ба маротибаҳо қоҳиш ёфтани ҳосилнокии картошка мегарданд. Инчунин, касалиҳо тавассути системаи решави растани аз хок ба растани ворид гашта, аз насл ба насл мегузаранд [Д.Т. Абдукаримов, 1977; К.Б. Попкова ва ғайра, 1980; A.E. Rich, 1983; A. Brunt , 1996; Б.В. Анисимов, 2003; 2004, Қ. Партоев, 2014].

Картошка барои бисёр микроорганизмҳо (замбӯруғҳо, бактерияҳо, вирусҳо, вироидҳо, фитоплазмаҳо, нематодаҳо) манбаъи хуби ғизоӣ ба шумор меравад. Дар натиҷаи паҳншавии барангезандаҳои ин гурӯҳи зарраҳои сироятовар баргу поя ва лӯндаҳои картошка осеб дида, боиси паст гардидани ҳосилнокӣ мегарданд. Касалиҳои вирусӣ, вироидӣ ва фитоплазмӣ оқибат ин зироатро дучори инқироз (вайроншавии насл) менамоянд. Бинобар ин, мо дар раванди таҳқиқот оид ба сатҳи сироятёбии навъҳои нави картошка аз касалиҳою зааррасонҳо ва муҳофизатионҳо дар макони таҳқиқот омӯхта баромадем. Дар давраи нашъунамо касалиҳои бактериявӣ ва замбӯруғиро бо аён шудани намуди зоҳирӣ онҳо тариқи мушоҳидаҳо ва канда гирифтани буттаҳо бо решава лӯндаҳо аз рӯйи методи М.В. Бурдукова [1967] муайян намуда, фоизи сироятёбиро бо формулаи $P = \frac{n \times 100}{N}$ ҳисоб намудем.

4.1. Касалиҳои асосии картошқа дар минтақаи таҳқиқот

Фитофтороз (Phytophthora infestansd By.). Ин касалии замбӯруғӣ яке аз касалиҳои хавфноки картошқа ба шумор рафта, бидуни картошқа, инчунин ба помидор, қаламфур ва дигар авранҷгулҳо низ зарари калон мерасонад.



**Расми -4.1. Шакли зоҳирӣ
касалии фитофтороз дар
лунда ва баргу пояи
картошқа**

вақти намнокии баланди ҳаво ва пагоҳӣ хубтар аён мешаванд. Намнокии нисбии ҳаво (зиёда аз 85 фоиз туман, боришоти давомнок ва шабнами шабона) ба инкишофи паҳншавии ин касалӣ дар картошказор мусоидат менамоянд. Лӯндаҳо аз спораҳои ба замин афтида ё дар натиҷаи ба баргу пояи касал расидан сироятдор мешаванд. Дар сатҳи лӯндаҳо доғҳои андаке фурӯҳамидаи саҳт ва шаклашон нодурушти хокистарӣ пайдо мешаванд. Мағзи доғдори лӯндаҳо ранги чигарӣ мегирад. Замбӯруғи фитофтороз дар лӯндаҳо ва боқимондаи растаниҳои касал то 4-5 сол дар хок боқӣ мемонад. Бинобар ин лӯндаҳои сироятгаштаро барои тухмӣ истифода бурдан мумкин нест.

Дар қитъаи таҷрибавии мо ин касалӣ ба мушоҳида расид. Таҷрибаҳо ва мушоҳидаҳои мо нишон доданд, ки навъҳои картошқа, аз қабили Янка, Скарб, Нера ва Бриз ба ин касалӣ тобоварии нисбатан баландтарро нишон доданд. Ин навъҳо ба ҳисоби миёна то 8%

Чи тавре, ки мушоҳидаҳои гузаронидаи мо дар шароити сахро нишон доданд (дар минтақаи кӯҳии ноҳияи Лахш дар баландии 2100 м аз сатҳи баҳр), аломатҳои аввалини ин касалӣ дар давраи муғчабандӣ ва гулкуни растаниҳо зоҳир мегарданд. Дар баргҳои поёни доғҳои чигарӣ ё сиёҳтоби тар (бофтаи мурда) пайдо гашта, дар охир боиси хушк гаштани растани меграданд. Дар пушти

баргҳо байни бофтаҳои заҳмёфта ва солим қисми тунуки сафедтоб, ки аз спораоварҳои замбӯруғ иборат аст, ба вуҷуд меояд, ки

гирифтори ин касалӣ гаштанд. Вале, навъҳои Першасвет ва Вектар тобоварияшон ба ин касалӣ миёна буда, гирифтоворшавии онҳо ба касалӣ ба 12% баробар буд. Аммо навъи Манифест ба касалии фитофтороз устуорияташ нисбатан паст буда, растаниҳои ин навъ то 16% гирифтори касалии фитофтороз гардиданд. Барои муҳофизат ва пешгири дар қитъаи таҷрибавӣ фунгидсидҳои таъсирбахш ба монанди Ридомил Голд, бо меъёри 25 гр дар 10 л/об истифода карда шуд.

Алтернариоз ё макроспориоз (доғҳои хушк дар барги картошқа) (*Macrosporium solani* Ell.).



Аз ин касалӣ баргҳо, поя ва лӯндаҳо зарар мебинанд. Касалӣ дар ҳарорати 24-28° С ва намнокии 80-100 фоиз (дар ҳавои боришинон) авҷ мегирад. Дар баргҳо доғҳои доирашакли андозаашон гуногун, ки одатан хушку ҷигарӣ мебошанд, ба вучуд меоянд. Дарозии ин доғҳо ба 1-1,5 см мерасад.

Расми -4.2. Шакли зоҳирӣи касалии алтернариоз дар реша ва поя

Мушоҳидаҳои гузаронидай мо дар солҳои таҳқиқот муайян намуданд, ки сабаби асосии пайдоиши ин касалӣ хушкии зиёди ҳаво буда, ин касалӣ боиси пайдо гаштани сурохихо дар баргҳо мегардад. Дар пояҳо ва думчайи баргҳо касалӣ дар шакли заҳмҳои дарозрӯяи ҷигарӣ зоҳир мешавад. Пояи картошқа бармаҳал хушк мегардад. Лӯндаҳо баъзан сироятдор мешаванд ва касалӣ дар шакли доғҳои хокистарӣ ё сиёҳтоби каме пахшшудаи гуногун айён мегардад. Замбӯруғ зимистонро дар боқимондаҳои растаниҳо мегузаронад ва қобилияти ҳаётӣ худро дар сармои 28-30°Снигоҳ медорад.

Аз байнӣ навъҳои омӯхташуда навъҳои Вектар ва Янка ва Скарб ба ин касалӣ устуорияти баланд дошта, 6-8%-и растаниҳо ба ин касалӣ гирифтовор гардиданд. Пас аз коркарди якум бо заҳрхимикати Ридомил голд нишонаи касалии Алтернариоз аз ин навъҳо нест гардид. Дигар навъҳо бошад ба ин касалӣ устуорияташон миёна буда, дар ин навъҳо

ду маротиба коркарди химиявӣ (якум коркард бо перепарати Ридомил голд бо меъёри 25 гр дар 10 л/об ва дуюм коркард бо перепарати ХОМ бо меъёри 40 гр дар 10л/об,) гузаронида шуд.

Захми сиёҳи лӯндаҳо (ризоктониоз) (*Rhizoctonia solani* Kuehn.)

Аз ин касалӣ бештар нешак, лӯнда, поя ва решоҳои картошқа зарар мебинанд. Сирояти нешакҳо яке аз алломатҳои муқаррарии касалӣ буда, ҷигарии сиёҳтоб шуда, пӯсидани қисми нӯгии онҳо зоҳир мегардад. Дар рафти гузаронидани мушоҳидаҳои худ нн ҳодисаро баҳорон дар ҷои нигоҳдории лӯндаҳо ва дар баъзе ҳолатҳо баъди шинонидани тухмӣ дар хок мушоҳида намудем.



**Расми -4.3. Шакли зоҳирини
касалии ризоктониоз дар
реша ва пояи картошқа**

Сирояти қисми зерихокии пояҳо аз ҳама дер зоҳир мегардад. Нишонаҳои он дар гарданаки наздирешагии пояҳо захмҳои хокистарии сиёҳтоб ба вучуд омада, қисми пояҳо гафс мешавад. Захмҳо баъзан ба даруни поя медароянд ва ба системаи бофтаҳо ворид мегардад.

Дар натиҷа ҷараёни мультадили моддаҳои пластикӣ аз баргҳо ба лӯндаҳои ҷавон душвор мегардад. Маҳсули

фотосинтез дар баргҳо ҷамъ мешавад ва тадриҷан дар бағалаи баргҳо (дар поя) лӯндаҳои "ҳавоӣ" пайдо мегарданд .

Баргҳои болоии поя аз канорашон сар карда ранги сурхи бунафш мегиранд ва ба дарозии ҷаги асосӣ ба дарун қат мешаванд. Вале бар хилофи сирояти столбурий дар қисми поёни пояҳо (5-10 см болотар аз хок), инчунин қабати тунуки сафед ба вучуд меояд. Ҳангоми сироятнок шудани решоҳо пажмурдашавии растаниҳо ба амал меояд. Дар лӯндаҳо ризоктониоз дар шакли захмҳои ҷигарию сиёҳтоби шаклу андозаашон гуногун зоҳир мегарданд. Зуҳуроти бештар паҳншудаи ризоктониози лӯндаҳо- ин некрози тӯршакли сатҳии онҳо мебошад.

Ин касалӣ аз захмҳои чигарӣ ва сиёҳ ҳангоми 0,5-3 см будани диаметри лӯндаҳои ҷавон пайдо мешаванд. Ин замбӯруғ дар лӯндаҳои тухмӣ ва хок боқӣ мемонад.

Дар қитъаи таҷрибавӣ аз касалии резоктониоз навъи Манифест бештар осеб деда, навъҳои Янка, Бриз ва Вектар ба ин касали устувирияташон баланд мебошад.

Қутураки резаи картошкагӣ (порошистая парша) (*Spongospora subterranea* Wallr.)

Дар рафти гузаронидани таҳқиқотҳо дар қитъаи таҷрибавӣ намудҳои гуногуни қутурак ба мушоҳида расид. Яке аз намудҳои он қутураки реза буда, асосан ба лӯндаҳо зарар расонда, сифати лӯндаҳоро паст мегардонад. Нишондиҳандаҳои ин касалӣ дар лӯндаҳои картошкагӣ аввал додғҳои чигарӣ пайдо гашта, баъдан онҳо якҷоя гашта, тамоми болои лӯндаро ихота менамоянд.



Замбӯруғ инчунин решава меварешаро

Расми -4.4. Шакли зоҳирӣ касалии қутураки реза дар лӯндаи картошкагӣ

(столонро) низ захмдор намуда, ба намуди тукмачаҳо дар решашо пайдо мегардад. Ин тукмачаҳо аввал сафедчатоб буда, баъдан сиёҳчатоб мегарданд. Яке аз сабаби асосии пайдоиши ин касалӣ аз меъёр зиёд истифода намудани нуриҳои азотӣ ва риоя нагардидани киштгардон ба ҳисоб меравад.

Қӯтураки тугмашакл ё ин ки Ооспариоз (*Oosporangustulans* Owenet Wakefield).

Ин касалӣ асосан лӯндаҳои картошкаро дар замин захмин сохта, нишонаҳои он бошад, дар вақти нигоҳдории лӯндаҳо дар анборҳона аён мегарданд. Нишонаҳои асосии ин касалӣ ҳарҷо – ҳарҷо варамгаштаи пӯсти лӯндаҳои картошкагӣ мебошад, андозаи онҳо ба 1-3 мм мерасад ва ранги бури сиёҳтоб доранд. Дар охир лӯндаҳо додғдор гашта, хушк ва

пажмурда мегарданд. Конидияҳои замбӯруғ сатҳи лӯндаро пурра ихота намуда, ранги сафедча хираро мегиранд.

Қўтураки нуқрагин (серебристая парша) (*Helminthosporium solani Dur.et Mont.*)

Ин замбӯруғ нисбат ба дигар намудҳои қўтуракҳо одитар буда,



фақат лӯндаҳоро захмдор менамояд. Дар пўсти лӯндаҳо доғҳои нуқрагин (сафедчатоб) пайдо гашта, шакли нодурустро мегиранд. Бофтаи захмдор каме пахш шуда, бо доғҳои сиёҳи сафедча пўшида мебошад. Ранги замбӯруғ ордакмонанд аст.

Дар рафти тачрибаҳо маълум гардид, ки ҳамаи навъҳои картошка ба ин ё он намуди касалии қўтурак гирифтор мегарданд. Ба намудҳои гуногуни қутурак навъҳои Нера,

Вектар, Янка ва Бриз устуворияташон баланд буда, то 7% ин касалиҳо дар лӯндаҳо ба мушоҳида расид. Навъи Манифест бошад ба ин касалиҳо нисбатан устуворияти паст нишон дод (то 18%).

Пўсиши хушк ё фузариозии лӯндаҳо (*Fusarium Link.*).



Касалӣ дар лӯндаҳо асосан дар чойҳои нигоҳдорӣ, баъди 2-3 моҳи чамъоварӣ аён мегардад.

Аввал дар лӯндаҳо доғҳои тира (хокистарранг)-и каме паҳншуда ба вучуд меоянд, пўсти онҳо каме чиндор мешавад. Мағзи лӯнда дар зери доғҳо мулоим, хушк ва тиараанг мегардад. Баъдтар дар чойҳои холии лӯндаҳо танаи замбӯруғ ба вучуд меояд. Вай сафед, зардчатоб, сурхчатоб ё тира буда, ба тибит шабоҳат дорад. Дар давраҳои аввали касалӣ дар ҷои буриши чунин лӯндаҳо моеи бўйноки сафедча хориҷ мешавад.

Расми -4.5. Шакли зоҳирии касалии пўсиши хушк дар реша ва навдаи картошка

Меояд. Вай сафед, зардчатоб, сурхчатоб ё тира буда, ба тибит шабоҳат дорад. Дар давраҳои аввали касалӣ дар ҷои буриши чунин лӯндаҳо моеи бўйноки сафедча хориҷ мешавад.

Замбӯрг дар бофтаҳои лӯндаҳо тез паҳн гардида, онҳоро вайрон мекунад. Бофтаи касал тадриҷан қариб тамоман сиёҳ ва лӯндаҳо сабук мешаванд. Дар хушкӣ лӯндаҳои пажмурда хеле сахт мегарданд ва онҳоро корд бо осонӣ намебурад.

Барангезандай ин касалӣ дар хок нигоҳ дошта мешавад. Сирояти лӯндаҳо аз хоку лои сироятдор, ки ба ҷои нигоҳдорӣ дохил гардидаанд ё спораҳои дар ин ҷои мавҷуд буда, ибтидо мегирад.

Пӯсиши хушки лӯндаҳо дар навъҳои омӯхташуда дар давраи нигоҳдорӣ баъзан ба мушоҳида расид. Асосан ин бемори пас аз чор моҳи нигоҳдорӣ ба мушоҳида мерасид. Сабаби асосии пайдошавии ин касалиро мо дар тулони нигоҳдории тухмӣ мушоҳида намудем. Дар ин минтақа асосан тухмӣ то 7- моҳ нигоҳдори мешавад. Тухми чиқадаре, ки зиёд нигоҳдорӣ шавад ҳамон қадар бештар дучори ин касали мегардад.

Ба ин касалӣ бештар навъҳои Манифест ва Першасвет гирифтор мегардиданд.

Пүсиши тари бактериявии лўндаҳо (*Ervina corotovora*)



Расми -4.6. Шакли зохирии касалии пусиши тари бактерияви дар лундаи картошка

фоизи лўндаҳоро нобуд созад. Технологияи нодуруст чамъоварӣ намудани лўндаҳо, захми механики бардоштани лўндаҳо, инчунин лўндаҳое, ки аз дигар касалиҳо ва зарапрасонҳо осеб дидаанд, боиси бештар гирифткоршавӣ ба ин касалӣ мегарданд. Аз тарафи дигар пеш аз муҳлат чамъоварӣ намудани ҳосил низ боис мегардад.

Пӯсиши тари лӯндаҳо низ ба монанди пӯсиши хушк дар давраи нигоҳдорӣ дар анборхонаҳо пайдо мегардад. Дар рафти гузаронидани таҷрибаҳои худ ин касалиро бештар дар давраи нигоҳдори мушоҳида намудем. Мушоҳидаҳо нишон доданд, ки дар ҳолати нисбатан гарм шудани ҳарорат ва баландшавии намнокӣ дар анборхонаҳо (ҳарорати $15\text{-}20^{\circ}\text{C}$) метавонад то $30\text{-}50$

Дар ҳолати ба ин касалӣ гирифтор шудан мағзи лӯндаҳо ба қисми муломи ниммоеъ табдил ёфта, бӯйи ғализ мегиранд. Пӯсиши тар аввал ранги сафедтоб, баъдтар тираи хокистарӣ мегирад. Пӯсиши тари лӯндаҳо баъзан дар киштзор ҳам ба амал меояд ва зимни ҳосилғундорӣ ба ҷашм мерасад. Дар ин ҳол лӯндаҳое вомехӯранд, ки зоҳирон солим метобанд (алалхусус лӯндаҳои калон) ва вазнин мебошанд. Лекин ҳангоми андаке пахш кардани чунин лӯндаҳо онҳо мекафанд ва моеи ғализи онҳо хориҷ мегардад. Ин касалӣ ҳосияти тез сирояткунӣ дорад ва агар шароитҳо барои инкишофи он қулай бошанд, дар муддати кӯтоҳ (10-15 рӯз) лӯндаҳои дигари наздиқро нобуд месозад. Қабати картошкай рехта дар анборхонаҳо дар чунин ҳолатҳо бештар гирифтор мешавад. Дар натиҷа зарурати аз лӯндаҳои пӯсида тоза кардан ва шамол додани анборхонаҳо ба миён меояд, ки онро ба тезӣ иҷро намудан лозим аст. Устувирияти навъҳо ба ин касалӣ миёна арзёби карда шуд (Ҷадвали-4.1).

Ҷадвали 4.1. Устувирияти нисбии навъҳои интродуксионии картошка ба касалиҳои занбурӯғию бактериявӣ дар шароити ноҳияи Лаҳш дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), %

Навъ	Номгуи касалӣ ва сатҳи сироятёбӣ, %					
	Фитофтороз	Алтерна-риоз	Кутурак	Пӯсиши ҳушӯк	Пӯсиши тар	Дараҷаи миёнаи сироятёбии навъҳо аз касалиҳо
Жуковский ранний (н)	8	6	7	9	12	8,4
Янка	5	7	4	3	5	4,8
Вектар	10	6	7	5	4	6,4
Скарб	6	8	7	2	6	5,8
Манифест	16	10	14	9	6	11
Бриз	7	9	5	2	4	5,4
Нера	8	12	10	4	7	8,2
Палатс	11	9	8	7	10	8,4
Першасвет	12	10	8	9	12	10,2

Чи тавре, ки аз нишондиҳандай ҷадвали 4.1 дид мешавад навъҳои Янка, Вектар, Скарб ва Бриз ба қасалиҳо тобоварии баланди саҳрои нишон доданд. Сатҳи сироятёбии ин навъҳо ба қасалиҳо ба ҳисоби миёна аз 4,8% то 6,4%-ро ташкил дод.

Сиёҳпоя (Чорная ножка картофеля), *Pectobacterium carotovorum* subsp. *atrosepticum*

Қасалии бактериявӣ буда, ба тана ва лӯндаи картошкагарди мерасонида то 60-70%-и ҳосил талаф меёбад.

Пайдоиши қасал дар давраи сабзиш намудор мешавад. Баргҳо зард мешаванд, қисми поёни поя ва решаш пӯсида сиёҳ мешавад. Магзи лӯндаҳои заарардида бо хамираи луобии мулоим ба ранги сиёҳ мубаддал шуда, бӯи гализ пайдо мекунад. Байни бофтаҳои қасал ва солим рахҳои сиёҳ пайдо мешавад. Таҳқиқотҳои гузаронидаи мо нишон доданд, ки сабаби асосии пайдоиши ин қасалӣ, асосан риоя нагаштани киштгардон ва риоя нагаштани қоидаҳои агротехникий дар майдон боиси бештар гирифткор шудани растаниҳо мегардад. Дар қитъаи таҷрибавӣ аз ин қасалӣ бештар навъҳои Манифест ва Першасвет осеб диданд.

Чораҳои мубориза бар зидди қасалиҳои картошкагарди

Сарчашмаҳои сирояти қасалиҳои замбӯргӣ асосан лӯндаҳои қасал ва партовҳои анборхонаҳо ба ҳисоб мераванд. Бинобар ин пасмондаҳои анборхонаҳоро бо оҳаки хлордори 4 фоиза ё бо маҳлули 5 фоизаи купороси мисс ва ё маҳлули 3-5 фоизаи хлорати магний безарар гардонида дар чукурии 1 м мегӯронанд. Ҷои нигоҳдории лӯндаҳо ва зарфҳоро бо маҳлули 2-3 фоизаи купороси мису оҳакоб ё формалин (як ҳисса формалини 36-40 фоиза ба чил ҳисса об) безарар менамоянд (меъёри сарфи онҳо 25-30 мл/м³). Парвариши навъҳои ба қасалиҳои замбӯргӣ тобовар тавсия дода мешавад. Инчунин барои кишт истифода бурдани лӯндаҳои солим, пешакӣ неш занонидани онҳо зарур аст. Пеш аз кишт бо маҳлули 0,02 фоизаи купороси мис, маҳлули 0,4 фоизаи формалини 40 фоиза, суспензияи 3-5 фоизаи ТМТД (тетраметилтиурам-дисулфид)-и 80 фоиз ё дигар фунгитсидҳо коркард намудани тухмиҳо аҳамияти калон дорад. Коркарди химиявии майдонҳои кишт бо

фунгитсидҳо: маҳлули бордосии 1 фоиза (4,5-5 кг/га аз рӯйи купороси мис), хлорокиси миси 90 фоиза (2,4 кг), арсериди 60 фоиза (2,5 -3 кг), витаксиди 70 фоиза (2,1-2,4 кг), оксихоми 80 фоиза (1,9-2,1 кг), полихоми 80 фоиза (2,4-3,2 кг), ридополихоми 60 фоиза (3 кг/га). Меъёри сарфи маҳлулҳои корӣ - 400-500 л/га мебошад. Миқдори коркарди майдонҳо метавонад 3-5 маротиба бошад. Риояи киштгардон шарти асосӣ дар тухмипарварӣ ба шумор меравад. Инчунин дар тирамоҳу зимистон ба заминҳо яхобмонӣ метавонад бисёр қаслиҳои замбӯруғӣ ва зараррасонҳоро кам гардонад.

4.2. Дараҷаи осеббинии зироати картошка аз ҳашаротҳои заرارрасон

Гамбусаки колорадой (Колорадский жук) *Leptinotarsadecemlineata*

Дар солҳои гузаронидани таҳқиқот дар қитъаи таҷрибавӣ ин ҳашарот бештар ба мушоҳида расида, ба навъҳои омӯҳташуда таъсири зиёд мерасонид.



Расми -4.7. Ҳашароти болиги гамбусаки колорадой

Гамбусаки колорадой яке аз ҳашаротҳои хавфноки картошка ба шумор рафта, асосан баргҳои картошкаро хӯрда, ба ҳосили он зарари калон мерасонад. Дар сурати зиёд гаштани гамбусак дар кишзор ҳосили картошка қариб 60-70 фоиз ва аз ин ҳам зиёд несту нобуд мегардад.

Ин ҳашароти заرارрасони картошка ҳоло қариб дар ҳамаи ноҳияҳои ҷумҳурий ба киштзори картошка зарари калон мерасонад. Гамбусаки болиг дар хок дар чукурии то 70-100 см зимистон мегузаронад [Қ. Қаҳоров, 2008]. Мушоҳидаҳо нишон доданд, ки дар минтақаи қӯҳӣ ин ҳашарот дар охирҳои моҳҳои май ва аввалҳои моҳи июн вақти ҳарорати хок ба 12-16°C гармӣ расадан, гамбусак аз зимистонгузаронӣ мебарояд. Барои фавран нест соҳтани ин заرارрасон аввали баҳор гузаронидани кишти «ғиребон» дар майдони 0,15- 0,20 га бо истифодаи лӯндаҳои сабзидаи картошка аҳамияти калон дорад. Онҳоро 15-20 рӯз пеш аз кишти асосии

картошка дар замин шинондан лизим аст. Гамбусакҳои аз зери хок баромада гурусна буда, ба баргу танаи майсаҳо хело тез чамъ мегарданд ва онҳоро бо осонӣ нобуд сохтан мумкин аст. Инчунин дар киштзорҳои картошка низ сари вақт бо роҳи дастӣ чида нест кардани гамбусаку кирминаи ин ҳашарот сатҳи таъсиррасониро кам меқунад.

Дар вақти аз ҳад зиёд шудани миқдори ҳашарот ($5\text{-}8$ адад дар 1 m^2) барои нест намудани онҳо аз истифодаи заҳрҳои химиявӣ ба монанди «Нурелл-де», «Детсис», «Фюре», «Тайфун» ва гайра тавсия дода мешавад. Инчунин гузаронидани яхобмонӣ дар тирамоҳ барои нобуд сохтани гамбусакҳо кумаки калон мерасонад

Симкирмакҳо (Проволочники) Elateridae

Симкирмакҳо ҳашаротҳои ҳамаҳур буда, ба намудҳои гуногуни



зироат, маҳсусан ба картошка зарар мерасонанд. Дар хок $4\text{-}5$ сол зиндагӣ меқунанд. Насли охирон моҳи август дар чуқурии $13\text{-}15$ см гаҳворача сохта, дар дохили он ба зоча мубаддал мешавад. Баъди 2-3 ҳафта зоча ба гамбусаки болиг мубаддал мегардад. Дар минтақаҳои кӯҳӣ

Расми -4.8. Симкирмак дар моҳи май гамбусакҳо ба парвоз шуруӯ мекунанд ва ҷуфт мешаванд. Баъд дар хок то 175 дона тухм мегузоранд. Аслан ба ҳосили картошка зарари чиддӣ мерасонанд.

Симкирмакҳо дар ҳамаи навъҳои зериомӯзиш қарордоштаи таҳқиқотҳои мо якхел таъсир мерасонад ва ягон навъ ба ин ҳашарот мутобиқат нишон дода наметавонад.

Ба муқобили кирмҳои симшакл зери хок намудани донҳои заҳролӯд гаштаи ҷав, гандум ё ин ки ҷуворимаккаро дар маҳлули арсенати калсий ($2\text{ кг}\backslash\text{га}$) тар намуда, кишт гузаронидан аҳамияти калон дорад. Сарфи донҳои заҳролуд $20\text{-}30$ кг дар 1 га мебошад. Инчунин шудгори тирамоҳӣ ва яхобмонӣ дар фасли зимистон низ ин ҳашаротро нобуд меқунад.

Кирми тирамоҳӣ (Озимая совка) *Agriotessegetum*.

Кирми тирамоҳӣ ҳашароти хавфноки зерихоӣ буда, асосан баҳорон пояи ниҳолҳои ҷавонро бурида, ба картошқа зарар мерасонад.



**Расми -4.9. Кирми
тирамоҳӣ**

Инчунин, пас аз пайдо шудани лундаҳо дар зери хок онҳоро суроҳ намуда, сифати лундаҳоро паст мегардонад.

Чораҳои асосии мубориза ба муқобили ин зааррасони хавфнок пеш аз ҳама яхомонии заминҳо дар давраи тирамоҳу зимистон, шудгори чуқури тирамоҳӣ, киштгардони зироатҳо, дар ҳудуди 70-75 % нигоҳ доштани намӣ дар давраи нашв ва коркарди байни қаторҳо дар муҳлатҳои муайян шуда ба ҳисоб меравад.

Инчунин барои нест кардани ин ҳашарот тавассути заҳрхимикатҳо тайёр намудани «хӯроки фиреб» (приманка) низ самараи хуб медиҳад. Барои омода намудани «хӯроки фиреб» дар 100 кг кунҷола 2 кг арсенати натрий ё ин ки арсенати калсийро омехта намуда, 30-35 дақиқа дар болои оташ онро тафсонда, баъд дар байни қаторҳои картошқа мепошанд. Меъёри истифодабари дар 1 га 50-60 кг – ро ташкил медиҳад. Инчунин пошидани маҳлули кории метафос (3 кг\га) ба растаниҳо ва хлорофос (2 кг\га) бо 600 литр об ва заҳрҳои кимёвӣ; Ариво 3-4 мл, Фастак- 3-5 мл, Детсис- 2,5-5 мл дар дар 10 л об ва дигар перепаратҳо боиси нест гаштани ин кирминаҳо мегардад. Дар давраи таҳқиқотҳо дар қитъаи таҷрибавӣ бар зидди ҳашаротҳо ва қасалиҳои картошқа намудҳои гуногуни фунгитсидҳо ва инсектидсидҳо истифода гардид (ҷадвали 4.1).

**Чадвали 4.2. Номгӯи фунгитсидҳо ва инсектидсидҳое, ки бар зиддӣ
касалиҳо ва зараррасонҳои картошқа истифода бурда мешаванд (кг/га,
л/га, кг/т, л/т)**

Номгӯи фунгитсид (моддаи таъсиркунанда)	Меъёри сарфи захрдору (кг/га, л/га)	Номгӯи касалиӣ	Мухлати коркард
Фунгитсидҳо			
Моеъи Бордосӣ	1%	Фитофтороз	Пошидан дар давраи нашъунамо
Арсерид (Металаксил Поликарбасин)	2,5	Фитофтороз Алтернариоз	Пошидан дар давраи нашъунамо
Ридомил Голд МЦ (Манкосеб+ металаксил)	2,5	Фитофтороз Кутурак	Пошидан дар давраи нашъунамо
Хлорокиси мис	2,4-3,2	Фитофтороз Макроспориоз Алтернариоз	Пошидан дар давраи нашъунамо
ТМТД	2,5-3,0	Ҳама намуд касалиҳои замбуруғӣ	Коркарди пеш аз кишти тухмӣ
Инсектидсидҳо			
Десис (Делтаметрин)	0,04-0,06	Гамбусаки колорадоӣ	Пошидан дар давраи нашъунамо
Моспилан (Асетамиприт)	0,025-0,03	Гамбусаки колорадоӣ, Ширинчаҳо, куяи картошқа	Пошидан дар давраи нашъунамо
Фастак (Алфа-сперметрин)	0,07-0,1	Кирми тирамоҳӣ	Пошидан дар давраи нашъунамо
Ариво (Сперметрин)	0,1-0,16	Гамбусаки колорадоӣ, кирми тирамоҳӣ	Пошидан дар давраи нашъунамо

Хулоса касалию зараррасонҳо ба баргу поя, тана ва ҳосили картошқа таъсири манғӣ расонида, ҳосилнокӣ ва сифати лӯндаҳоро паст мегардонанд. Барои пешгириӣ намудани таъсири касалию ҳашаротҳои зараррасон ба растаниҳо дар майдон пеш аз ҳама риояи қоидаҳои илман асоснок нақши муҳим мебозад. Чунки усули агротехникиӣ, як қисми таркибии муҳофизати интегратсионии растаниҳо буда, тадбирҳои зеринро дар бар мегирад: киштгардон, шудгори чуқури тирамоҳӣ, яхобмонӣ, мола, кишти тухмии хушсифат, сари вақт гузаронидани кишт, нарм кардани бехи ниҳолҳо, аз

алафҳои бегона тоза намудани майдони кишт, сари вақт додани нуриҳои минералию органикӣ, дуруст ба роҳ мондани системаи обёрӣ, сари вақт ҷаъоварӣ намудани ҳосил. Дар таҳқиқотҳои мо маълум гардид, ки навъҳои Янка, Вектар, Скарб ва Бриз нисбат ба дигар навъҳои зериомӯзиш қарордошта ба ин ё он намуди касалиҳо устуорияташон миёна ва баланд мебошад. Дар маҷмуъ гирифтории навъҳо ба ин ё он намуди касалӣ аз 4,8 то 11% -ро ташкил медиҳад.

БОБИ 5. Самаранокии иқтисодии навъҳои нави картошка дар шароити мавзеъи Лахши водии Рашт

Баланд бардоштани самаранокии иқтисодии соҳаи картошкапарварӣ дар истеҳсолот хеле муҳим буда, амалӣ намудани он дар хоҷагиҳои картошкапарварии ҷумхурӣ аҳамияти маҳсус дорад. Яке аз усулҳои баланд бардоштани самаранокии иқтисодӣ, ин гузаронидани таҷрибаҳои илмӣ бо риояи талаботҳои ҳаритаи технологӣ ва қоидаҳои агротехникӣ, аз ҷумла, таҳлили сифати хок, шароити иқлими минтақа, муҳлатҳои кишт вобаста ба минтақаи парвариш, ҷойгиркунистинистеҳсолот технологияи парвариш ва ғайра ба шумор мераванд. Ин имкон медиҳад, ки дар маҷмуи ҷорабиниҳои агротехникӣ аз як воҳиди майдони замин бо камтарин ҳарочотҳои истеҳсолӣ маҳсулоти бештар ба даст оварда, самараи баланди иқтисодиро таъмин менамояд.

Аммо барои баланд бардоштани самаранокии иқтисодии истеҳсолии картошка бисёр масоиле мавҷуданд, ки зарурати гузаронидани таҳқиқотҳои минбаъдаро ба миён меоранд. Баланд бардоштани сатҳи самаранокии иқтисодиёт дар соҳаҳои гуногун, аз ҷумла, дар соҳаи картошкапарварӣ низ мушкилоти имрӯзай истеҳсолот ба шумор рафта, ба самаранок истифода намудани захираҳои истеҳсолот дар ҷараёни истеҳсоли картошка вобастагии ногусастани дорад. Зоро таҳқиқотҳо муайян намуданд, ки таъсири тағйирёбии иқлими дар қураи замин ва зиёдшавии шумораи аҳолӣ дар дунё масъалаи ҳарчи бештар истеҳсол намудани маводҳои ғизоиро сол аз сол ва кам намудани ҳарҷҳои истеҳсолиро, аз он ҷумла дар картошкапарварӣ пеш меорад.

Масъалаҳои баланд бардоштани самаранокии иқтисодию истеҳсоли навъҳои интродуксионии картошка дар минтақаи қӯҳӣ, яке аз самтҳои дигари таҳқиқотҳои илмии мо ба ҳисоб рафта, таҳияи тадбирҳо тавассути маҷмӯи нишондиҳандаҳо барои ноил гаштан ба самаранокии истеҳсолии соҳаи картошкапарварӣ равона гардидааст.

5.1. Харочотхой истехсолии воқең барои парвариши картошкадар шароити мавзеи Лахши водии Рашт

Бо мақсади кам кардани харочотхой истехсолӣ дар кишт картошкадарои тамоми унсурҳои технологияи қисман инноватсионӣ дар истехсолот, ворид намудани меъёри оптималии нуриҳои минералӣ ва органикӣ, ичрои маҷмӯи чорабиниҳо оид ба муҳофизат аз қасалӣ ва зараррасонҳо ва дигар чорабиниҳои агротехнико пеш меорад.

Бинобар ин натиҷаҳои ба даст овардаи мо дар бахши сарфи харочотхой истехсолӣ дар таҳқиқотҳоямон дар раванди истехсоли картошкада таъсири навъҳои гуногуни картошкада дараҷаи сарфи харочотхой умумии истехсолӣ баҳри гузаронидани кишти картошкада, парвариши ҳосил ва ҷамъоварии он дар ҷадвали 5.1 пешниҳод шудаанд.

Ҷадвали 5.1. - Харочотхой истехсолии воқең дар парвариши як гектар картошказор дар шароити ноҳияи кӯҳии Лахш

№	Номгуи харочотҳо	Микдор	Арзиши як воҳид, сомонӣ	Сарфи умумӣ, сомонӣ
1	Нуриҳои органикӣ	10000 кг	0,8	8000
2	Нуриҳои минералӣ	750 кг	7,5	5625
4	Сарфи заҳрхимиқатҳо	1,5 л	600	900
5	Сарфи тухмӣ	3000 кг	4,5	13500
6	Сузишвории дизелӣ	100 л	11	1100
7	Равғани дизелӣ	5 л	15	75
8	Музди маоши тракторчи	1 га	1000	1000
9	Кашонидани тухмӣ то сари замин	3000 кг	0,2	600
10	Коркарди якуми байни қаторҳо, тавассути коркарди дастӣ	1 га	600	600
11	Култиватсия ва хокк ашкунии картошказор	1 га	500	500
12	Харочоти об	8 маротиба	125	1000
13	Ҷамъоварии ҳосил	1 га	500	500
14	Андози замин	1 га	350	350

Давоми ҷадвали-5.1

15	Маоши обмон	1 га	150	750
16	Ҷамъи сарфҳо:			34400
17	Дигар харочотҳо (5% аз ҷамъи харочот),	1 га		1720
	Маблағи умумии харочотҳо , сомонӣ	1 га		36120

Чи тавре, ки аз нишондодҳои ҷадвали 5.1 бармеояд, харочотҳои умумӣ барои парвариши як гектар картошказор дар шароити ноҳияи кӯҳии Лахш 36120 сомонӣ сарф мегардад. Аз нишондодҳои овардашуда дида мешавад, ки харочоти бештар асосан ба арзиши ҳариди тухмӣ ба назар мерасад. Дар муддати чор соли таҳқиқотҳои гузаронидай мо нархи як килограм тухмии репрадуксионии картошқа, ба ҳисоби миёна ба 4,5 сомонӣ баробар буда, харочоти умумӣ барои ҳариди тухмӣ ва қашонидани он то майдони кишт ба 14100 сомонӣ баробар шудааст. Дигар харочотҳои истеҳсолӣ ба монанди арзиши нуриҳои органикую минералӣ, сузишворӣ, маоши тракторҷӣ ва дигар коргарҳои мавсимиӣ, андози замин ва ғайра, дар маҷмуъ 22020 сомониро ташкил дод.

Ҳамин тавр, таҳқиқотҳои гузаронидашудаи мо нишон доданд, ки дар солҳои охир аз сабаби баланд гаштани нархи аксари моводҳои зарурӣ, аз қабили нархи сузишворӣ, нуриҳои минералӣ ва органикӣ, тухмӣ ва ғайраҳо арзиши аслии маҳсулот низ зиёд гардидааст.

Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки самаранокии иқтисодии истеҳсоли картошқа аз чунин нишондиҳандаҳои асосии истеҳсолӣ, аз қабили, харочотҳои истеҳсолӣ, арзиши аслии маҳсулот, ҳосилнокии навъҳои картошқа, даромади умумӣ ва даромади соф аз 1 га майдони кишт вобастагии калон дорад.

5.2. Самаранокии истеҳсолӣ ва дараҷаи даромаднокӣ аз навъҳои картошқа дар шароити мавзеи Лахши водии Рашт

Роҳҳои дигари асосии баланд бардоштани самаранокии истеҳсолии картошқа ин паст кардани арзиши аслии маҳсулот ва баланд бардоштани ҳаҷми умумии даромад ба шумор мераванд. Афзоиши

ҳаҷми умумии даромаднокии истеҳсолот, асосан ба афзоиши ҳосилнокии ин ё он навъи картошка вобаста мебошад. Барои баланд бардоштани сифати маҳсулот бояд сифати агротехниқаи парвариш баланд бардошта шуда, кишт ва ҷамъоварии ҳосили картошкаро саривақт бояд анҷом дода, ташкили фурӯши саривақтии маҳсулотро бояд ба роҳ монд.

Аз натиҷаи таҳқиқотҳои бисёрсолаи гузаронидаи мо дар шароити минтақаи кӯҳӣ маълум карда шуд, ки барои баланд бардоштани самараи иқтисодӣ ва гирифтани фоидай соғ аз картошкапарварӣ навъҳои серхосили он нақши хело қалон дорад (ҷадвали 5.2.).

Ҷадвали 5.2. - Ҳосилнокӣ, ҳарочотҳо ва арзиши маҳсулоти навъҳои картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022)

Навъҳо	Ҳосилнокӣ, т/га	Ҳарочотҳои истеҳсолӣ ҳаз. сомонӣ /га	Нархи фурӯши маҳсулот, кг/сомонӣ	Арзиши маҳсулоти фурухташуда, ҳаз.сомонӣ/га
Жуковский ранний (назоратӣ)	25,7	36,12	2,5	64,25
Янка	37,8	36,12	2,5	94,50
Вектар	32,5	36,12	2,5	81,25
Скарб	31,8	36,12	2,5	79,50
Манифест	26,3	36,12	2,5	65,75
Бриз	30,1	36,12	2,5	75,25
Нера	28,7	36,12	2,5	71,75
Палатс	29,1	36,12	2,5	72,75
Першасвет	26,5	36,12	2,5	66,25
Миёна	29,8	36,12	2,5	74,50

Чи тавре, ки дар ҷадвали 5.2 натиҷаи таҳлилҳо нишон дода шудааст, ҳарочотҳои истеҳсолӣ бо риояи талаботҳои ҳаритаи технологӣ ва агротехниқаи парвариши картошка дар як гектар 36,12 ҳазор сомонӣ ва нархи фурӯши як тоннаи маҳсулот барои ҳамаи навъҳои нави картошка мутаносибан ба 2500 сомонӣ баробар аст. Ҳамин тавр, аз нишондиҳандаҳо маълум мегардад, аз сабаби оне, ки навъҳои Янка,

Скарб, Вектар ва Бриз нисбат ба дигар навъҳо нишондиҳандаҳои ҳосилнокиашон баланд мебошанд, аз парвариши онҳо самараи иқтисодии баланд ба даст оварда мешавад.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки даромади умумии навъҳои интродуксионии картошкагӣ аз ҷумла; Янка 94,50 ҳазор сомонӣ/га, Вектар 81,25 ҳазор сомонӣ/га, Скарб 79,50 ҳазор сомонӣ/га ва Бриз 75,25 ҳазор сомонӣ/га-ро ташкил дод, ки ин нишондиҳандаҳо нисбат ба дигар навъҳо аз 3,5 то 28,25 ҳазор сомонӣ/га ва нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний бошад, аз 11 ҳазор сомонӣ/га то 30,25 ҳазор сомонӣ/га зиёд мебошад.

Таҷрибаҳои мо нишон доданд, ки самаранокии парвариши навъҳои гуногуни картошкагӣ дар шароити минтақаи баландкӯҳи ноҳияи Лаҳш бештар ба ҳосилнокии навъҳои картошкагӣ алоқаманд буда, арзиши аслии маҳсулот низ аз он вобаста аст (ҷадвали 5.3).

Ҷадвали 5.3.- Дараҷаи даромаднокии иқтисодии парвариши навъҳои нави картошкагӣ дар шароити ноҳияи Лаҳш дар солҳои таҳқиқот

(2019-2022)

Навъҳо	Арзиши аслии 1тонна маҳсулот, ҳаз, сомонӣ	Фоидай соғ, ҳаз.сомонӣ/га	Дараҷаи даромаднокӣ, %
Жуковский ранний (назоратӣ)	1,4	28,13	77,8
Янка	0,95	58,38	161,6
Вектар	1,11	45,13	124,9
Скарб	1,13	43,38	120,4
Манифест	1,37	29,13	80,6
Бриз	1,2	39,30	108,4
Нера	1,25	35,63	98,6
Палатс	1,24	35,62	98,6
Першасвет	1,36	30,13	83,4
Миёна	1,22	38,38	106,2

Дар натиҷаи гузаронидани таҳқиқотҳо дар шароити кӯҳии ноҳияи Лаҳш аз парвариши навъҳои Янка 58,38 ҳазор сомонӣ/га, Вектар 45,13 ҳазор сомонӣ/га, Скарб 43,38 ҳазор сомонӣ/га ва Бриз 39,30 ҳазор сомонӣ/га фоидаи соф ба даст омад. Дар маҷмуъ аз ҳамаи навъҳои омӯхташудаи картошқа дар шароити минтақаи кӯҳӣ ба ҳисоби миёна 38,38 ҳазор сомонӣ/га фоидаи соф ба даст оварда шуд.

Таҳқиқотҳо собит намуданд, ки дараҷаи даромаднокии иқтисодӣ дар навъҳои Янка ба 161,6%, Вектар – 124,9%, Скарб – 120,4% ва Бриз – 108,8% аз ҳаҷми умумии фоидаи соф аз як гектарро ташкил дод, ки ин нишондиҳандаҳо нисбат ба нишондоди навъи назоратии Жуковский ранний аз 31% то 83,8% зиёд мебошад. Ба ҳисоби миёна дараҷаи даромаднокии ҳамаи навъҳои омӯхташудаи картошқа ба 106,2% баробар гардид.

Хулоса таҷрибаҳои илмии мо нишон доданд, ки навъҳои омухташудаи картошқа нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний ҳам аз ҷиҳати фоидаи соф (аз 1,0 то 30,25 ҳазор сомонӣ/га) ва ҳам аз ҷиҳати дараҷаи даромаднокӣ (аз 2,8 то 83,8%) бартарии қалон доранд ва дар сурати ба роҳ мондани парвариши ин навъҳои омӯхташудаи картошқа, аз қабили Янка, Вектар, Скарб ва Бриз метавон самаранокии истеҳсолии парвариши картошқаро дар оянда дар минтақаи кӯҳии қишварамон хело баланд бардошт.

Ҳамаи навъҳои нави омӯхташудаи картошқа дар шароити минтақаи кӯҳӣ нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний серҳосил буда, онҳо дар оянда барои ба даст овардани фоидаи баланди иқтисодӣ дар шароити истеҳсолот мусоидат менамоянд.

Дар шароити минтақаи кӯҳӣ аз фурӯши маҳсулоти истеҳсолшуда аз навъҳои нави картошқа, аз қабили Янка, Скарб, Вектар ва Бриз аз ҳар гектар то 58,38 ҳазор сомонӣ фоидаи софи иқтисодӣ ба даст овардан мумкин аст, ки ин нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний аз 71,6 то 107% зиёд мебошад.

БОБИ 6. Баррасии натиҷаҳои таҳқиқот

Картошка дар байни дигар зироатҳои кишоварзӣ аз рӯйи истеҳсоли маҳсулот, ҳосилнокӣ ва самтҳои истифодабарӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойи намоёнро ишғол менамояд. Бо назардошти аҳамияти қалони ғизоӣ, иқтидори баланди ҳосилнокӣ ва самараи баланди иқтисодӣ доштанаш, картошкаро дар заминҳои обӣ васеъ парвариш мекунанд.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки сол то сол афзудани шумораи аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, талаботи аҳолии кишварро ба ин маҳсулоти ниёзи аввалия зиёд мегардонад. Ҳаҷми истеҳсоли картошка дар солҳои охир зиёд гардида, тибқи нишондиҳандаҳои омории ҷумҳурӣ истеҳсоли картошка дар соли 2023 ба 1144882,9 тонна расонида шуд, ки ин нишондиҳандай истеҳсолӣ нисбат ба солҳои 90- ум қариб даҳ маротиба зиёд мебошад. Аммо ин нишондиҳандаҳо талаботи аҳолии Тоҷикистонро то қункун пурра қонеъ гардонида наметавонад. Яке аз сабабҳои асосии қонеъ нагардиани аҳолии ҷумҳурӣ нисбатан паст будани ҳосилнокии баъзе аз навъҳои картошка мебошад, ки таъсири манфии худро ба устуворӣ ва мутобиқати навъҳои парваришёбанда мерасонад. Бинобар ин, масъалаи коркарди технологияҳои инноватсионии парвариши навъҳои нави картошка дар шароитҳои агроэкологии минтақаҳои қӯҳиро пеш овардааст.

Картошка ҳамчун зироати муҳими истеъмолӣ дар минтақаҳои водигӣ, доманакӯҳӣ ва қӯҳии Тоҷикистон дар баландиҳои қариб то 3000 метр аз сатҳи баҳр парвариш карда мешавад. Барои парвариши ҳосили баланд ва тухмии хушсифати ин зироат, алалхусус қитъаҳои қӯҳию доманакӯҳӣ, ки шароитҳои иқлими мусоиду хокҳои ҳосилхез доранд, мувофиқ мебошанд.

Таъсири мусбии иқлими минтақаҳои қӯҳӣ, генотипи навъу намунаҳои картошка ва ҷойгиршавии минтақаи парвариши ин зироат аз сатҳи баҳр аз тарафи бисёре аз олимони ин соҳа муайян карда шудааст [Р.Л. Перлова, 1958; Будин, 1965; В.В. Кушнарева, 1980; Ҷ. Ҷаҳонгиров,

1995; К.З. Каримов, 1997; Ҳ.М. Мўъминчонов, 2003; Қ.А. Алиев, 2005; Н.Н. Назарова, 2006, А.Ф. Салимов, 2008; С.Д. Киру, 2009; Е.А. Симаков, 2010; Т.А. Ахмедов 2012; Қ. Меликов, 2012; Қ. Партоев, 2013; Ҳ.Н. Назиров, 2015, И.И. Каримов , 2021]

Қайд намудан зарур аст, ки дар баробари дастовардҳои назарраси илмӣ дар соҳаи картошкапарварӣ, масъалаҳои таъсири омилҳои агроэкологии минтақаи қуҳӣ ва минтақабобкуни навъҳои нави картошка то кунун пурра омӯхта нашудаанд. Бинобар ин, мо таҳқиқотҳои илмии худро оид ба мутобиқкунии навъҳои нави картошка, ки иқтидори баланди маҳсулнокӣ ва устуворият ба шароитҳои табиӣ доранд, равона намудем.

Дар натиҷаи гузаронидани таҷрибаҳои илмӣ ба истеҳсолот пешниҳод намудани навъҳои ояндадори дорои ҳосили баланд ва хушсифати картошка аҳамияти таҳқиқотҳои илмӣ ба шумор меравад.

Таҳқиқотҳои мо дар шароити қӯҳии мавзеи Лахш, ҷамоати деҳоти Муксу, деҳаи Шириноби ноҳияи Лахши водии Раҷт дар баландии 2100 метр аз сатҳи баҳр гузаронида шудаанд. Ҳокҳои минтақаи таҷрибавӣ ҳосилхезиашон миёна буда, ба гурӯҳи ҳокҳои ҷигарии муқаррарӣ, ишқорӣ ва сафеди ҷигарии қӯҳӣ мансуб мебошад.

Мувофиқи нишондодҳои бисёрсолаи метериологӣ иқлими минтақаи Раҷт бо тағйирёбии ҳарорат ва ҷамъи ҳарорати умумии мусбии зиёда аз $+10^{\circ}\text{C}$ дар давоми сол $1800\text{-}2300\ ^{\circ}\text{C}$ -ро ташкил медиҳад. Давомнокии давраи бехунуқӣ бошад, 180-240 рӯзро ташкил дода, ҳарорати миёнаи ҳаво дар моҳи июл $18\text{-}25^{\circ}\text{C}$ -ро ташкил медиҳад.

Меъёри боришотҳо дар минтақа вобаста аз солҳои таҳқиқот гуногун буда, аз 317,7 мм то 383,8 мм-ро ташкил дод. Дар давраи нашви растаниҳо дар моҳҳои июл-август дар баъзе солҳо умуман боришот ба қайд гирифта нашуд. Масалан, солҳои 2019-2021 дар моҳи июл боришот дар минтақа ба 4,8 мм ва 9,2 мм ба назар расид ва ин нишондиҳандаҳои боришот ба коҳишёбии нисбатан пасти ҳосилнокӣ сабаб гардид. Дар солҳои 2020-2022 бошад, дар моҳи июл 34,9 мм ва 29,6 мм боришот ба

қайд гирифта шуд ва ин боришотҳо ба болоравии ҳосилнокӣ ва муътадилшавии ҳарорати минтақа таъсири мусбӣ расонид. Ба ҳисоби миёна дар чор соли таҳқиқот боришотҳо дар минтақа ба 345,9 мм баробар гардид.

Ба сифати маводҳои таҳқиқотӣ чунин навъҳои нави картошкагӣ: Вектар, Янка, Патс, Скарб, Манифест, Бриз, Першасвет, Нера ва навъи назоратӣ Жуковский ранний истифода шудаанд.

Давомнокии давраи нашъунамои навъҳои омӯхташуда вобаста аз хусусиятҳои генетикии навъҳо ва таъсири шароити иқлими минтақа гуногун мебошад. Дар натиҷаи таҳқиқотҳои бисёрсола маълум карда шуд, ки паст ё баландшавии ҳарорати иқлим ва боришотҳои солона ба давомнокии давраи нашъунамои растании картошкагӣ бе таъсир нест. Аз натиҷаи нишондиҳандаҳо маълум мегардад, ки аксарияти навъҳои зери омӯзиш қарордошта аз чумла, Першасвет, Палатс, Бриз ва Манифест навъҳои миёнаи барвақтӣ ва миёнапаз буда, давраи нашвашон дар солҳои омӯзиш аз 78 то 88 рӯзро ташкил дод. Ба ҳисоби миёна давомнокии давраи нашъунамо дар ҳамаи навъҳои картошкагӣ дар чор соли таҳқиқот аз 80 то 104 рӯзро ташкил дод. Навъҳои Першасвет, Палатс, Бриз ва Манифест давраи кӯтоҳи нашъунамо доштанд. Давомнокии давраи нашъунамо ба ҳисоби миёна дар ин навъҳо аз 80 то 86 рӯз муайян карда шуд. Давраи нашвии навъҳои Скарб, Янка, Нера ва Вектар ба ҳисоби миёна дар чор соли таҳқиқот аз 92 то 104 рӯзро ташкил дод.

Маҳсулнокии навъҳои картошкагӣ ба аломатҳои ирсии онҳо ва як қатор омилҳои агроэкологии минтақа, ки навъҳо дар он ҷойҳо парвариш карда мешаванд, вобаста мебошад. Барои нигоҳ доштани қобилияти мутобиқшавии навъҳои картошкагӣ ба шароитҳои агроэкологии гуногун риояи чорабиниҳои агротехникии илман асоснок аҳамияти маҳсус доранд.

Натиҷаи гузаронидани ченаки маҳсулнокии навъҳои картошкагӣ муайян кард, ки на дар ҳама навъҳо маҳсулнокӣ як хел аст, чунончӣ

навъхой Янка (663 г/растани \bar{y}), Скарб (558 г/растани \bar{y}), Вектар (571 г/растани \bar{y}) ва Бриз (527 г/растани \bar{y}) бо маҳсулнокии баланд нисбат ба навъи назоратӣ Жуковский ранний ва дигар навъҳои зери омӯзиш қарор дошта фарқ доштанд.

Шароити агроэкологии минтақаи парвариш метавонад ба ҳосилнокии навъҳои картошка низ таъсири худро расонад. Омилҳои муҳити атроф, баҳусус намнокӣ дар давраҳои сабзиши растаниҳо ва ҳосилбандии онҳо аҳамияти хоса дорад.

Аз натиҷаи таҳқиқотҳои бисёрсолаи мо маълум гардид, ки ҳосили навъҳои картошка дар минтақаҳои кӯҳӣ асосан ба генотипи навъҳо ва шароити агроэкологии минтақа вобастагӣ дорад. Гуногунзоҳиршавии (полиформизми) аломати асосии навъҳои картошка – ҳосилнокӣ дар навъҳои омӯхташудаи картошка гуногун буда, аз 25,7 т/га то 36,9 т/га-ро ташкил медиҳад. Ҳосилнокии баланд ба ҳисоби миёна дар чорсоли таҳқиқот дар навъҳои Янка (37,8 т/га), Вектар (32,5 т/га), Скарб (31,8 т/га) ва Бриз (30,1 т/га) ба мушоҳида расид.

Таҳлили таҳқиқотҳои гузаронидашуда событ соҳт, ки бо ҳосилнокии баланд (муайянкунандай иқтидори навъ) аз байни намунаҳои омӯхташудаи картошка навъҳои Янка, Скарб, Вектар, ва Бриз, ки ҳосилнокиашон нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний 12,1 т/га, 6,8 т/га, 6,1 т/га, ва 4,4 т/га зиёд аст, чудо гардиданд, ки ин бевосита ба баландшавии самаранокии иқтисодии навъҳо таъсири мусбӣ мерасонад.

Нишондиҳандаҳои ҳосилнокии баланди навъҳои Янка, Скарб, Вектар ва Бриз ба баландшавии самаранокии иқтисодии картошкай истеҳсолшаванд, мусоидат меқунад. Чунончӣ навъҳои Янка 58,38 ҳазор сомонӣ/га, Вектар 41,13 ҳазор сомонӣ/га, Скарб 43,38 ҳазор сомонӣ/га ва Бриз 39,30 ҳазор сомонӣ/га дар шароити кӯҳии ноҳияи Лахш фоидаи соғ ба даст меоварад.

Натиҷаи таҳқиқотҳои гузаронидаи мо дар шароити кӯҳии мавзеи Лахш событ соҳт, ки байни аломатҳои гуногуни полигении навъҳои

картошка аз қабили шумораи лӯндаҳо дар растани, вазни як лӯнда, маҳсулнокӣ, ҳосилнокӣ, массаи умумии биологӣ ва гайра алоқамандии пурраи роста мавҷуд буда, бо ҳамдигар таъсири мусбӣ мерасонанд.

Инчунин аз натиҷаи таҳқиқотҳо маълум гардид, ки навъҳои Янка, Вектар, Скарб ва Бриз нисбат ба дигар навъҳои зери омӯзиш қарордошта ба қасалиҳо гуногун устуворияташон баланд мебошад.

Хулоса баррасии натиҷаҳои таҳқиқотҳои илмии гузаронидаи мо собит соҳтанд, ки шароити иқлими минтақа Раشت дар асоси ҷамъи ҳарорати фоидабаҳш ва намнокии нисбии ҳаво ба давомнокии давраи нашъунамо, маҳсулнокию ҳосилнокӣ ва самаранокии иқтисодии навъҳои картошка таъсири мусбӣ мерасонад.

Аз натиҷаи таҳқиқотҳои гузаронидаи бисёрсолаи мо маълум гардид, ки ҳосили навъҳои картошка дар мавзеи Лахши водии Раشت вобаста ба шароити агроэкологии минтақа ва ғенотипи навъҳо назаррас буда, аз 25,7 т/га то 37,8 т/га-ро ташкил дод. Аз байни навъҳои омӯхташуда нави картошкай Янка, Вектар, Скарб ва Бриз аз ҷиҳати устуворӣ ба шароитҳои номусоиди табиӣ ва ҳосилнокии баланд бартарӣ нишон дода, ҳамчун навъҳои ояндадор барои қишиф дар минтақаҳои кӯҳӣ, наздиқӣ инчунин, барои рӯёнидани ҳосили барвақтии картошка дар минтақаҳои водигии ҷумҳурий мувофиқ мебошад.

Хулосаҳо

1. Дар шароити мавзеи Лахши водии Рашт, дар баландии 2100 метр аз сатҳи баҳр давомнокии давраи нашъунамои навъҳои инродуксионии картошка аз 80 то 104 рӯзро ташкил дод, ки аз 17 то 29 рӯзро давраи аз кишт то нешзада баромадани растаниҳо, аз 27 то 33 рӯзро аз неш зада баромадани растаниҳо то мӯғчабандии онҳо ва аз 11 то 17 рӯзро давраи аз муғчабандӣ то гулқунии растаниҳо ташкил медиҳад [2-М, 5-М].

2. Шумораи лундаҳо дар навъҳои омӯхташуда вобаста ба шароити иқлими минтақа ва ғенотипи навъҳо гуногун буда, шумораи бештари лӯндаҳо ба ҳисоби миёна дар навъҳои Янка (7,5 дона/растаниӣ), Вектар (7,1 дона/растаниӣ), Скарб (6,8 дона/растаниӣ), ва Бриз (6,7 дона/растаниӣ) ба мушоҳида расид, ки ин нишондиҳандаҳо нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний аз 12,3% то 13,6% зиёд мебошад [3-М, 5-М, 12-М].

3. Ҳосилнокии навъҳои омӯхташудаи картошка дар шароити водии Рашт аз 25,7 т/га то 37,8 т/га-ро ташкил медиҳад. Навъҳои нави картошка, ба монанди Янка, Скарб, Вектар ва Бриз аз рӯйи шумораи лӯндаҳо дар як растаниӣ, вазни як лӯнда, маҳсулнокӣ ва ҳосилнокӣ нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний бартарии зиёд доранд. Ҳосилнокии навъҳои Янка – 37,8 т/га, Вектар - 32,5 т/га, Скарб - 31,8 т/га ва Бриз - 30,1 т/га-ро ташкид дод, ки ин нисбат ба ҳосилнокии навъи назоратии Жуковский ранний аз 4,4 т/га то 12,1 тона (ё ин ки аз 7,8% то 9,7%) зиёд мебошад [2-М, 3-М, 5-М, 12-М].

4. Дар байни аломатҳои гуногуни навъҳои омӯхташудаи картошка дар минтақаи кӯҳии водии Рашт миқдори муғчаҳо бо шумораи гулҳо, масоҳати баргҳо бо баландии пояи растаниҳо, шумораи лӯндаҳо бо маҳсулнокии растаниҳо, маҳсулнокии растаниҳо бо ҳосилнокии навъҳои картошка ва гайра алоқамандии мусбӣ вучуд дорад, ки ин нишондиҳандаҳо мутаносибан аз $r=0,300$ то $r=0,955$ баробар мебошад [15-М].

5. Натиҷаи таҳқиқотҳо нишон доданд, ки самаранокии иқтисодии навъҳои нави картошка - Янка, Вектар, Скарб ва Бриз дар шароити

водии Рашт нисбати навъи назорати баланд буда, аз ҳар гектар аз 39,30 то 58,38 ҳазор сомонӣ даромади соф доданд, ки нисбати навъи назоратии Жуковский ранний аз 10 то 30,25 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад [3-М, 14-М].

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот

1. Навъҳои нави картошкай Янка, Вектар, Скарб ва Бриз аз ҷиҳати ҳосилнокӣ ва устувори ба омилҳои табиӣ бартари дошта, ҳамчун навъҳои ояндадор барои парвариш дар водии Рашт тавсия карда мешаванд.
2. Навъҳои картошкай Янка, Вектар, Скарб ва Бриз, навъҳои миёнаи барвақтӣ ва миёнапаз буда, онҳоро барои парвариш дар ноҳияҳои кӯҳӣ, назди кӯҳӣ ва водигии чумхурӣ тавсия карда мешаванд.

Руйхати адабиёт

1. Абдукаримов Д.Т. Особенности культуры картофеля в Зерафшанской долине / Д.Т. Абдукаримов // Автореф. дисс. докт. с.-х. наук.- Ташкент, 1977.- 46 с.
2. Абдукаримов Д.Т. Ранний картофель. /Д.Т. Абдукаримов // Ташкент: Мехнат, 1987. - 90 с.
3. Агроклиматические ресурсы Таджикской ССР. Ч.1.-Л.: Гидрометеоиздат, Ленинград, 1976. -216 с.
4. Агроклиматические ресурсы Таджикской ССР. Ч.II.-Л.: Гидрометеоиздат, Ленинград, 1977. -254 с.
5. Алабушев А. В. Корреляционные связи количественных признаков сорго зернового/ А. В. Алабушев, Н. Н. Сухенко, О. А. Лушпина // КубГАУ, 2017. – № 128(04). –932-941с.
6. Алексеев В.А. Способ обработки почвы, удобрения и урожай / В.А. Алексеев // Картофель и овощи. 2003. - № 2. - 10 с.
7. Алиев К. А. Биотехнология растений: клеточно-молекулярные основы / К.А. Алиев // Душанбе, 2012. – 173 с.
8. Алиев К. Достижения селекции и биотехнологии картофеля в Таджикистане./ К Алиев, К. Партоев, М.К. Гулов, М.М. Курбонов, И.С. Нихмонов// Материалы республиканской научной конференции «Адаптация живых организмов к изменяющимся условиям окружающей среды» (27-28 сентября 2019). Издательство «Дониш», Душанбе-2019.-11-13с.
9. Алиев К.А. Выращивание оздоровленного картофеля в Таджикистане /К.А. Алиев, Б.К. Каримов, Б.Б. Каримов// Дониш, Душанбе, 1996.- 43с.
10. Альсмик П. И. Селекция картофеля в Белоруссии / П. И. Альсмик// Минск, Ураджай, 1979.–127с.
11. Анварова М. Морфо-физиологические особенности регенерации генотипов картофеля in-vitro/ М. Анварова // Автореф. дис. канд. биол. наук. Душанбе, 1988.- 24 с.

12. Анисимов Б.В. Фитопатогенные вирусы и их контроль в семеноводстве картофеля / Б.В. Анисимов // М.:ФГНУ Росинформагротех, 2004. - 80 с.
13. Антипов И.Н. Почвенные и почвенно-мелиоративные исследования в Таджикистане / И.Н. Антипов // Сталинабад: ТаджФАН СССР, 1950.- 3-22с.
14. Ахмедов Т.А. Парвариши картошка дар минтақаҳои қӯҳӣ. / Ахмедов Т.А., Сулангов М., Сангинов Б.Б./ Тавсиянома. Институти боғпарварију сабзавоткории АИКТ. Душанбе, 2012.-17 с.
15. Ахмедов Т.А. Технологияи истеҳсоли картошкай тухми./Ахмедов Т.А. Партоев К., Меликов К., Саидова Ҷ./ Тавсиянома. Институти боғпарварију сабзавоткории АИКТ. Душанбе. 2014.- 23.с
16. Балашев Н.Н. Вопросы семеноводства картофеля в Узбекистане / Н.Н. Балашев, Е.Г. Лучинина // Ташкент, Фан, 1978.- 104 с.
17. Балашев Н.Н. Выращивание картофеля и овощей / Н.Н. Балашев // М. Колос, 1968. - 366 с.
18. Бободжанов Б.В. Продуктивность сортов картофеля в предгорных и горных районах бассейна реки Зеравшан/ Б.В. Бободжанов//Автореф. дис. к.с.-х.н.- Душанбе, 2009. - 23 с.
19. Бобохонов Р.С. Повышение продуктивности картофеля с использованием способов усиливающих адаптационные реакции растений в условиях стресса. Автор. дисс. д. с.-х. наук. Душанбе, 2015. -46 с.
20. Бобохонов Р.С. Содержание и активность Рибулозо-1,5-бисфосфат-карбоксилазы/оксигеназы у оздоровленных растений картофеля в связи с их продуктивностью / Р.С. Бобохонов // Автореф. дисс. канд. биол. наук - Душанбе, 1999.-17с.
21. Бобохонова З.К. Изменение коэффициент использования фосфора при ленточном внесении фосфорных удобрений и навоза под картофель / Бобохонова З.К., Боймуродов Р.Б./ Кишоварз, 4 (89), 2020. - 14-17с.

22. Болезни и вредители картофеля / А.С. Воловик., Шмыгль// М. Россельхозиздат, 1974. -136 с.
23. Бордукова М.В. Болезней и вредителей картофеля и меры борьбы с ними / М.В Бордукова// М. Колос, 1967.- 224с.
24. Будин К.З. Генетические основы селекции картофеля /К.З.Будин// Ленинград, 1986. -192 с.
25. Будин К.З. Происхождение обыкновенного картофеля. / К.З. Будин// Вестник с.-х. науки. 1971. -№8.-55-62с.
26. Буй М.З. Селекционная оценка сортобразцов картофеля в Северном Прикаспии /М.З. Буй //Автореф. дисс. канд. с.х.н. Астрахань, 2011.- 20с.
27. Букасов С.М. Морфология картофеля / С.М. Букасов // Труды по прикл. бот. ген.и сел. ВИР. Л:- 1974.-Т.53., вып.1. -3–33с.
28. Букасов С.М. Селекция и семеноводство картофеля / С.М. Букасов, А.Я. Камераз // Ленинград: Колос, 1972. -359с.
29. Букасов, С.М. Происхождение видов картофеля / С.М. Букасов // Вестник социалистического растениеводства. – 1941.- № 1. - .24–33с.
30. Букасов, С.М. Селекция картофеля на устойчивость к колорадскому жуку / С.М. Букасов //Труды по прикладной ботаники, генетики и селекции. - 1951.- т.XXIX, вып.1. – 20-35с.
31. Вавилов Н.И. Происхождение и география культурных растений/ Н.И. Вавилов //. Л.: Наука,1987.- 440с.
32. Вавилов Н.И. Пять континентов / Н.И. Вавилов // Москва, География, 1962.- 255с.
33. Васильев А.А. Адаптивная технология возделывания картофеля для регионов Южного Урала/ Васильев А.А., Кожемякин В.С., Дергилев В.П., Гончар С.Г., Бекишева Н.А// Челябинск, 2000. -50с.
34. Ведров Н.Г. Корреляция признаков в селекции яровой пшеницы./ Н.Г. Ведров// Селекция и семеноводство, 1982,№3, - 10-1с.
35. Воловик А.С. подготовка картофеля к посадке / А.С. Воловик., М.В.Глэз// Картофель и овощи, 1992.- 52с.

36. Головкин Б.Н. О чем говорят названия растений / Б.Н. Головкин // М.:Агропромиздат,1986.- .59-61с.
37. Головкин Б.Н. О чем говорят названия растений. / Б.Н. Головкин//. М: Агропромиздат,1986.-59-61с.
38. Горбатенко Л.Е. Виды картофеля Южной Америки. / Л.Е. Горбатенко //Санкт- Петербург, 2006. – 455с.
39. Горбатенко Л.Е. Селекция картофеля в Аргентине / Л.Е. Горбатенко // Селекция и семеноводство. -1986.- № 2- 61с.
40. Горшков М.В. Экологический мониторинг. Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 2010. – 313 с.
41. Гулов М.К. О полезности картофеля и топинамбура /М.К. Гулов , Ш.М. Ясинов, М. Сафармади И.С. Нихмонов// Материалы научно-практической конференции на тему: «Иновационные технологии в области сельского хозяйства, животноводства и ветеринарии и перспективы их развития». Самарканд, 2019.- 118-121с.
42. Гулов М.К. Рост и развитие коллекционных сортобразцов картофеля в условиях Хурсонского района Хатлонской области Таджикистана/ М.К. Гулов, К. Партоев //Вестник ТНУ, Серия естественных наук. Душанбе.- 2017.- №1/3. - 291-294с.
43. Гупало П.И. Рост и развитие картофельного растения в связи с условиями среды / П.И. Гупало, М.Н. Гончарик // Физиология селескохозяйственных растений .-М. Изд-во МГУ, 1971- Т 12.- 52-56с.
44. Джонгиров Д.О. Биологические особенности диких видов, межвидовых гибридов и сортов картофеля в горных районах Западного Памира / Д.О. Джонгиров // Автореф. дисс. канд. с.- х. наук, Душанбе, 1995.- 18с.
45. Джумаев Б.Б. Фотосинтетические параметры-индикаторы адаптации растений в условиях хлоридного засоления / Б.Б, Джумаев, М.Х. Атоев, Х.М. Хамроева// Материалы республиканской научной конференции «Адаптация живых организмов к изменяющимся

условиям окружающей среды» Издательство «Дониш», Душанбе, 2019.-20 -24с.

46. Джуманкулов Х.Д. Удобрение сельскохозяйственных культур в Таджикистане./ Х.Д Джуманкулов., У.Р. Рахматджанов // Сушеница Б.А. // Душанбе, 1981.-175 с.
47. Дмитриенко П.А. Фосфатный режим почв УССР и его улучшение. Москва, 1957.- 164 с.
48. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта/ Б.А. Доспехов//. Москва, Агропромиздат, 1985.-351с.
49. Драгавцев В.А. Некоторые новые фундаментальные подходы в экологической генетике растений /В.А. Драгавцев//с-х биол. 2000.- 35.
50. Драгавцев В.А. Модел эколого-генетического количественных признаков растений /В.А. Драгавцев, П.П.Литин, Н.М.Шкель//Докл. АНССР, 1984, 274 №3.- 720-723с.
51. Ермишин А.П. Использование в селекции соматических гибридов между дигаплоидами картофеля *Solanum tuberosum* и дикими диплоидными видами из Мексики: получение и бекроссированиедигаплоидов соматических гибридов / А.П.Ермишин, О.В. Маханько, Е.В. Воронкова // Генетика. – 2006. - Т.42, № 12. - 1674 – 1682 с.
52. Ермишин А.П. Генетические принципы создания и отбора исходного материала в селекции картофеля на гетерозис / А.П.Ермишин // Автореф. дисс. докт. биол. наук. Минск, 1998.- 32 с.
53. Жученко А.А. Эколого-генетические основы адаптивны селекции кормовых культур. С.-х.биол. 2000.-7-20с.
54. Жученко А.А. Адаптивный потенсиал културных растений (Эколо генетические основы). Кишинев, 1988.-768 с
55. Камераз А.Я. Исходный материал для селекции картофеля на устойчивость к фитофторозу / А.Я.Камераз // Сборник научных трудов по прикл. бот., ген. и селекции. Л.: 1987.- Т. 115. - 18–23с.

56. Камераз А.Я. Межвидовая и внутривидовая гибридизация картофеля / А.Я.Камераз // Генетика картофеля. М.: Наука, 1973. - 104–121с.
57. Каримов Б., Вредители и болезни картофеля / Каримов Б., Ахмедов Т., Муқимов Т//. Душанбе, 1999.- 60с.
58. Каримов Б. Правариши картошка дар асоси истифодабарии тухмакҳои ҳақиқӣ. Усулҳои баланд бардоштани ҳосилнокии боғот, токзор ва зироатҳои сабзавотӣ /Сайдова Ҷ., Сулангов М., Меликов Қ., Анварова М., Алиев Қ., Партоев Қ//. Маводҳои конференсияи илмию амалӣ. – Душанбе, 2012.- 296-314 с.
59. Каримов Б. Состояние и перспективы безвирусного семеноводства картофеля в Таджикистане / Каримов Б., Муқимов Т., Ахмедов Т// Докл. ТАСХН. 2006, № 9-10.- 50-54 с.
60. Каримов Б.К. Ҳусусиятҳои агробиологии навъҳои нави картошкай селексияи Тоҷикистон / Каримов Б., Ахмедов Т., Сайдова Ҷ., Партоев Қ., Сулангов М., Меликов Қ//.Гузориши АИКТ. № 2(36) Душанбе. 2013. - 22-25с.
61. Каримов Б.К. Парвавриши картошка аз тухмакҳои ботаникӣ /Каримов Б., Назиров Ҳ.Н., Давлатов М// Гузоришҳои АИКТ №1 (39) 2014.- 4-7с.
62. Каримов Б.К. Вирусные болезни картофеля и их переносчики-тли в Гиссарской долине Таджикистана. Научные труды НИИКХ. М.: 1973.-106-110с.
63. Каримов Б.К. Селекция картофеля в Таджикистане. / Б.К. Каримов, Т.А. Ахмедов. Ҷ.С. Сайдова. // Журнал “Картофель и овощи”. № 3. Москва. 2015. с. 25-27.
64. Каримов И.И. Протипическая изменчивость количественных признаков у генотипов картофеля в зависимости от экологических зон выращивания/ И.И. Каримов, А.С. Наимов, К. Партоев, Н.Н. Назарова// Научно-инновационные основы развития картофелеводства, овощеводства и бахчеводства в Республике

Казахстан. Сборник материалов международной научно-практической конференции, 22-23 июля 2016, Кайнар. 2016.-232-236с.

65. Каримов И.И. Сравнительная продуктивность новых сортов картофеля в условиях восточни зоны Таджикистана. / И.И. Каримов// // Автореф. дисс. канд. с.- х. наук,- Душанбе, 2021.- 48с.
66. Кахаров К.Х. Биоэкологические особенности колорадского жука (*Leptinotarsa decemlineata*, Say) и меры борьбы с ним в условиях Таджикистана / К.Х.Кахаров // Автореф. дисс. док.с.-х. наук С.-Петербург, 2008.- 40 с.
67. Кириллов И.Ф. Картофель в Таджикистане. - Сталинабад, 1949. -56с.
68. Киру С.Д. Итоги и перспективы исследований мировой коллекции картофеля. Генетические ресурсы культурных растений в XXI веке / С.Д.Киру // Тезисы докладов II Вавиловской международной организации. Санкт- Петербург, 2007. - 474-476с.
69. Киру С.Д. Итоги и перспективы исследований мировой коллекции картофеля / С.Д. Киру // Сборник докладов Международной конференции - Генетические ресурсы культурных растений в XX веке. Санкт- Петербург, 2009. - 233-238с.
70. Коваленко Н.Н. Структура корреляции комплекса признаков химического состава плодов дикорастущих видов вишни / Н.Н. Коваленко //Научное обеспечение устойчивого развития плодоводства и декоративного садоводства. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 125 – летию ВНИИЦиСК и 85 –летию Ботанического сада «Дерево Дружбы». Сочи, 2019.- 188-191с.
- 71.Комаров В.Л. Присхождение культурных растений. /В.Л. Комаров // М.-Л. Селхозгиз, 1938. -238 с.
72. Кумаков В.А. Корреляционные отношения между органами растений в процессе формирования урожая//Физиология растений.- 1980.Т. 27.- вып. 5.- 975-985с.

73. Купцов А.И. Введение в географию культурных растений /А.И.Купцов //Москва, 1975.- 294 с.
74. Красавин, В.Ф. Генетические ресурсы картофеля и использование в Казахстанской селекции. Идеи Н.И. Вавилова в современном мире / В.Ф Красавин, Т.Е. Айтбаев // Тезисы докладов III Вавиловской международной конференции. Санкт- Петербург, 2012.- 172 с.
75. Курбонов М.М. Продуктивность растений картофеля (*solanumtuberosuml.*) в разных агротехнологических условиях Центрального Таджикистана / М.М. Курбонов// // Автореф. дисс. канд. с.- х. наук, Душанбе, 2021.- 48с.
76. Кутеминский, В.Я. Почвы Таджикистана. Условия почвообразования и география почв./Кутеминский, В.Я., Леонтьева Р.С., В.Я. Кутеминский, Р.С. Леонтьева// - Душанбе: Ир-фон, 1966.- 60-65с.
77. Кушнарёва В.В. Рекомендации по возделыванию картофеля в Таджикской ССР / В.В. Кушнарёва // Душанбе, 1984.- 45с.
78. Кушнарёва В.Н. Урожай семенного картофеля в зависимости от густоты посадки /В.В. Кушнарёва //Сельское хозяйство Таджикистана. -1971. №5.- 49-50с.
79. Лебедева Н.В. К вопросу горного семеноводства картофеля в северном Таджикистане / Н.В. Лебедева // Бюллетень науч.техн.инф. Душанбе, Ирфон.- 1970. - №8. - 47-50 с.
80. Лехнович В.С. К истории культуры картофеля в России / В.С. Лехнович // Материалы по истории земледелия. М.1956. 258-400с.
81. Лехнович В.С. Картофель / В.С. Лехнович // Культ. флора СССР. Л.: - 1971. -304с.
82. Лехнович В.С. Новые виды картофеля с тихоокеанских прибрежных островов Южной Америки / В.С. Лехнович // Труды по прикл.бот.,ген. и сел.1978.-Т.3.-71-74с.
83. Чаборов Х. Экологическое изучение новых сортов картофеля /Х. Джаборов, // «Кишоварз», научно-производст. журнал, 2005.-№1.-10с.

84. Махсумов А.Н. Научно-обоснованная система земледелия Таджикской ССР/ А.Н. Махсумов// -Душанбе, 1984. -.114-116 с.
85. Максимович М.М. Схема работы по селекции картофеля /М.М. Максимович // Картофель. М.: 1953. - 438- 450 с.
86. Методика исследований по культуре картофеля.- Москва, 1967.-263 с.
87. Методика физиолого-биохимических исследований картофеля. М.- НИИКХ. Госагропром НЗ РСФСР, 1989.- 142 с.
88. Монохов М.С. Экологическая изменчивость продуктивности картофеля в Горном Алтае/ М.С. Монохов, Т.А. Стрельцова// Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. Новосибирск. Известия РПОСО РЖХН. -2008. -№8.- 31-40с.
89. Меликов Қ. Селекция картошки./ Меликов Қ., Партоев Қ.// Ахбори АИ ҶТ. Душанбе. 2012. № 2 (179). 55-56с.
90. Меликов Қ. Парвариши картошка дар мавзеъҳои кӯҳии Тоҷикистон. / Сайдова Ҷ., Сулангов М., Каримов Қ., Партоев Қ., Ахмедов Т// Тавсиянома. Эрграф. Душанбе. 2014. – 12 с.
91. Музафарзода Д.М. Технологияи парвариш, нигоҳдорӣ ва коркарди картошка /Музафарзода Д.М., Ҳафизов А.А., Расулзода Б.Р., Камолов Ш.Ф., Шарифзода Ҷ.Ш., Сайдов Ф.М.// – Душанбе, ЭР-граф, 2020.- 92 с.
- 92.Музафаров Д.М. Сабзавотпарварӣ / Музафаров Д.М., Маҳмадёзода У.М.//. - Душанбе, ЭР-граф, 2019.372 с.
93. Муминджанов Ҳ.А. Селекция и семеноводство картофеля на основе физиологических тестов и методов клеточной биотехнологии. Авт. дис. докт. с.-х. наук, Душанбе, 2000.- 44 с
94. Муминджанов Ҳ.А. Физиолого-биотехнологический подход к селекции и семеноводству картофеля /Ҳ.А. Муминджанов // Душанбе, 2003.- 126 с.
95. Муминджонов Ҳ.А. Селекция и семеноводства картофеля на основе физиологических тестов и методов клеточной биотехнологии / Ҳ.А. Муминджанов // Авторев. дисс. докт. с-х. наук.-Душанбе, 2000.- 51 с.

96. Мушинский А.С. Урожай и качество зависят от сорта и агротехники / А.С. Мушинский, А.А. Мушинский, В.Н. Соловьев // Картофель и овощи. 2007. № 8. - 7-8 с.
97. Назарова Н.Н. Некоторые особенности образования столонов *in vitro* / Н.Н. Назарова, З.Б. Давлятназарова, Г.О. Мирзохонова, Б.Б. Каримов, К.А. Алиев // Изв.АН РТ. -2005.- №3-4(153). - 36-39 с.
98. Наимов С. Новый сорт картофеля – Дусти / С. Наимов, К. Партоев, М. Сулангов, К. Алиев, Б. Каримов, К. Меликов К. Карли // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции, Санкт – Петербург.- 2009. -Т. 166.- 188-192 с.
99. Назиров Ҳ.Н. Масъалаҳои ҳалталаби парвариш ва нигоҳдории картошкай тухмӣ/Ҳ.Н.Назиров // Маводи конференсияи илмию амалий “Нақши соҳаи тухмипарварӣ дар таъмини амнияти озукаворӣ”. Душанбе. 2015. -77-79 с.
100. Насыров Ю.С. Клеточная селекция картофеля с помощью теплового воздействия /Ю.С. Насыров, М.К. Каримов, Ҳ.А. Муминджанов// Тез.докл.науч.конф. Пути повышения продуктивности с.-х. культур.-Душанбе: ТАУ, 1995.- 73-74 с.
101. Насыров Ю.С. Физиологическая стратегия селекции растений./Ю.С Насыров // Селекция продуктивных сортов. М:1986.- №12.-31-43
102. Неверов А.А. Прогноз погоды и урожайности сельскохозяйственных культур в Оренбургской области на предстоящий вегетационный период 2018 г./ А.А. Неверов// Ж. Известия Оренбургского аграрного университета. №3 (71) 2018.-31 с.
103. Незваль Е.И. Прямая ультрафиолетовая радиация на Памире по наблюдениям экспедиции МГУ / Е.И. Незваль// Природные условия и реконструкция растительности Памира. Душанбе, 1970.-230с.
104. Нечипоренко А.А. О возможности прогноза уровней и законов коэффициентов экологической корреляции /А.А., Нечипоренко В.А. Драгавцев // Генетика . 1986, 22.4. 616-623 с.

105. Нематуллоев З.С. Продуктивность и устойчивость гибридов картофеля к стрессовым факторам в культуре *in-vitro* и *in – vivo* / З.С, Нематуллоев // Автореф. дис.канд. с.х. наук, Душанбе,2010.- 25с.
106. Хотамов М.Т. Низоми истифодаи нуриҳо. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2007. -188 с.
107. Оплеухин А.А. Исследование биоресурсного потенциала новой коллекции картофеля при интродукции в Горный Алтай// А.А. Оплеухин.// Автореф. дисс. канд.б.х.н. Новосибирск , 2013.- 21 с.
108. Партоев К. Агробиология, селекция и семеноводство картофеля – *SolanumtuberosumL*/ К. Партоев, К.Алиев //Душанбе, 2015. -120с.
109. Партоев К. Выращивание сельскохозяйственных культур в Бадахшане Таджикистана и Афганистана /К. Партоев, Д. Наврузшоев, Б.Худойдодов, М. Курбонов// Душанбе, 2018.-96с.
110. Партоев К. Дастури картошкапарвар (Справочник картофелевода). / К. Партоев, Б.К. Каримов, М.Н. Назаров// Душанбе , 1988. –161с.
111. Партоев К. Изучение сортообразцов картофеля в различных экологических условиях Таджикистана / К. Партоев, Б. Каримов, М. Сулангов, К. Меликов// Генетические ресурсы культурных растений в XXI веке. Тезисы докладов II Вавиловской международной организации. Санкт- Петербург, 2007.- 329-331с.
112. Партоев К. Картошка ва парвариши он дар Тоҷикистон / К. Партоев., А.Ф., Салимов., Б. Каримов// Душанбе – 2014. 180 с.
113. Партоев К. Корреляционная связь между морфологическими признаками и агроэкологическими факторами среды/ К.Партоев, Голов М.К// Известия Оренбургского аграрного университета. №3 (71) 2018,- 93-96с.
114. Партоев К. О результатах селекции и биотехнологии в картофелеводстве Таджикистана/ К.Партоев// Ж. Экология и строительство. – 2016. – № 1, –25–30с.

115. Партоев К. Особенности селекции и семеноводства картофеля в горной зоне Таджикистана. Дисс. док. с.-х. наук. Казань, 2013.-330с.
116. Партоев К. Селекция и семеноводство картофеля в условиях Таджикистана/ К. Партоев// Душанбе, 2013.- 190с.
117. Партоев К. Влияние температуры на продуктивность картофеля. Материалы международной конференции «Экологические особенности биологического разнообразия». /Партоев К., Гулев М.К.. Нихмонов И.С., Курбонов М.М//Худжанд, 3-4 октября 2019 г. Душанбе, 2019.- 180с.
118. Партоев К. Дастури картошкапарварӣ/ Партоев К., Каримов Б., Назаров М. //Душанбе: Ирфон,1988.- 127с.
119. Партоев К. Изучение сортобразцов картофеля в различных экологических условиях Таджикистана. /Каримов Б., Сулангов М., Меликов К// Генетические ресурсы культурных растений в XXI веке. Тезисы докладов II Вавиловской международной конференции. Санкт- Петербург, 2007.- 329-331с.
120. Перлова Р.Л. Поведение видов картофеля в разных районах СССР / Р.П. Перлова// М.: Изд.во АН , СССР, 1958.- 238с.
121. Перлова Р.П. Картофель в высокогорных районах Памира // Доклады ВАСХНИЛ, 1939.- Вып.20.-10-13 с.
122. Перлова Р.Л. Поведение южноамериканских картофелей на Памире / Р.П. Перлова // Вестник социалистического растениеводства. Л.: 1940. - № 4. -24-30 с.
123. Перлова Р.Л. Самофертильность различных видов южноамериканского картофеля в условиях Западного Памира / Р.Л. Перлова // Известия АН СССР, Отделение биологических наук, 1945. - №4.-21-35 с.
124. Писарев Б.А, Трофимец Л. Н. Семеноводство картофеля. / Б.А. Писарев // –М.: Россельхозиздат, 1976.- 183с.
125. Писарев Б.А. Книга о картофеле / Б.А. Писарев // М.: Моск. рабочий, 1977. - 232 с.

126. Писарев Б.А. Семеноводство картофеля / Б.А. Писарев, Л.Н Трофимец // М.: Россельхозиздат, 1982.- 240 с.
127. Подгаецкий А.А., Цветение и ягодообразование у сортов картофеля / А.А. Подгаецкий, В.В. Гордиенко // Сб. науч. тр. Картофелеводство, Минск.- 2008. - т. 14.- 278–289 с.
128. Подгаецкий А.А. Межвидовая несовместимость картофеля. Методы и способы ее преодоления (Методические рекомендации) /А.А. Подгаецкий // Киев: 1993. - 99 с.
129. Попкова К.В. Болезни картофеля / К.В. Попкова., Ю.И. Шнейдер., А.С. Воловик// М.Колос 1980. – 304с.
130. Попова Л.В. Баҳисобгирии ҳарочот, ҳисобкуни ҷа самаранокии иқтисодӣ дар баҳшҳои алоҳидай соҳаи истеҳсолот: дастури таълими ҷа методӣ /Попова Л.В., Маслова И.А., Алимов С.А., Коростелкин М.М./ М. Бизнес ва хизмат, 2007.- 448 с
131. Постников А.Н. Картофель. 2-е изд., перераб и доп. М., 2006. -160с.
132. Прянишников Д.Н. Избранные труды. – М.: Наука, 1976.- 591 с.
133. Прянишников Д.Н. Картофель/ Д.Н. Прянишников/ М.- 1922.-64с.
134. Росс Х. Селекция картофеля. Проблемы и перспективы. М.: Агропромиздат, 1989. – 184с.
135. Саидов Ф.М. Маҳсулнокии навъҳои картошка вобаста ба меъёри истифодаи нуриҳои органикую минералӣ дар шароити водии Ҳисор /Саидоф Ф.М//Автореф. дисс.н.и.к. - Душанбе, 2023.-46с.
136. Салимов А. Интенсивность и продуктивность фотосинтеза разных сортов картофеля / А. Салимов, Р. Бобохонов, Н. Ахмедов, М. Каримов // Труды Респ. конф. посвященной 50-летию Таджикского государственного национального университета. Душанбе, 1998.- 33 с.
137. Салимов А.Ф. Биотехнологические основы получения качественного семенного картофеля в Таджикистане / А.Ф. Салимов// Автореф. дисс. докт. с.-х.н. Душанбе, 2007. - 48 с.

138. Салимов А.Ф. Биотехнологические основы получения качественного семенного материала картофеля в Таджикистане./А.Ф Салимов //Дисс. док .с.-х.наук. - Душанбе, 2007.- 258с.
139. Салимов А.Ф. Выращивание безвирусного семенного картофеля в условиях Таджикистана. (Методические рекомендации). - Душанбе, ТАУ, 2007.- 30 с.
140. Семенова И.А. Использование вида *S. Demissum*L. Для получения сеянцев картофеля с повышенным содержанием сухих веществ. / И.А. Семенова// автор. дисс.канд. с-х. наук. Минск.- 1965- 31с
141. Симаков Е.А. Новые технологии производства оздоровленного исходного материала в элитном семеноводстве картофеля (рекомендации) / Е.А. Симаков, А.И. Усиков, Ю.А. Варищев, В.П. Князева, С.М. Мусин, И. Антонова Г., В.В. Бойко, Б.В. Анисимов // М.: 2000. -79 с.
142. Симаков Е.А. Сорта картофеля, возделываемые в России / Е.А. Симаков, Б.В. Анисимов, С.Н. Еланский// Издательство "Картофелевод", 2007. -80 с.
143. Синская Е.Н. Историческая география культурных растений / Е.Н.Синская // Л.: Колос, 1969.-410– 480с.
144. Справочник картофелевода. 1987.-185с.
145. Справочник картофелевода. Минск, Урожай, 1989.- 51-79с..
146. Столяров А.И. Влияние азотного удобрения на обмен веществ в листьях растений, урожай и качество овощей и картофеля. Экологические последствия применения агрохимикатов (удобрения). - Пущино, 1982. –14-17с.
147. Столяров А.И., Влияние многолетнего внесение удобрений в севообороте на фосфорный режим выщелоченного чернозема при орошении/Столяров А.И., Суэтов В.П., Бодня С.В./Агрохимия., 1993. -№1. –41-50с
148. Султанов Х. Семеноводства картофеля в Таджикистане// Сельское хозяйство Таджикистана, 1971, N6.-53-54 с.

149. Султонов И.И. Внутрисортовые корреляции растений яровой мягкой пшеницы под влиянием экологических и ценотических факторов / И.И. Султонов И.М. Долотовский// с-х биолог 2000, С -41
150. Успенский, Е.М. Биология цветения картофеля/ Е.М. Успенский // Работы НИИКХ. М.: 1935.- вып. VIII. - 152 с.
151. Тийтс А.А. Картофел и ево болезний / А.А Тийтс// Талин 1991.-171с.
152. Холов Ф.Ш. Водообмен и продуктивность растений картофеля в условиях Гиссарской долины Таджикистана. Автореф. дис... канд. биол. наук. -Душанбе, 2003. -18с.
153. Шанина Е. П. Селекция сортов картофеля различного целевого назначения на Среднем Урале / Е.П. Шанина // Автореф. дисс. док.с.х.н.Томск, 2012.- 43с.
154. Шарипов Н.С. Продуктивность картофеля в зависимости от способов посадки, густоты растений и локального внесения навоза в горной зоне центрального Таджикистана. Автореф. дис. на соиск.уч. ст. канд. с.-х. наук, 1999.- 24с.
155. Эмомов Х.А. Продуктивность растений картофеля в зависимости от генотипа и способов размножения оздоровленного материала в Таджикистане/ Х.А. Эмомов //Автореф. дисс. канд.с.х.н. - Душанбе, 2011.- 43с.
156. Успенский, Е.М. Биология цветения картофеля/ Е.М. Успенский // Работы НИИКХ. М.: 1935.- вып. VIII. - 152 с.
157. Эргашев А. Адаптационные меры в условиях глобального изменения климата и рациональное использование водных ресурсов в Таджикистане / А. Эргашев// Материалы республиканской научной конференции «Адаптация живых организмов к изменяющимся условиям окружающей среды» (27-28 сентября 2019). Издательство «Дониш», Душанбе-2019.- 169-171 с.
158. Юзепчук С.В. Новые виды рода Solanum из группы Tuberarium Dun. Изв. АН СССР. Сер.биол.- 1937. -№ 2.- 295 с.
159. Юзепчук С.В. Вопросу о происхождении картофеля / Юзепчук С.В., Букасов С.М.К // Труды Всесоюз. съезда по ген.,сел., сем. и плем.

животноводству. Л.: -1929.-т.3.- 593-611 с.

160. Юсуфбеков Х.Ю. Задачи дальнейших исследований Памирской биологической станции, содействующих развитию сельского хозяйства ГБАО /Х.Ю. Юсуфбеков// Труды Памирской биологической станции. Том. 1. Душанбе, 1963.-288с.
161. Яшина И.М. Генетика морфологических и хозяйственно – ценных признаков картофеля / И.М. Яшина, О.А. Першутина, Э.В Кирсанова // Генетика картофеля. М.: Наука, 1973.- 233-259 с.
162. Яшина И.П. Рекомендации по разработке модели сорта картофеля для Нечерноземной зоны страны и физиолого-биохимическим методам оценки селекционного материала в практической селекции / И.М. Яшина, И.П. Склярова, В.П. Кирюхин // М.: 1983. - 48-54 с.
163. Bajaj Y.P.S., Sopory S.K. Biotechnology of potato improvement. - In: Biotechnology in agriculture and forestry (Ed. By Bajaj Y.P.S.). Crops 1.- V.2.- 1986.- Berlin: Springer-Verlag, 1986.- P429-454.
164. Brunt, A. Viruses of plants / A. Brunt // Cambridge: CAB International Universiti press, 1996.- P. 1003-1041.
165. Engel F.A. Exploration of the Chilca-Canyon/ F.A.Engel// Peru, Current Anthropol. 11 1970.p.55-58.
166. Kryczynski S. Translocation and distribution of potato spindle tuber viroid in infected plants / S. Kryczynski, A. Stawiszynska, T.A. Abuhliga // Phytopathologiapolonica. Poznan. -1999. - v. 17. - P. 61–71.
167. Engel K.H.. Grundlegende Fragen zu einem Schema fur Arbeiten mit Inzuchten bei Kartoffeln / K.H.Engel // Zuchter, 1957.- 27. - 98 p.
168. Frankel R. Pollination mechanisms, reproduction and plant breeding / R. Frankel, E. Galun // Springer Verlag, Berlin-Heidelberg- New York, 1977. - P. 35-78.
169. Rich A.E. Potato diseases / A.E. Rich // New York: Academic Pr.,1983.- 238 p.
170. Riedl, W.A. The inheritance of tuber –set in *Solanum tuberosum L.* / W.A. Riedl // Bull. Wyoming Agric. Exper. Stat., 1948. - N 287. P.1- 4.

Интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия

Мақолаҳо дар маҷаллаҳои тақризшаванда:

[1-М]. Акрамов А.Х. Санчиши экологияи навъҳои селексионии картошка дар шароити баландкӯхи Тоҷикистони Марказӣ / А.А. Мирзоев, А.Х. Акрамов, Ҳ.Н. Назиров // Гузоришҳои АИКТ- 2019- №4 (62), С-20-24

[2-М]. Акрамов А.Х. Ҳусусиятҳои агроэкологии навъу намунаҳои коллекционии картошка дар шароити минтақаҳои кӯҳӣ, доманакӯҳӣ ва водигии Ҷумҳурии Тоҷикистон /А.Х. Акрамов, Ҳ.Н. Назиров// Кишоварз, 2021- №2 (91) С 27-30.

[3-М]. Акрамов А.Х. Урожайность коллекционных сортов картофеля в горных зонах Раштской долины / А.Х. Акрамов, Ҳ.Н. Назиров // Ахбори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, 2021-№2 (211)- С65-69.

[4-М]. Акрамов А.Х. Отличительные особенности технологии повторного посева картофеля и его урожайность в условиях Гиссарской долинны Республики Таджикистан / А.Х. Акрамов, А.А. Мирзоев, Ҳ.Н. Назиров // Ахбори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон- 2022, №4 (219). С. 52-56

[5-М]. Акрамов А.Х. Изучение агроэкологических особенностей интродукционных сортов картофеля в условиях Раштской зоны Таджикистана // А.Х.Акрамов // Ахбори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон- 2023 №2 (221), С-60-63

[6-М]. Акрамов А.Х. Разработка эффективной системы защиты картофеля против колорадского жука в Республике Таджикистан / Дж. А. Толихов, А. Х. Акрамов, М.Х. Султанова, З. М. Курбонов// Ахбори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, 2023- №2 (221),С- 64-71

Мақолаҳо ва тезисҳо дар маҷмӯаҳои маводи конференсияҳо

[7-М]. Акрамов А.Х. Агротехникаи парвариши картошкай барвақтӣ дар шароити водии Ҳисор / А.Х. Акрамов, Ф. Ҳакимова, Ҷ.Д. Фозилов// Маводи конф. илмии ҷумҳуриявии олимони ҷавон “самти афзалиятноки рушди илми кишоварзӣ” баҳшида ба даҳсолаи байналмиллалии амал “Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028” ва солҳои 2019-2021 “солҳои рушди дехот, саёҳи ва ҳунарҳои мардумӣ” – 2019. С-79-85

[8-М]. Акрамов А.Х. Интихоб ва тайёр кардани замин барои кишти картошка / Ш.Шарипов, А.Х. Акрамов, // Маводи конф. илмии чумхурияви олимони ҷавон “Самти афзалиятноки рушди илми кишоварзӣ” баҳшида ба даҳсолаи байналмиллалии амал “Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028” ва солҳои 2019-2021 “солҳои рушди дехот, саёҳи ва ҳунарҳои мардумӣ”. – 2019. С-63-64

[9-М]. Акрамов А.Х. Нишонаи пайдоиши касалиҳои замбӯргии картошка дар майдони кишт ва ҷораҳои мубориза бар зидди онҳо /А.Х. Акрамов, Ҷ.А. Толиҳов, Р. Бобокалонов // Маводи конф. илмии ҷумхур. “Саҳми олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технологияи кишоварзӣ”, баҳшида ба солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” ва даҳсолаи байналмиллалии амал “Об барои рушди устувор”, 2018-2028 - 2020. С- 55-59

[10-М]. Акрамов А.Х. Усулҳои муайян намудани зичи ҷойгиршавии ниҳолҳои картошка ва ҳосилнокии он дар майдони кишт. /А.Х. Акрамов, Ф. Ҳакимова, М. Давлатов, Р. Бобокалонов// Маводҳои конференсияи Ҕумхуриявии илмӣ- амалӣ “Нақши тухмипарварӣ дар рушди соҳаи картошкапарварӣ”-2020. С-12-15

[11-М]. Акрамов А.Х. Усулҳои аз тухмакҳои ботаникӣ парвариш намудани картошка /А.Х.Акрамов, Ҷ.С.Саидова, А.А. Мирзоев, Б. Саидмуҳторова// Маводи конф. илмию амалии ҷумхур. “Саҳми олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технологияи кишоварзӣ”, Баҳшида ба 30- солагии Истиқлолияти давлатии Ҕумхурии Тоҷикистон, солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” - 2021. С- 47-50

[12-М]. Акрамов А.Х. Сабзиш ва ҳосилнокии навъҳои интродуксионии картошка ва таъсири иқлим ба маҳсулнокии онҳо дар шароити кӯҳии водии Рашт / А.Х.Акрамов // Маводи конференсияи илмию назариявии байналмиллалиӣ дар мавзуи “Истифодабарии усулҳои инноватсионӣ дар

баланд бардоштани ҳосилнокии дараhtonи мевадиҳанда, ангур ва зироатҳои сабзавотию картошкa”- 2022, С-164-167.

[13-М]. Акрамов А.Х. Омӯзиши хусусиятҳои агроэкологӣ ва ҳосилнокии навъу намунаҳои коллекционии картошкa дар кишти барвақтӣ дар шароити водии Ҳисор /А.Х.Акрамов, М. Давлатов, Нурҷаҳони Р// Маводи конференсияи илмии ҷумҳурияйӣ. “Саҳми олимони ҷавон дар самтҳои афзалиятноки рушди илми қишоварзӣ” баҳшида ба солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рӯшди фаннҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” ва даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028”. - 2023. С-74-76

[14-М]. Акрамов А.Х. Самаранокии иқтисодии навъҳои нави картошкa дар шароити кӯҳии мавзеи Лахши водии Рашт // А.Х. Акрамов, Ҷ. Салимзода // Маҷмуи мақолаҳои илмии конференсияи байналмилалии илмӣ- амалӣ дар мавзуи “Гузашта, ҳозира ва дурнамои соҳаҳои сабзавоту картошкапарварӣ ва боғу токдории Тоҷикистон”. -2024.С-75-78 с.

[15-М]. Акрамов А.Х. Алоқамандии аломатҳои гуногун ба маҳсулнокӣ ва ҳосилнокии навъҳои нави картошкa дар шароити ноҳияи Лахши минтақаи Рашт. /А.Х.Акрамов// Маводҳои конференсияи илмии ҷумҳурияйӣ “Нақши олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технологияи қишоварзӣ” -2024. С- 49-51.

ЗАМИМАХО

Санади воридоти тухмӣ

Акт

о передаче коллекционных образцов картофеля.

РУП «Научно – практический центр Национальной академии на Республики Беларусь по картофелеводству и плодоовощеводству» оснований Договора о научном сотрудничестве между Институтом садоводства и овощеводства Таджикской Академии сельскохозяйственных наук (Республика Таджикистан) и Республиканским унитарным предприятием «Научно – практический центр Национальной академии наук Республики Беларусь по картофелеводству и плодоовощеводству» передаёт Институту садоводства и овощеводства следующие образцы картофеля для экологической испытания:

Палац,
Бриз,
Манифест,
Скарб,
Янка,
Вектар,
Нара.

Республиканское унитарное
предприятие «Научно –
практический центр
Национальной академии
наук Республики Беларусь
по картофелеводству и
плодоовощеводству»

И.о. генерального
директора
Маханько В.Л.



Институт садоводства
и овощеводства Таджикской
Академии сельскохозяйственных
наук
(Республика Таджикистан)

Директор
Назиров Х.Н.



САНАДИ ТАТБИҚЙ

Оид ба ҷори намудани натиҷаҳои корҳои илмӣ - таҳқиқотии унвонҷӯ

Акрамов Абдуҳалим Ҳолович

Санади мазкур дар он ҳусус тартиб дода шудааст, ки унвонҷӯ, мудири шуъбаи селексия ва тухмипарварии картошкай Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории Академияи илмҳои қишоварзии Тоҷикистон Акрамов Абдуҳалим Ҳолович дар давоми солҳои 2019-2022 дар шароити агроэкологии ноҳияи Лахши минтақаи Рашт коҳои илмӣ – таҳқиқотии худро оид ба омӯзиши навъҳои нави картошка, ки аз ҳориҷи қишвар бори нахуст ба минтақа оварда шудаанд, анҷом дод.

Мақсади асосии таҳқиқотҳои унвонҷӯ омӯзиш ва мутобиқгардонии навъҳои нави картошка, инчунин маҳсулнокӣ ва ҳосилнокии навъҳо вобаста ба шароити агроэкологии ноҳияи Лахш равона гардидааст. Ӯнвонҷӯ таҷрибаҳои илмии худро дар шароитҳои гуногуни минтақаи кӯҳӣ дар баландиҳои 2100 метр аз сатҳи баҳр гузаронид. Натиҷаҳои илмии ба даст овардашудаи ў имконияти гирифтани ҳосили баланди картошкаро вобаста ба ҳусусиятҳои навъ ва технологияи парвариши онҳо нишон доданд.

Натиҷаҳои корҳои илмии Акрамов А.Х., дар истеҳсолот васеъ истифода гардида, навъҳои омӯхташуда ва пешниҳоднамудаи унвонҷӯ аз ҷумла навъҳои Янка, Вектар, Скарб, Бриз ва дигар навъҳои нав дар ҳочагиҳои дехқонӣ ва ҳочагиҳои тухмипарварии ноҳия дар майдони зиёда аз 20 га парвариш карда шуда, ҳочагидорону дехқонон аз ин навъҳо аз 25 то 35 т/г ҳосил рӯёнида истодаанд.

Ӯнвонҷӯ корҳои илмӣ - таҳқиқотии худро асосан дар Пойгоҳи таҷрибавии «Лахш» гузаронида, тадбиқи натиҷаҳои корҳои илмии худро дар ҳочагиҳои тухмипарварӣ аз ҷумла, ҳочагии дехқонии «Бустон», «Гулистон» ва «Сурхоб», ҷамоати дехоти Муксу ва Сурхоби ноҳияи Лахш анҷом дода, ҷиҳати зиёд намудани истеҳсоли тухмӣ дар ҳочагиҳои номбурда нақши назаррас гузаштааст.


Гуфтан ба маврид аст, ки дар шароити ноҳияи Лахш ҳамасола дар майдони зиёда аз 5700 гектар кишти картошка аз ҳисоби навъҳои гуногуни он гузаронида шуда, бо тавсияву пешниҳодҳои Акрамов А.Х., ҷиҳати ба роҳ мондани технологияи дурусти кишт, ҷобаҷогузории навъҳо вобаста ба шароити минтақа, пешниҳоди навъҳои нав, риояи қоидаҳои агротехникий, меъёри истифодабарии нуриҳо, меъёр ва муҳлати обмонӣ ва дигар корҳои муҳими агротехникиро ба роҳ монда, аз руи тавсияҳои ӯ дехқонон ва ҳочагидорон аз ҳар гектар то 25-30 ҳазор сомонӣ фоида ба даст меоранд.

Шӯъбаи кишоварзии ноҳияи Лахш бо олимони Институти ботаникӣ токпарварӣ ва сабзвоткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ҳамкорӣ намуда, маҳсусан тавсияҳои илмии Акрамов А.Х -ро, ки ба масъалаҳои мутобиқгардонии навъҳо вобасата ба шароити минтақа ва роҳҳои ба даст овардани ҳосили баланди картошка дар шароити агроэкологии иқлими ноҳияи Лахш баҳшида шудааст, васъ истифода мебаранд. Ин таҷрибаҳои илмӣ ва маводҳои селексионии пешниҳоднамудаи онҳо барои тақвият баҳшидан ба соҳаи картошкапарварӣ дар минтақаи мо дар оянда нақши муҳим мебозанд.




Муовини сардор

Раиси Пойгоҳи таҷрибавии
«Лахш»и н.Лахш



Латипов Н.



Асомиддинзода А.



Ҷамшевов О.

КИШТИ КАРТОШКА



**Расми 1. -Кишти коллекционии картошка дар қытъаи тачрибавии
Пойгоҳи тачрибавии “Лахш”-и н.Лахш
МУШОҲИДАҲОИ ФЕНОЛОГӢ**





Расми 2. -Гузаронидани мушохидахои фенологӣ ва ҷенакҳои биометрӣ дар қитъаи таҷрибавӣ



Расми 3. -Холати нашъунамои навъхои омӯхташуда дар қитъай таҷрибай

ЧАМЪОВАРИИ ҲОСИЛ





Расми 4. -Чамьоварӣ ва муайян намудани ҳосилнокии навъҳои таҳқиқшаванда дар қитъаи таҷрибавӣ.



Расми-5. Тадбиқи дастовардхои илм дар истехсолот (Пойгоҳи таҷрибии «Лаҳш», х/д «Гулистон» ва «Сурхоб»-и ҷамоати деҳоти Муксу ва Сурхоби ноҳияи Лаҳш, ҳоҷагии деҳқонии «Равшанҷон»-и н. Деваштич)

